


Хоңай Умархұчаи
Истаравшанй

СР тоуд
и-77

дүстөн дар көнот

Қисми 3



АЗ ИН БАДТАР ЧИЗЕ БОШАД - МЙ?

Дар рўзи дувоздаҳум мо аз сафар баргаштем. Аз он чизе ки чун ачал метарсидам, ба сарам омад. Аз мушак пай буду ҳайдар не. Гўё маро ба кўраи танур пеш карда бошанд, ки – месұхтам. Ҳар як қадоми ба пеш мондаам, қафо мерафт, дилам беҳузур мешуд, сарам чарх мезад ва ҳар чиз дар назарам ду-се ва якчандто менамуд. Ман бо осмону замин гўё якчоя давр мезадам, ки дар ҷоям афтодам ва намедонам, ки баъд аз чанд вақт ба ҳуш омада бошам.

Кошки бо ҳамин афтодан, намехестам. Зеро ин қадар кулфате, ки дар ҳеч гўшу хиёлам набуд, ба сарам омад.

Дурттар аз ҷойи исти мушак як хоктудае ба шакли теппача ба назар менамуд. Ҳостам, ки зуд ба назди он теппа равам. Борҳо ба замин афтодаму бо як мушкилӣ то ба он ҷо расидам.

Ба рӯи теппача як тахтачае меистод ва ба он чизе навишта шуда буд. Аз навиштаҷот фақат калимаи Доноякро хондам. Аҳволам бад шуду дигар ҳарфҳоро хонда натавонистам. Ҳуддорӣ мекардам ва бисёр меҳостам, ки ҳатро хонам, вале нашуд.

Якчанд дақиқа дар чунин вазъият будаму боз ҷашмам күшода шуда, ҳатро хонда метавонистагӣ шудам, ки чунин калимаҳо навишта шуда буд:

Донояк! Дили мо, рӯҳи мо ва ҳастии мо шоҳиди дода истодааст, ки ту зиндай. Илоҳо ба бахти мо зинда бошӣ, ки ҳоло ба мо аз ин рӯзи саҳт нест. Мо ҳар яке борҳо қариб ба мурдан расидем. Ин фам набуд, як оғате буд, ки ҳастии моро месұхт. Намедонам минбаъд чӣ хел бе ту зиндагӣ мекарда бошем, ки вазифае ки Ватан – ҳалқ ба зиммаи мо гузошта буд, маҷбур мекард, ки мо ин сайёра ва туйи азизу меҳрубонро ноилюҷ тарк намоем. Мо ҳар чизе, ки барои ту лозим буд, ба зери хок гўрондем, зеро ба дасти онҳо дода наметавонистем.

Бо эҳтироми самимона:

Олимчон, Серкорак, Дармончон, Сайёра, Ихтироъкор, Холаи хоб ва Ситораю Шербача.

Нома ба гулхани ботинии ман керосин рехт ва ман ихтиёрро аз даст додам. Якчанд нафаре, ки ба назди ман омада буданд, дар ҳайрат монда, маро тамошо мекарданд. Бале, тамошо мекарданд, vale ҳамдардӣ карда наметавонистанд. Азобҳое, ки ман ба сари онҳо оварда будам, ман худамро намебахшидам.

ИН ҲАМА БАРОИ ЧӢ?

Ман ба хоку лой ғӯтида ва ба сару танам нигоҳ, карда намешуд. Буд, ки ҳушам ба сар заду худ ба худ андеша кардам, ки ин ҳама барои чӣ ва ба кӣ лозим? Ин буд, ки ман дар ҷоям нишаста, худро тасалло додам, ки бояд ғами ояндаро ҳӯрам, бо онҳо бошам ва дар якҷоягӣ корҳоero кунам, ки ба фоидай ин ҷамъият бошад.

Дар ҳайрат мемондам, ки одам ният кунад ба нияташ мерасидааст. Боре ман ба Олимчон гуфта будам, ба Замин бармегардам. Дар он ҷо баргашта ба тарбияи сарватмандон машғул мешавам ва ҳангоми якчанд рӯз бо онҳо будан ба хаёлам доим як чиз – ин ҳам бошад фикри дар ин ҷо мондан буд.

Ачиоб... ачиоб, худаш чӣ гап? Чӣ шуда истодааст? Ба ҳеч чиз сарфаҳам намеравам. Бо ин ҳомхаёлиам ба сари дӯстонам як олам бадбахтиҳо овардам. Ба онҳо мушкил буд, зоро айшашонро талҳ кардам. Барои ман сайри сайёра ва бо онҳо будан чӣ зарурият дошт?

Медонистам, ки аз ин тақдири талҳ ҷои гурез набуду ман побанди он шуда мондам. Ба ҳамаи ин айшу нишоти якчандрӯза сабаб шуд. Дурусттараш он айш набуд, балки як рӯзи сиёҳу бадбахтӣ буд.

Ман бошам ҷоиши шишт нӣмейфтам. Худамро ба ҳар ҷо мезадам, vale як ҷое набуд, ки қарор гирам.

Андак фикр карда, аз ин ҳолати мудҳиш ва аз сайри хаёлоти бачагӣ дур шуданро лозим донистам, ки сайри якчандрӯзаро ба хотир орам.

САФАР Ё АЗОБИ РҮХЙ

Агар азоби рүхии худро, тарсу ваҳми шабҳои бехобӣ, ҳавфҳуҷуми ҳайвонотро ба як сӯ гузорам, ман дар олами аҷойбот афтода будам.

Ҳамон рӯз мо бе ягон тайёри ба сафар баромадем. Агар ман худамро ба назар нағирал, барои онҳо тайёри лозим набуд. Ҳурок лозим бошад, дар ҷангалзор фаровон буд.

Онҳо тарсу ваҳмро намедонистанд, чӣ тавре ки ҳайвоноти ваҳшӣ бе ягон тарсу бим майлон карда мегаштанд, ҳамин тавр онҳо ҳам бе ҳавф ба ҳар ҷое, ки меҳостанд, гаштугузор мекарданд.

Ман, ки бо ҷунин шароит бори якум дучор шуда будам, дар кучҷое бошам, гумон мекардам, ки ба ман ягон ҷизе ҳуҷум мекунад.

Худкардаро даво нест, вовайлои пинҳонӣ, - гуфтагӣ барин, ҳар ҷие қадаре ки аз карда пушаймон шуда бошам, дигар илоҷе набуд. Ман кайҳо роҳи бозгаштро гум карда будам. Илоҷи дигаре надоштам ба ғайр аз гардани баста бо онҳо будан.

Дар ҳар кор ҷуръат ва шуҷоати қалоне доштам, ки дар вақти роҳ рафтан ягон ҷизе садди роҳ шуда наметавонист. Худамро дар байни онҳо як маҳлуқи ноҷизу нотавон медонистам. Азобам зӯр буд.

Онҳо аз ман хеле пеш рафта буданд, зоро ман ҷангалзори печ дар печро мисли онҳо дарронда, гузашта наметавонистам. Ба ғайр аз ин тарсу ваҳм маро меҳурд.

Ҳамин тавр, ман аз онҳо хеле қафо монда будам.

Шаб домони фарроҳи ин ҷангалзори беканорро, ки худ низ торик буд, печонда мегирифт ва он боз ҳам ҳавфнок мешуд. Агар овози ва...ва гӯйи онҳо намебуд, ман онҳоро кайҳо гум мекардам. Садоҳои паррандаҳо маро дар ҳар лаҳза метарсониданд.

Агар ман дар ин ҷангалзор тӯъмаи даррандаҳо мешудам ҳам, онҳо парвое надоштанд. Умуман, онҳо кайҳо фаромӯш карда буданд, ки Ман барин ҷонзоте дар байнашон ҳастам.

Ҳеле ҳаста будам. Меҳостам дар ягон ҷое нағзакак дам гирам, валие метарсидам, ки хобам бурда мемонаду онҳоро гум мекунам.

Ҳар ҷие қадаре ки суст ва ноӯҳдабароёна ҳаракат карда истода бошам ҳам, овози онҳо ба гӯшам мерасид. Гумон кардам, ки онҳо маъли дамгирӣ карданд ва андак роҳ рафта гумонам дуруст баромад. Фаҳмидам, ки онҳо дар ҳақиқат қарор доданд, ки дам гиранд.

Ман ҳам дар гӯшае нишастам. Ҷои интихоб карда онҳо ҷои босафое буда, дар байни ҷангалзор як ҳамвории бедолу дараҳт буда, аз байни ин ҳамворӣ як ҷӯйи оби зулол ҳуштурак зада мегузашт.

Ҳама монда шуда буд, ки ҳолати дод задан, шӯхию бозӣ кардан надоштанд. Ман бошам, пинак мерафтам.

Мумкин шумо гӯед, ки барои ҷие ман илтимос намекунам, ки онҳо баргарданд.

Гумон мекунед, ки ман намехоста бошам, - не, илтимоси ман бефоида ва ба гӯши ҳар суруд ҳондагӣ барин буд.

Ман аз он тутгмаҷаҳое, ки доштам, яктояшро ба даҳонам партофтам. Медидам, ки онҳо ҳам ҷизе ҳӯрдан меҳостанд, ҷие илоҷ, ки ҳамин қадар роҳи дурро тай карда бошанд ҳам, ягон шикори мувофиқе бар нахӯрд.

ДУ НАФАР ҔИЗЕ НАГУФТА РАФТАНД

Гурӯсна будани онҳоро аз ҳолати рӯҳиашон фаҳмидан мумкин буд: ба ҳар ҷизе бетоқатона норозигӣ баён мекарданд. Сардори ин гурӯҳ як одами ғайримуқаррарӣ буда, ба ҳар як китфи он дутго аз ҳозирон нишинанд, мешуд. Май барои ӯ мисли мӯрча будам. Сардор аз ҷизе норозӣ шуда, якero ҷунон гирифта ҳаво дод, ки панҷ-шаш метр дур рафта, ба замин яксон шуда монд.

Ду нафар ҷизе нагуфта ҳеста рафтанд. Ин ҳолатро дода ба дили ман воҳима афтод. Аз рафторҳои онҳо пай бурдан мумкин буд, ки агар боз андаке шикорашон барор нағирад, маро ҳӯрданашон мумкин буд.

Бо вүчүди он ки хавфи марг таҳдид мекард, vale ҳоб зўри карду хобам бурда монд.

Пагоҳй аз ҳама баравақт аз ҳоб ҳестам, ки ҳама дар ҷой ҷойи ҳуд, баъзеҳо паҳну парешон меҳобиданд. Субҳ дамида ситораҳо ба назар наменамуданд, аз даруни ҷангалзор ду нафар баромада дар зери бори вазнин базур-базур ба тарафи мо ҳаракат мекарданд.

Ҳостам, ки шариконамро бедор кунам. Маълум буд, ки он ду нафар баргаштанд, аз ин рӯ ором нигарони онҳо нишастам.

Наздиктар омаданд, ки чӣ оварда истодани онҳо маълум шуда монд. Яке дар сари китғ ба бузи кӯҳӣ монанд – як ҳайвонро мееварду дигаре як писараки ҷавонро.

Онҳо ба тақдири ҳуд тан дода буданд, ки ҳам буз ва ҳам одам ором буд.

Эҳтимол одамонро дида ман тарсида бошам, ки бо тамоми овозам аз одат берун, дод задам, ки ҳама ба по рост истода ба мудофиа тайёр шуданд.

ПИСАРАКРО ҲАЛОС КАРДАН МЕХОСТАМ

Шарикони ҳудро дида ҳама ба рақсу бозӣ даромаданд; ширкорро кашу фаркаш намуданд, ки писарак ва буз мурдаи тайёр шуда монданд. Ҳар чӣ қадаре зорио тавалло карда бошам ҳам, vale писаракро аз дasti онҳо ҳалос карда натавонистам. Ягон кас, - ту чӣ гуфта истодай, намегуфт. Ман ба як гӯша баромада нишастам. Даству поям меларзид.

Ман, ки фақат дар вақти даргиондани алов лозим мешудам, маро бардошта ба назди ҳезуми ҷамъкардаашон оварданд. Ман гӯтирдро дошта наметавонистам. Дар сари ҳезуми ҷамъкардаи онҳо дергоҳ нишастам. Дидаам, ки сардор ба тарафи ман омада истодааст, гулханро афрӯхтаму ба зорио тавалло даромадам, ки ин писаракро аз марг ҳалос кунад.

Аз нигоҳояш маълум буд, ки ў гали маро фаҳмидааст ва ин ба ман рӯҳ бахшиду ман ба назди писарак рафта нишастам. Ў тахминан дувоздаҳ-сэнздаҳсола буд.

Гулхан шақарросзанон алангга гирифт, ки дар як дам лаҳтча гайёр шуду одамони гушнамаст ба сари бузи нимҷон ҳудро ҳаво дода, анна-мана нагуфта, ба дasti ҳар як кас порчаҳои гӯштро дидам.

Ман бо ҳайрат нигоҳ мекардам, ки боз чи мешуда бошад. Тақдири он шахсе, ки ман ҳимоя мекардам, чӣ мешуда бошад.

Дар як дам аз як буз нишоне намонду ба сари ин бечора омаданд, ки ба ҳимояш ҳестам. Ба ман кӣ ҳам гӯш мекард.

Писарак ва маро кашу фарҳаш карда то назди гулхан бурданд, ки ҷашми сардор ба ин саҳнаи ваҳшоният афтод ва як садои гайривашмдошт баровард, ки ҳама чун ҳайкал дар ҷои ҳуд шаҳ шуда монд.

Ин буд, ки дигар ба ману вай ягон кас кордор нашуд. Ҳамин тавр, ман сабаби зинда мондани ў ғаштам.

МУРДАИ ТАЙЁР ТЕТИПОПО ШУДА МОНД

Дар ин ҷонбозиҳо ҳар ду дasti писарак аз оринҷ ва панҷаҳояш баромада, як гӯшаш тамоман дарида афтодаасту мӯйҳои сарашибошад тор-тор мондааст.

Ман, ки дар мактаб гӯштини тарзи озод машқ мекардаму борҷо баромадани дасту поро дида будам, зуд вайро ба назди об бурдам ва ба додувойи ў нигоҳ накарда, аввал дasti росташро саҳт кашида ба ҷояш овардам ва баъд бо оби хунук доштам ва ҳамин тавр ҳамаи ҷойҳои баромадаи ўро табобат кардам ва гӯшашро аз таги пой ёфта, опро тоза карда эҳтиёғкорона часпонда дўхтам ва бо лейкопластер маҳкам кардам. Ба ҳамаи корҳои ман шариконам бо ҳайрат нигоҳ мекарданд, ки он мурдаи тайёр тетипопо шуда монд.

Хушбахтии ў ва ман дар он буд, ки пойҳояш зарар надида буданд. Ин писар ҷуссай ачибе дошт, мушакҳояш чунон тараққӣ карда буд, ки тамошо карда истам мегуфted, ки ба ин шарикони ман монанд набуд. Бештар ба ман монандӣ дошт, лаб ва ҷоги ў он қадар ба пеш баромадагӣ набуд ва он қадар сермӯй ҳам набуд.

Шарикони ман бештар ба маймун монандй доштанд: панчаҳояшон дароз, чашмонашон чүкүр, фурӯ рафтагӣ, андак букинамо буда, қомати хамида ва ниҳоят сермӯй буданд.

Нисбат ба ин писарак, ки қариб ба синну соли ман баробар буд, дилбастагӣ пайдо кардам. Эҳтимол чунин ҳиссиёт буд, ки ў ба назари ман ин қадар зебо менамуд.

Ҳаминро ҳам гўям, ки ў нисбат ба шарикони ман тезфирктар буда, ҳар чизе, ки ман ба тарзи имову ишорат мефаҳмондам, мефаҳмид ва кўшиш мекард, ки ичро намояд. Ин ҳам сабаб дошт: ў ҳам бо ман унс пайдо карда буду ба хубиҳои ман қадршиносӣ мекард. Шариконам бошанд, ба ман таваҷҷӯҳе надоштанд. Аз ин рӯ, ба гапҳоям хеле суст майлу рағбат мекарданд, дурустарааш аҳамият намедоданд.

Метарсидам, ки бо ин маъюбу маслуқ ман дар роҳ азоб мекашам. Худамро базур кашола мекардаму боз ин маслуқ буд. Аммо, андешаҳои ман нодуруст баромад. Ҳамин ки азми рафтан кардем, дидам, ки ў аз ман пештар ба роҳ баромад.

Вақте ки аз монеаҳо бо як даст дароз кардан ва ё андаке сарва китвашро ҷо намудану бо пойҳояш шоҳҳоро моҳирона ин тараф он тараф карда гузашта мерафт, ман ба худам нигоҳ карда аз ноӯҳдабароиям шарм мекардам.

Шариконам бо кору бори худашон овора буданд. Шоҳҳоро мешикастанд, печу тоб медоданд, мепариданд, дар баъзе ҷойҳо аз шоҳ ба шоҳ худро ҳаво дода, ба пеш ҳаракат мекарданд.

Шарики навам баъзан маро фаромӯш кунад ҳам, вале бо ман якҷоя ҳаракат мекард ва бисёр вақт бо осонӣ маро аз ҷойҳои мушкилгузар гузаронида мемонд.

Таъриф нашавад, ман ҳам дар роҳравӣ ва аз монеаҳо гузаштан хеле моҳир шуда мондам. Барои ин ба ман машҳои гӯштини тарзи озод ёрӣ мерасонид, ки ман нотарсона ба тарафи ҳар як мушкилӣ мерафтам ва онро бо ҳар роҳ паси сар мекардам.

Ҳар чӣ қадаре ки ҷолоки кунам ҳам, вале сару рӯи маро шоҳҳо мекаршиданд ва баъзан хуншор менамуданд.

Ҳамаи ин азобҳо дар пеши ғами дўстон ҳеч буд, дар кадом ҳолате бошам, дар пеши назарам онҳо ба ҳар лаҳзаи хотираҳои зиндагӣ намудор мешуданд.

ЧИ ШУД, КИ САДОҲО ЯКБОРА ҚАТЪ ГАШТ

Агар ягон илоҷе мебуд, ман онро истифода мебурдам, вале он илоҷ дар кӯчо. Баъзан хайфи тамоман гум шудану ба дасти ягон қабила афтодан ба сар меомад. Ҳамин тавр ҳам шуданаш мумкин буд, ки умеди ман ба таҷриба онҳо буд. Мо бисёри набудем, ҳамагӣ бо ману ин шарики навам нӯҳ, нафар будем, ки онҳо моро дар қатори худ ҳисоб намекарданд.

Мо ба пеш ҳаракат мекардем. Ҳар чи қадаре қӯшиш кунем, ба онҳо расида наметавонистем. Ягона маяки киштии умри мо садои онҳо буд. Чи шуд, ки садоҳо якбора қатъ гаштанд: гӯё ҳама ҷангал ҳам сукут кард, фақат гоҳ-гоҳ садои парандаҳо хеле даҳшатнок ба гӯш мерасид.

Ману шарикам ҳам ба онҳо расида гирифтем. Ҳама ба шикам зада меҳобиданд. Ман дертар пай бурда бошам ҳам, вале шарикам ҳамаи ҳодисаро пай бурд, ки дар пеш қабилаи дигар намоён буданд. Онҳо аз ҷои мо бо хубӣ дар як ҷои ҳамвор ҷойгир шуда, ба шумор бисту як нафар ва ҳама қариб як хел – ба паҳлавонӣ афсонавӣ монанд буданд.

Шарикони ман нағз медонистанд, ки зӯрашон ба онҳо намерасид. Бинобар он ягон ҳилларо ба кор бурдан лозим буд.

Оби даҳони шарикони ман мерафт, ки дар назди онҳо як мамонт ва боз якчанд «бузҳои кӯҳӣ» паҳну парешон меҳобидан. Маҳз барои он ширкорҳои муфт шуда меҳостанд ба онҳо дарафтанд, зоро ширкори мо дар ин шабонарӯз барор нагирифта буд.

Гушна ба шер мезанад, гуфтагӣ барин шарикони ман ба ҷони худ раҳм намекарданд ва тайёр буданд, ки ҳуҷум кунанд.

Писарак медонист, ки қӯшишҳои шарикҳоямон ҳама бефоида буда. Мо муфт тӯъмаи онҳо мешавем. Бо вуҷуди ин пеши роҳи шарикони моро гирифтан мумкин набуд.

КОРНАМОИИ ПИСАРАК

Дар ҳамин вақт писарак ба шариконам наздик шуда, бо имову ишора ба онҳо чизеро фаҳмонд ва фикри худашро маъқул намуду ба ман чизе нагуфта, ба қафои теппача гузашта, қоматагашро хам карда, ба тарафи рости ҳамворӣ рафт, онҳо ягои панҷоҳ-шаст метр дурттар – рӯ ба рӯи мо манзил гирифта, барои гулхан кардан тайёри медиданд.

Тарафи чап бошад, он қадар фарроҳ набуда, ҷарӣ ба тарафи онҳо наздик буд.

Мо ба қафо рафта, аз он тарафе, ки писарак рафта буд, ба даруни ҷангал даромада, ба тезӣ аз паҳлӯи онҳо ба масофаи бист-бисту панҷ метр ба онҳо наздик шудем. Писарак аллакай корро сар карда буд.

Писарак рафта худашро нишон медиҳад. Якчанд нафар аз онҳо ўро доштани мешаванд. Ў бо ҷолокии ба худ хос аз онҳо дур шуда, худро ба гурӯҳи асосӣ наздик мекунад. Боз мақсади доштан, ин гурӯҳ ҳам ба тарафи писарак метозанд. Писарак бошад, худашро ба канор мегирад ва ҳама бо майли том ба тарафи ў метозанд.

Писарак чунон ҷаққон буд, ки ҳатто баъзан аз болои сари онҳо ҷаҳида мерафт. Раҳми ман омад, хостам равам, валие илоҷ набуд.

Аз се тараф ба тарафи ў якчанд нафар давиданд. Ў дар байнин онҳо монд, қариб буд, ки дод гӯям, намедонам дар як метр мондан аз байнин онҳо чӣ хел худашро ба канор гирифту онҳо, ки бо суръати тез меомаданд, бо ҳам сар ба сар бархӯрда, якчанд нафар ба ҷойи худ афтода монданд.

Писаракро гурӯҳи дигар таҳдид кард. Дар аввал гурӯҳҳо ин корро сабаби вақтҳушӣ донанд ҳам, акнун бо тамоми ҳашму ғазаб ба тарафи ў метохтанд. Гумон мекардам, ки агар ба дасти онҳо афтад, ўро пора-пора мекунанд, ўро доштан мушкил буд. Дар рӯй ба рӯй онҳоро фиреб медод. Ҳар чи қадаре ки онҳо бо ҳашму ғазаб нигоҳ мекарданд, ҳамон қадар қаҳрамони мо худро

чобук ва шердилттар ҳис карда, онҳоро мазоқу масхара мекард. Аз даву тоз баъзе аз онҳо аз мадор рафта, нақши замин шуда монданд, ки дар ҳамин вақт шарикони ман ҳучумро сар карданد ва дар як дам қариб бе ягон мушкилӣ мухолифонро банду баст карда партофтанд.

Анна, акнун базм мешавад, - гӯён аз дил гузаронидам. Ҳама тайёрӣ медианд, ки гулхан афрӯзанд. Чи қадар шарикони ман курсанд буданд, ки мерақсиданд, майлонҳои аҷоибу гароиб мекарданд, ки ман аз ин завқ мебурдам. Дар як дам ҳезуми зиёде ҷамъ шуд ва ман бо майли том гулханро афрӯхтам.

ПИСАРАК АРЗАНДАИ НОМИ ҚАҲРАМОН БУД

Қаҳрамони имрӯзаи мо дар як тараф озодона қадам мезад, ҳудро чун аспи аз бузкашӣ баромада, хунук мекард ва обу арақи баданашро хушконда, ба назди ман омада нишаст. Ман ўро ба оғӯш қапидам.

Дар симои ў ягон ғууре ҳис намекардам. Чун шахси оддиио ҳоксор гӯё чизе нашуда бошад, шариконро дида, як хандид монд.

Тутгачаҳои сафедаи ман рӯзи гузашта тамом шуда буду меъдаамро ҳарисии гуруснагии ботиниям саҳт азият медод.

Бетоқатона ҷашмонам ба «оҳубарра» нигарон буду даҳонам об мескушод.

Ман қарор додам, ки ба ин писарак аз рӯи корнамоиҳои имрӯзааш Қаҳрамон ном дижем. Агар ў намебуд, ман ҳам набудаму ин шердилон ҳам.

Аҷоиби кор дар он буд, ки ҳама ба базму тараб ва ба пӯсткании мамонт машғул буданду ба ин писарак ягон кас аҳамият намедод. Онҳо ҳайвонтабиат буда, танҳо чизи дар пеши назарашон бударо дида, таҳлил мекарданд. Ин ҳам бошад танҳо он чизе буд, ки меъдаи онҳоро таъмин мекард ва ё ягон ҳавферио пеш меовард.

Ба ҳамаи ин одат мекардам. Ба бахти ман Қаҳрамон нисбат ба онҳо дурусттар фикр мекард ва меҳост, ки бо ман сӯҳбат кунад.

Бо забони имову ишорат сухан меронд, медин, ки ман бо меҳр ба ў нигоҳ мекардам, аз ҷо хеста амалиёт гузаронид. Ҳаминро фаҳмидам, ки борҳо ба чунин ҳавфу ҳатар дучор шуда, ғолиб баромадааст.

Ман дар ҳайрат монда будам, ки бо чунин ҷолокигу маҳорати беҳамто чӣ тавр баррача барин шикори он ду нафар шарикони ман шуда мондааст. Ин барои ман эҳтимолан тамоми умр ҳамчун муаммо монад.

Ҳама ба ҳӯрокхӯрӣ даромаданд ва он мамонт пора-пора гашту як қисми он ба бозичаи дасти шарикони ман табдил ёфт, ки ба лаҳтча гарм карда ба даҳон мебурданд, ки хуни он аз лабу лунчи онҳо мешорид. Онҳо ҳӯрокро бо дастон, дандон ва ҳатто бо иштироки почаҳо мекӯрданд.

Саҳти кунад, порчаҳои дар даст бударо ба танаи дараҳт ва ё кундаю санг саҳт-саҳт мезаданд, ки сӯяқҳои он майдон шуда мерафтуту боз мекӯрданд.

Ҳар чи қадаре ки шикамсерӣ ҳӯрок ҳӯрда бошанд ҳам, танҳо як қисми рони мамонтро тамом карда натавонистанд. Он ҳамчун кӯҳ мекобид ва даруни ҳолии он ба як хона монанд буд, ки ягон ҳашт-даҳ кас ҷойгир шуданаш мумкин буд.

Шикорро аз назар гузаронидам. Дидаам, ки як «оҳубарра» ҷашмонашро миљт-миљт карда ба ман менигарист. Он хеле хурд буд. Эҳтимол ягон ҳафта пештар таваллуд шуда бошад, ки ниҳоят нозук ва зебо буд. Чунон ба ман маъқул шуда монд, ки ман гурусна будани худро фаромӯш кардам ва бо он машғул шуда мондам, ки шарикони ман сер шуда истироҳат мекарданд.

Молиш медодаму дилам гум зада мерафт, ҳаёл мекардам, ки онро гирифта ба оғӯшам зер кунам ва аз он серӣ надоштам.

ҚАССОБИИ МАН

Дар паҳлӯи он боз як «бузи» ҷанбаршоҳ мекобид, ки фарбеҳ ва ҷуссаи қалоне дошт. Шояд аз зӯрии часпу талош бошад, ки як пойи пеш ва ду пойи қафояш шикастагӣ буд. Қарор додам, ки

онро сар занам, пүст канам ва аз гүшти он барои худам кабоб тайёр кунам.

Ба падарам тақлид карда, кордамро ба як санг суфта чарх додам ва то он даме ба санг молиш додам, ки он муйро беозор метарошид.

Падарам дар вақти сар задани ҳайвони дар зери корд буда «бисмиллоҳ ва Аллоҳу Акбар», - мегуфт. дар ин бора ман ба ў тақлид карда ва хостам, ки чи тавре ки пеш барои ман осон менамуд, сар занам. Ҳарчанд ки зӯр мезадам, гардани бузро бурида наметавонистам. Он дод мезад ва ман худамро гум карда сари бузро медоштам, зӯрам намерасид. Бовари доштам. ки агар пойҳояш сиҳат мебуд, он ба гардани андак корд пай карда, хеста мерафт.

Қаҳарамон ва боз як ду нафар шарикони ман давида ба наздам омаданд. Яке аз онҳо шохи шоҳбузро дошта истод ва ман онро сар задани шудам. Падарам мегуфтанд, ки сари молро аз мак ҷудо кардан лозим ва чи тавре ки медиdam, падарам бо осонӣ сарро аз тан ҷудо мекарду ман бошам гӯё як ҷуби гафсеро мебурда бошам, ба ҳар ҷояш корд мезадам. Бисёр хун раfta аз ҳол раfta бошад ҳам, vale ҷон намедод.

Кордро ба ин ва он ҷойи устухони гардан молиш дода, фикр мекардам, ки падарам чӣ кор мекард. Ба хаёлам омад, ки падарам мак дар зери манаҳ мегуфт ва кордро аз он ҷо задам. Бо осонӣ ҳароммағз луч шуд ва ман ба он нӯли кордро ҳалонда ҷудо кардам ва бо ин тамоми узви баданаш ба ҷунбиш даромада, баҳузур пойҳояшро дароз кард ва тамоман ором шуда монду ман онро пүст карда, як пойи пешашро ҷудо карда гирифтам, бо дигар ҷойи он кордор нашудам, зоро онро намедонистам то ба кучо мебурдем.

Аз ҷуб сих соҳтам ва гӯштро пора-пора карда ба он кашидам ва аз санг кӯrrа соҳта, кабоб тайёр кардам. Шариконам ҳам як сихӣ ҳӯрданд ва ба онҳо ҳам маъқул шуд, vale чӣ бошад, ки дигар вақтҳо ба сихкабobi ман аҳамият намедоданд.

ЯК БОМУ ДУ ҲАВО

Дар як тараф серио пурӣ, дар тарафи дигар гушнаю ташна маъюбу маслуқ меҳобиданд. Раҳмам меомад. Мехостам, ки онҷоро бо ин маҳсули дасти худашон зиёфат кунам, вале наметавонистам. Ҷй тавре ки мегӯянд, азони ман буд, азони ту шуд, камтар те, ки дору шуд.

Худ ба худ андешидам, дилам ба ҳоли онҷо сӯҳт. Баъзеҳо ҳатто аз зӯрии дард дар бораи нӯшу нишот чизро фикр намекарданду ба ҳоли худашон чун мӯй ба оташ афтода, худ ба худ мепечиданд.

Аввал таваккал карда, онҷоро бо гӯшти «шаҳбуз» зиёфат кардам. Ин кори ман ба шариконам маъқул нашуд. Азбаски сардор тарафи маро мегирифт, дандон ба дандон монда, чизе гуфта натавонистанд.

МАН ҶАРРОҲӢ МЕКАРДАМ

Танҷо чордаҳ нафарашон гӯшт хӯрданд. Боқимондаашон ҳоло ба ҳоли худ буданд. Аз шохи дарахт ҷӯбчаҳоро буридам ва барои шикастабанди тайёр намуда, аз пӯсти дарахт барои бастани ин шохчаҳо лиф тайёр кардам. Барои ин ман аввал дарахтҳои лифдиҳандаро интихоб кардам.

Ду нафарро шикастабанди кардам, ки дар вақти шикастабандӣ мурда зинда шуда бошанд ҳам, баъдтар ҷонашон ҳаловат карда, хобашон бурд.

Сардор ба назди ман омада, бо ҳайрат нигоҳ карду фаҳмонд, ки ин кори ман беҳуда аст. Аз ў илтимос кардам, ки кордор нашавад. Чизе нагуфта монда рафт. Ҳама ба ҳоли худ шуданду ба ман аҳамият надоданд. Қаҳрамон бошад дар атрофи ман парвона шуда мегашт. Баъзан ба ман ёрӣ мерасонд, ки ин ҳама аз рӯи супоришҳои ман буд.

Бо ў бо забони ѹмову ишорат гуфтугӯ мекардагӣ шуда мондам. Ў оҳиста-оҳиста номи маро гуфта метавонистагӣ шуд, ки

бо як мушкилій Донояқ мегуфт. Ҳамин ки Қаҳрамон мегуфтам, ба
еүям нигоҳ мекард.

Лөзим буд, ки ду нафарро ҹарроҳии вазнин кунам.
Қабурғаҳояшон шикастагай буд. Чи илоҷ, мо барои ҹаррой
намудан тайёрӣ дидем. Аз яке ду ва аз дигаре се қабурғаро
бурида паргофтем. Дар вақти ҹарроҳӣ азоби мо зӯр буд.
Шермардон ба дарди зӯри тегронии ман тоқат намекарданд.
Барон ёрӣ дигар рафиқонашон омаданд, ки дасту пойи онҳоро
дошта меистоданду шарикони ман тамошобин буданд. Се нафари
онҳо беҳуш меҳобиданд. Ман аз онҳо умедамро канда будам. Аз
яке ҳароммағз дар зери ду сутунмӯҳра монда буд, ки агар аввал
бо ин кор дер накарда машғул мешудам, шояд начот мейфт, ў
мурд. Ду нафари дигар ба сар таёқ ҳӯрда буданд, хун ба майна
зада буд ва ё ҳавфи задан дошт, ки ман чойи зарбахӯрدارо
буридам ва қорун сохта хунро кашида гирифтам. Бо вучуди он
беҳушу бе ёд меҳобид.

Пўсти мамонтро ба замин тунук кардему ба болои он хоби
ману Қаҳрамон бурда монд. Аз хоб хеста рост ба тарафи беморон
рафтам, ки яке нооромӣ карда шикамбандро суст кардааст ва аз
ин рӯ устухонҳое, ки ман ҷо ба ҷо карда будам, бечо шудааст ва
еъабаби азоби тоқатнапазир гаштааст.

Боз аз сари нав стухонҳоро дар ҷояш монда бастам ва ба
беморон кам-кам ҳӯрок дода, майитро дар ҷояши наёфтам.

Ҳамаҷоро дида баромадам, вале онро аз ҳеч ҷо дарёфт карда
наметавонистам, аз ки ҳам мепурсидам. Шариконам марою ва ман
онҳоро намефаҳмидем.

Фаҳмидам, ки шарикони ман онро пора-пора карда як
қисмашро ҳӯрдаанд.

Ба ман мушкил буд, лекин чи илоҷ асрҳо одат кардаанд ва
онро барои аз ин ваҳшоният дур кардан вақт ва ҷорабиниҳо
лозим, ки онҳо мӯҳточи одамхӯрӣ набошанд.

Дарун-дарун месӯхтам ва ҷораи сафарро мекардам, вале илоҷ
набуд, зоро мо ин шаш нафарро, ки роҳгаиштэ наметавонистанд,
паргофта рафта наметавонистем. Ҷумҳурӣ
М. Мирзабар

Ману Қаҳрамон шашто занбар ба қади одам мувофиқ карда сохтем ва бардоштани замбарҳои беморонро ба зими худи он чордаҳ нафар гузоштем, шикорҳои боқимондоро бошад шарикони ман мебардоштанд.

Вақт ёфта ба назди оҳубарраи майдаякам рафтам, ки ҳоло ҳам аз ҷояш начунбид мекобид. даст-даст карда дидам, ки аз тарафи чап қабургааш шиштааст.

Боре дар кӯдакиам аз шоҳи дарахт афтоламу қабургаам фурӯ рафт, ки бобоям лаби маро ба даҳони офтоба монд ва нӯлӣ вайро бо ангушташ маҳкам дошт, то ки ҳаво набарояд ва ба ман гуфт, ки саҳт пуф кунам ва ҳамин тавр қабургаҳои ман ба ҷояш омада буд.

МО боз ду шабу ду рӯз ҳаракат кардем ва ба соҳили як дарёи ором, vale паҳноб расидем, ки маҷрӯҳи он қариб сесад метр меомад. Ҳама дар ҳайрат монданд, ки чи тавр мегузашта бошанд.

Қаҳрамон ҳамаро монда ба об даромад ва ҳунари шиновариашро намоиш дод. Мо ҳама ҳавфу хатарро фаромӯш карда бо завқ ўро тамошо мекардем.

Тамошои завқангез ба охир расида бошад ҳам, ман бо як ҳайрат аз об ба монанди дельфин ба ду-дуним метр аз об берун ҷаста ва чун тир обро бурида гузаштану чун мор печу тоб ҳӯрданаш ба пеши ҷашмонам ҷилвагар шуда меистод.

Бо вуҷуди ин ман бояд фикри роҳро мекардам. Хайр гӯед, ки ба файр аз ман дар бораи чӣ тавр аз ин дарё гузаштан, ки ҳам фикр мекард?

Ҳар чӣ қадаре, ки фаҳмонда бошам, ки дар ҳангоми омадан мо аз ин дарё нагузаштем гӯям, мегузарем мегуфт.

Ба ў фаҳмондам, ки мо мегузарем ин маҷрӯҳҳо ва ин қадар шикори муфтро чӣ кор мекунем.

Ба ҷавоби саволам ба мани нигоҳ мекарду чизе намегуфт.

Ба ман хабари ба ҳуш омадани он ду нафарро расонданд, ки онҳо ба ҳуш омада, баъд аз чор панҷ соат майли роҳ гаштанд, вале иҷозат намедодам. Сари онҳо кам-кам дард карда, дилашон беҳузур мешуд.

Шариконам ва «ғуломон»-ро барои қашондани ғӯлаҷӯҳо енфарбар кардам, ки дар як дам як хирмани қалони ғӯлаҷӯҳо пайдо шуд. Ҳаминиро гӯям, ки онҳо ғӯлаҷӯҳои қайҳо шикаста ба рӯи заминҳобидаро ҷамъ мекарданд. Барои ғӯлаҷӯҳои тару тоза қани өлот, ки онро бурем.

Дар вақти ҷамъ овардани ғӯлаҷӯҳо ману Қаҳрамон ва боз як нафари дигар барои ғӯлаҷӯҳоро бо ҳам бастан пӯслоқҳои мувоғиқро интихоб намудем.

Ҳамин тавр ду рӯзи дигарро барои соҳтани амад сарф кардему ба он тарафи дарё гузашта ба роҳ баромадем. Як нафар **из** гуломонро **гум** **кардем,** **ки** **гур** **ехта рафтааст.**

Дар аввал ғурехтан ба гӯши ҳаёлашон намеомад, ки онҳо дар зери мушту лағати шарикони ман қариб қариб буд, ки ҷонашон барояд. Ҳамин ки чор рӯз дам гирифтанд, аз паси ҷонашонро ҳалос кардан, афтоданд.

Дар ин ҷо ҳатогии ман ҳам буд, ки ҳӯрокро барои онҳо андак ҷиёдтар додам, ки ҷон гиранду беморонро бемалол бардоранд.

Гурезпоии онҳоро ба эътибор гирифта, ҳӯрокашонро боз кам кардам ва он қисме, ки иқтисод мекардам ба беморон додам, ки иштиҳои дар сар таёқ ҳӯрдагон карнай буд.

Агар як рӯзи аз дарё гузаштанионро ба ҳисоб гирем, мо ҳамагӣ ҳафт рӯз дар роҳ будем.

Ростӣ гап, шабҳо ҳоби ман нағз намебурд. Ин буд, ки ман доним дар тарсу ваҳм будам. Як тасаввур кунед, ки ҳама ҳобу як ман бедор. Маро ҳаёлоти аҷоибу ғароиб ба сар меомад.

Он шаб, ки аз дарё мегузаштем дарё, хеле ором буд, ҳама ҳоб, ғақат ман бедор. Як сиёҳӣ аз тарафи ҷангали ба тарафи мо меомад. Ман ба ҳайрат мондам. Ҳеста ба истиқболаш рафтам, ягон даҳ-дувоздаҳ метр монда буд, ки ҷароғчай дар дастам бударо даргирондам ва ҷароғ ҳеле равшан буд. Рост ба тарафи он одам ингарионидам ва бинам, ки яке аз он «ғуломон» дар ду дасташ ду санг бо мақсаде ба тарафи мо меомад. Бо тезӣ пай бурдам, ки ў ғурехтааст, вале як ҳудаш рафтаниро наҳоста, аз пайи ҳалос кардани рафиқонаш афтодааст. Ғаҳмондам, ки сангҳоро партояд

ва ба چояш рафта хобад, ҳамин тавр кард. Ҳаминро гүям, ки аз дарё ин тараф ҳама буттазор ва заминҳои санглох буд. Ҳар чи қадаре ки дар чунин заминҳо роҳ рафтан мушкил буд, аммо нисбат ба он бесару сомонии ҷангали тропики роҳи афсалт карда шуда буд.

Пагоҳӣ гӯё ҳеч чиз нашуда бошад, мо чун ҳар вақта аз хоб хестем ва ба роҳ даромадем. Он гурезпой дуздида-дуздида ба ман нигоҳ мекард. Вақте ки ҷашми ман ба ў меафтод, ў худашро гунаҳкорона дар хиҷолат мемонд. Ними рӯз буд, ки мо боз ба дарё барҳӯрдем, дурустараш ин ҳамон дарё буд, ки дар ҷараёни худ як тоб ҳӯрда, ҷазираэро ба вуҷуд оварда буд.

Сардор ба фикри ман розӣ нашуда, ба ҳатогии ҷиддӣ дучор шуда буд. Агар мо ба тарафи ҷаҳон нишебад, ба он мавқеи дарё камтар ҳаракат мекардем, дарё ҳуд аз ҳуд моро монда ба тарафи рост ҷорӣ мешуд, ки мо беҳуда аз дарё гузаштем ва боз ба дарё барҳӯрдем.

Сардор ноором буд, аз имою ишорати ў маълум буд, ки ғӯлаҷӯб нест мегуфт, азбаски қобилияти фикрии онҳо тараққӣ накарда буд. Танҳо ба он ҷизе, ки буд, бо он умед мекарданд. Эҷодкориашон хеле суст буд.

Ман бошам аз ин мушкилӣ ба тезӣ роҳи ҳалосиро ёфтам. Беморони ман хеле ҳуб шуда буданд. Танҳо яке аз ҷарроҳӣ кардаамон вазъияташ бад буд, ки ҷойҳои теграсида намечаспид ва аз ин рӯ ҳарораташ баланд буд.

Танҳо ҳамин бемори ҳудро бо замбар хобондаму дигар замбарҳоро ҳолӣ кардам. Ду-се нафарӣ ва ҳатто ҷорӣ нафари ба он замбарҳо часпида, ба пеш ҳаракат кардан лозим буд.

Ҳайвоноте, ки мурда буданд вайрон мешуданд, ки аз ҳисоби онҳо як базм кардем ва серӣ ҳӯрок ҳӯрдем. Барье аз ҳайвоноти мо ҳуд дар об озодона шино мекарданд, ки аз он ҷумла шайтончай ман ҳам.

Шайтонча дар ин рӯзҳо аз ман ҷудо намешуд. Мо пеш аз шино кардан аз ду тараф одамони ҳудамонро монда, асиронро дар мобайн гирифтем ва ба об даромадем. Дар ин ҷо маҷрои дарё танг буд, аз ин рӯ об андак тез ҳаракат мекард, ки мо бо суръати

инебат ба аввала тез ҳаракат карда ба соҳил расидем, ки торик шуда монд.

Лозим донистем, ки шабона даст ва пойҳои асирон солимро баста монем. Ҳамин тавр ҳам кардем. Ин шаб ман осуда хобидам. Сардор бошад нахобида, сайр карда то ба ҷои ҳоби асирон меравад, ки онҳо аз ин пай намебаранд. Сӯҳбат дар бораи бастани дасту пойи онҳо мерафт. Дар ҳамин вақт гурезпои мо ҳамаи воқеали дар шаби гузашта ба миён омадаро бо забони имою инорат баён мекунад. Сардор бошад номаълум карда, баъд ба ҷои ҳоби худ меравад.

ДАР ЯК ДАСТА ДУ САРДОР

Пагоҳӣ ин воқеаро ба ҳамаи шариконамон нақл мекунад, ки ҳамин тавр ин ҳодиса ва дигар ҳамаи заковати ақлии ман боиси дӯстдории онҳо шуда, дар байни мо ду сардор: яке сардори бозӯи тавоно, дигаре сардори маънавӣ шуда мондем.

Дурустараши сардори асосӣ ман будам, ки сардор ба ман бо Ҷамиияти соғу мөҳри пок назар мекард. Ин буд, ки мөҳри ҳама зиёд шудан гирифт.

Мо ба роҳ даромадем, ки роҳи мо боз аз байни ҷангалзори бесару нӯг бояд мегузашт, ки дар ҳамин вақт сардор ба ҷои худ шак шуда монд ва бонги хатар зад. Мо чӣ кор карданамонро надониста мондем. Ба мо фаҳмонид, ки роҳро гум кардаем. Медонистам, ки ҳангоми сафар офтоби саҳарӣ аз қафои мо шӯъланошӣ мекард, ки ҳоло пагоҳӣ аз тарафи дasti чапи мо намудор шуда буд.

Ором, гӯё ҷизеро намедониста бошам, бо шайтончаам бозӣ мекардам, ки он хеле бозингар шуда монда буд. Қаҳрамон бошад аз ин завқ мебурд.

Дар байни шарикони ман баҳсу мунозира сар шуд ва ҳар яке ҷизе гуфтан меҳост.

Маро тарси парокандашавӣ ва дар байни асирон норозигӣ ба вуҷуд омада, ҳаросон ҳамаро ҷамъ кардам ва ба тарафи офтоббаро ҳаракат кардан, маслиҳат додам. Ҳамин тавр, рӯзи даҳумини сафари мо ба охир расид.

То ҳол сардор дар ҳашим буд ва гумон мекард, ки мо дар ҳақиқат ҳам роҳгум задем.

Бовари доштам, ки хато накардаем. Боз дар як тарафи дилам ҳавф доштам, ки андак ба тарафи рост ва ё чап майл кунем, сарсон шуданамон мумкин буд.

Роҳ рафтан басо мушкил буд. Замбарҳоро партофтем. Беморонро асирон бардоштанд, мо бошем ба онҳо ёрӣ расондем ва андак пеш рафта шаби ёздаҳумро ҳам гузаронидем.

Аз рӯи амалиётҳои психологӣ маълум буд, ки асирони мо гурехтанро аз майнаашон гирифта партофтанд, ки дар ҳақиқат гурехтан бефоида буд.

Дар шаби ёздаҳум дар як ҷо ҳӯрок ҳӯрдем ва баробар рақсу бозӣ кардем. Медидам, ки аз шариконам зиёдтар асирон маро ҳурмат мекарданд. Шаб дасту пойи онҳоро набастем ва ҳама дар як ҷой хобидем.

Бо вуҷуди он, ки ман ба онҳо боварӣ карда бошам ҳам, ҳамон шаб ҳудам хоб накарда, шабро рӯз кардам ва пагоҳӣ барвақт, ки баъзеҳо ҳеста буданд, ман хобидам.

Хоб бинам, ки бо дӯстонам во ҳӯрдаам ва онҳоро ба оғӯш гирифта мебӯсидаму-мебӯсидам, аммо серӣ надоштам. Бедор шудам, ки шарикон барои сафар тайёри медиданд. Дилам бухс кард, хориам омада, гиря кардам. Аз хобам чунин ҳулоса баровардам, ки онҳо рафтаанд. Каме роҳ нарафта сардор ба рақсу бозӣ даромад. Маълум шуд, ки ба манзил расидем.

Мо баъд аз ду соат роҳ рафтанамон ба манзил расидем ва ман ба ин рӯзи сиёҳ дучор гаштам.

МЕҲРИ ВАТАН – МОДАР БА МАН РӮҲ МЕБАҲШИД

Маълум шуд, ки онҳо дар вақти андак ғанаб кардани ман, парвоз кардаанд.

Медидам, ки сӯзу гудоз бефоида. Ҳуд ҳудамро тасалло медодам. Ҳамин тавр лаҳзаҳои оромӣ ба вуҷуд омада бошад ҳам, вале сӯзиши дилам ҳоло паст намешуд.

Қоматамро рост карда ба худам як назар кардам. Рости гап қорням омад, ки ман дар ин сайёра яккаву танҳоям. Аз як тараф меҳри поки замин маро азоб медиҳад, аз тарафи дигар ҳар як қаше, ки дар рӯи он зиндагӣ мекарданд, барои ман азизу меҳрубон буданд. Албатта, пеш аз ҳама падару модар, аз ҷула бештар модар ба неши назарам намудор мегашт.

Дар рӯи замин ман дар бораи зодгоҳам ва давлати азизу меҳрубонам ва одамони гуногуни миллати он фикр кунам, ҳоло барои ман як чиз – ин ҳам бошад меҳри тамоми сайёраи азиз дили майданики маро мефишурд. Диламро майда гуфта истодаам, ки ҳамин тавр хаёлан будааст, ки дар он меҳри поки олам ҷой мегирифтааст.

Як чизи аҷоибе ба назари ман намудор шуда истодааст. Инро намедонам чӣ ҳел ба шумо мефаҳмонда бошам, ки худам намедонам.

Бонар кунед Замин ба назари ман чӣ қадар азизу меҳрубон. Барои ман ҳоло аз он азизу меҳрубон чизи дигаре набуд. Он дар рӯи кафи ман. Метарсам, ки аз дастам наафтад. Онро ба дидагонам мемолам, ба қалbam ҷой медиҳам. То ҷон дорам онро нок ингоҳ медорам.

Ҳамаи инро ба пеши назар оварда дар як гӯшай дили нозукам барои ин сайёра ва одамони он ҷой пайдо кардам. Аҷоиб, одам агар маҳалли истиқоматияш ва атрофиёнашро дӯст дошта тавонад на танҳо сайёраи истиқоматкардааш, балки тамоми онамро дӯст медоштааст. Ба фикрам аз меҳри поки Ватан муқаддас барои инсон чизе нест, агар ана ҳамин ҳиссиёт пок ва аз ҳар ҷиҳат бой бошад, пас дигар ҳамаи хислатҳои инсон ба он такя карда ба назари одамон шахс зебою дилчасп мегардад.

Ба фикри ман чунин ҳиссиёт буд, ки ман ба худам як назар кардаму ҳисси худшиносӣ ғалаба карда, сару танамро ба тартиб даровардам ва ба атроф назар кардам.

Ҳаёл мекардам, ки дар ин сайёра ман яккаву танҳоям.

Хушбахтона ин тавр набудааст. Аз ман як метр дурттар Қаҳрамон чун ҳайкал шах шуда монда, дар наздам шайтончаам ва андак аз онҳо дурттар ҳамаи онҳое, ки бо ман ба широр

баромада буданд, дар як ҳолати маъюсу гумроҳ дар азият монда буданд.

Ин ҳолат маро дар хичолат мононд ва ман бо сари баланд мардона ба онҳо назар кардам. Мехостам, ки ҳамаи онҳоро дар оғӯш гирам ва то сер шудан, бибӯсам. Ба фикрам ман аз бӯсао канор серӣ надоштам. Ба оғӯшам шайтончаро гирифтаму аз дasti Қаҳрамон дошта ба сӯи онҳо рафтам.

Онҳою ман дар ин сайёра қувваи бузург будем, ки ояндаи дурахшони ин сайёра ба дasti ману онҳо буд.

Корро ман ҳанӯз дар сафар сар карда будам. Аз ин рӯ онҳое, ки бо ман дар сафар буданд, ба атрофи ман омада дигарҳо ба ҳоли худашон ғами базму тарабро меҳӯрданд.

Ман, ки дар оғӯшам «оҳубарра»-ро гирифта аз дasti Қаҳрамон дошта марғзорҳоро тамошо карда, ба назди онҳо омадам, ҳама якҷоя ба гулҳан наздик шудем.

Шайтончаро аз даст намемондам. Агарчанде онро ба замин мемондам, аз ман дур намешуд.

Онҳое, ки дар ин ҷо буданд, ба «ғуломон»-и мо ҳамчун рисқу рӯзӣ назар мекарданд, ки дигар хел фикр карда ҳам наметавонистанд. Асрҳо шикори онҳо одаму ҳайвон буд.

То ғайрати шаб базму тараб кардем. Ниҳоят ҳама монда шуда оҳиста-оҳиста ба дамгирӣ майл намуданд, ки вақти хоб ҳам кайҳо гузашта буд.

Ману Қаҳрамон ва шайтонча бо асирон ягон чор панҷ метр дуртгар аз дигарҳо хобидем. Он шаб дар хоб рафиқонамро дида ба онҳо рози дил карда, бедор шудам. Хеле дар бораи онҳо фикр карда, боз хобам бурд.

Саҳари барвақт аз хоб ҳеста як атрофро давр зада баромадам. Ҷое, ки мо ҷойгир шуда будем, ниҳоят босафо ва дилкушо буд.

Агарчанде ҳамвору бедову дараҳт бошад ҳам, вале ба тарафи ҷануб якбора паст шуда рафта, се тарафи дигар доманаи васеъ дошт, ки аз дур ба тарафи шимол ҷангалзор ва баъд аз он кӯҳи баланд қомад рост мекард.

Аз тарафи шарқ ва ғарб моро ҷангалзори беканор иҳота карда, аз тарафи шимол, аз байни ин ҳамворӣ як дарёчаи шуҳ

чөрті шуда ба ҹануб дурттар аз манзили мо рафта як шаршараи 45-50 метраро ташкил мекард.

Ман хеле дур ба назди дарахтзори тарафи шимол рафта, ҳәйлан плани шаҳри ояндаро қашидам, ки алакай одамон ҳам көста аз наий шкамчалонй шуда буданд.

МО КОРРО САР КАРДЕМ

Онжо бекор набуданд, бо фаҳмиши худ ҹуму чүл мекардан. Онжоро дида раҳмам меомад, ки асрҳо ҳамин тавр танҳо барои һикам кор мекардан. Он кор набуду фақат ба он монандй дошт

Дар чунин тараққиети сахти ҹамъиятй боз чиро ҹашмдор шудан мумкин буд, ки ман тарзи зиндагии онжоро дида, гузаштай дүри заминиро ба хотир овардам, ки ачдодони гузаштай ман ҳам ана ҳамин тарзи зиндагиро аз сар гузарони буданд.

Вазъяниги онжо маро азоб медод, vale онро якбора хуб кардан мумкин набуд, ки ман бояд корро аз ягон чое сар мекардам.

Ба фикрам чунон як ақидае омад, ки онжоро аз ҹиҳати иңтисодӣ таъмин намоям. Ин кори осон набуд.

Ба ман лозим омад, ки ба тарзи зиндагии онжо такя намоем. Одамонро барои шикор фиристонам ва бо ин мақсад ба назди онжо рафтам ва ба гурӯҳҳо тақсим карда, ба се тараф фиристодам.

Ҳамаро ҳисоб карда баромадем, ки зану мард ва кӯдакони ҳурду қалон ҳамагӣ дусаду ҳаштоду панҷ нафар будаем, ки бори икүм онжоро ба ҳисоб гирифтам, ки ин саршавии кори мо буд.

Занжоро ҹамъ намуда ба онжо бо ёрии сардор ва Қаҳрамон фаҳмондам, ки шохҳои дарахтро ҹамъ кунанд. Онжо ба кор сар кардан. Ба кор сар карда бошанд ҳам, vale бо як гарданы баста онро ичро мекардан.

Ин муносибати онжо нисбат ба меҳнати табии буд, зеро онжо мақсадро намедонистанду вазифаро ҳамчун бори гарон ичро мекардан, ки зиёда аз шаст нафар занҳои кори он қадар шоху шохча ҹамъ овардан, ки мову Қаҳрамон агар кор мекардем дар ду рӯз онро ҹамъ мекардем.

Ҳаминро гўям, ки ин кори бузург буд, ки онҳо барои ҳаёти нав камар баста буданд. Ману Қаҳрамон чапар мебастем ва то бегоҳ ин майдони дарозиаш ҳаштод метру паҳногиаш панҷоҳ метрро қариб банд кардем, ки рӯзҳои дуюм ва сеюм ҳам ба ҳамин кор машғул шудем.

Ҳама дар ҳайрат монда буданд, ки мо барои чӣ ин тавр ҳамаро банду баст мекарда бошем.

Дар назди молхонаи калон боз якто ба бисту бист молхонаи майда ҳам соҳтем, ки шабҳо ҷойи хоби шайтонча ана ҳамин ҷо буд.

Рӯзи чорум як гурӯҳи мо омаданд, ки бо худ аз зотҳои ин оҳубарраи ман ҳафто хурду калон буда, ягон панҷ – шашто мурда ва зиндаи дигар ҳайвонҳо буд, ки дар байни онҳо якто хук ҳам буд.

Аз байни ҳафтгои ҳайвоноти майда чортояш солим буда, дигар сетояш танҳо барои хӯрок мувофиқ буд.

Дар молхонаи майда мо онҳоро ҷой додем, ки яктои он нарина ва ҷортои дигараш модина буд.

Ҳайвоноти нав оварда ниҳоят чарс буданд. Дар як ҷо наистода баробар худро ба ҳар сӯ мезаданд. Маълум буд, ки чапарҳои соҳтаи мо мустаҳкам буда, бо зӯр задан онро афтонда наметавонистанд.

Рӯзи панҷум мо корро аз соҳтани хона сар кардем, ки дар таъсири боронҳои сел, хусусан кӯдакон ва пирон азоб мекашиданд ва шумораи беморон ҳам бисёр буд.

Барои он, ки ба соҳтмони хона сар кунем, аввал сангут чӯбро ҷамъ карда лойхонаро тайёр намудем.

Таҳқурсии як хонаро гирифтем ва бо чӯб девори онро бардошта, болояшро ҳам маҳкам кардем. Азбаски боду ҳавои он ҷо тропики буд, мо тиреза ва дарро барои маҳкам кардан, эҳтиёҷ надоштем.

Фақат барои аз ҳавф нигоҳ доштани худамон таҳқурсиро якуним метр бардошта ба болои хона як шипанг ҳам соҳтем.

Дар рўзи бистуми аз саёҳат омаданамон хонаи мо тайёр шуда монд, ки дар ошёнаи якум беморонро ҷой додем, ки шумораи онҳо сину як нафар буд.

Дар ин ҷо пўсти ҳайвонот бисёр буд. Аз байні пўстҳо пўсти мамонтро чудо карда гирифтам ва барои ош додан аз чўб тағора соҳтим, ки он хеле калон буд. Ба даруни он чор пўсти мамонт ва янчанд пўсти ҳайвоноти майдаро андохта, об рехта тар кардем ва ҳурокҳон боқимондаро ба болои он ҳар рӯз партофтан гирифтем. Ҳаво, ки гарм буд, дар тағора турушишавӣ ба вучуд омад ва мо пўстдоро як маротиба омехта кардем ва баъд аз ду ҳафта пўстҳои ҳайвоноти майдаро гирифтем, ки малҳам барин тайёр шудааст.

Аз чўб корд соҳта, ба дасти занҳо додам ва тарзи тоза кардани онро нишон додам. Занҳо равған ва пардаи болои онро гирифта партофта, равған мемолиданд, ки ниҳоят маҳин мешуд. Мо онро ба ҷойи матоъ истифода бурда, барои худам, Қаҳрамон ва боз як ду духтарҳои ба қад расида эзору калтacha тайёр намудем. Мо доимо мепўшидем, vale духтарҳо як дам нагузашта қанида мепартофтанд.

Аз пўсти мамонт баъд аз се ҳафта барои хонаҳои нав соҳтамон гилем тайёр кардем. Як-ду ҳафта нагузашта ҷондор пайдо шуд. Барои он ки аз он ҷондор ҳалос шавем, пўстро аз мӯ този кардем.

Ҷондорҳои дар пашм ба вучуд омада дар мағзи чўб ҳам даромада монда буданд. Нобуд кардани онҳо барои ман як амри маҳвол шуда монд. Баъд аз тоза карда ба фарши хона густурдани пўст боз медидам, ки беморони ман бадани худро хунсор мекарданд. Ба мо доруҳои заҳрнок набуд. Худам онро тайёр карда наметавонистам.

Ба сари одам мушкилӣ ояд кўшиш менамояд, ки роҳи ҳалосиро ҷустуҷӯ намояд. Ҳамин тавр рӯзе ба ҳайвонҳо ҳурок дода истода, ба сарам фикри ба фарши хона ва деворҳои он оби ҷунш рехтан, омад. Ин фикри хуб буд, vale барои обро ҷўшондан зарф лозим буд, ки боз муаммо шуда монд. Хеле фикр карда роҳи аз ин муаммо берун ҷастсанро ҳам ёфтам. Тағорае, ки пўстҳоро тар карда монда будем, онро то нимаш об андохта мондам, ки

обро ба худаш нағзакак кашад. Чор санги қалони якхеларо ба зераш монда, боз об рехтем, то ки аз ним зиёд шавад ва дар зераш оташ гирондем.

Ин чораи мо қомаи амал пўшид, то он даме, ки чўб андак хушк шуда ба сўхтан сар кард, об ҷўшид, ки мо оташро хомӯш кардем ва зуд оби гармро ба хона дароварда сар то сар ба фаршу деворҳо пошидем ва бо ҳамин аз ҷондорҳо ҳалос шудем.

То ин дам гурӯҳҳои дуюм ва сеюми мо ҳам омада монданд, ки шумораи чорвоҳои мо ҳам зиёд шуда монд.

Чорвоҳо ба мо одат карда монданд. Ба онҳо занҳо нигоҳу бин мекарданд. Мувофиқи таъби дил набошад ҳам, хеле корро ёд гирифта буданд.

Як гурӯҳҳе, ки завқи қалон нисбат ба ин кор доштанд, чудо карда, корро ёд додем ва аз онҳо саҳт талаб кардем, ки дере нагузашта ба онҳо малака ва маҳорати корй пайдо шуда монд, ки ман дилпурона ба дигар корҳо машшғул мешудам.

Як порча заминро, ки аз ҷойи истиқоматии мо хеле дур буд, хуб побел кардем ва чуқуриро күшода тухмҳои растаниҳоро гирифта ҳар якеро алоҳида-алоҳида коштем. Дере нагузашта ҳамаи зироатҳои мо неш зада баромад. Дар назди ҳавлӣ як порча заминро ших гирифта бодиринг, помидор, харбуза, тарбуз, сабзӣ, пиёз ва дигар зироатҳоро коштем. Худи ҳамин сол кори мо барор гирифт, ки аз гандуму ҷав, нахӯту лўбиё барои киши оянда як олам тухмӣ гирифтем ва як қисми онро барои ҳўрдан ҳам ҷудо кардем, ки ба он танҳо ман эҳтиёҷ доштам.

Бар замъи он аз зироатҳои ҳудрӯй боз якчанд пуд дона ҷамъ кардем ва онҳоро дар шипанг ҷой додем.

Эҳтиёҷи мо ба хонаю ҷой зиёд шуда монд. Агар пештар мачбурий ба хонаҳо ҷойгир намоем. Акнун худи онҳо талаб мекарданд, ки барои онҳо хона соҳта диҳем. Аз ин рӯ лозим омад. Ки шумораи соҳтумончиҳоро зиёд намоем.

Аз ҳисоби асирон як гурӯҳро ҳамчун соҳтумончиён тайёр намудем. Ба онҳо ҳудам роҳбарӣ карда, касб омӯзонидам ва ба баъзе корҳо дигарон низ ёрӣ расониданд, ки онҳо дар бораи соҳтумон аллакай таҷриба доштанд.

Биннокоро ҳархела ва зебо месохтагй шудем, ки барои ичрои ни корҳо ҳудашон ҳавасманд шуда монданд.

Ба меҳнат сар фароварда бошанд ҳам, вале почома пӯширо ба шима намегирифтанд. Баъзеҳо кам-кам одат мекарданд. Мекостам, ки сари синаи дамидаи занҳоро пӯшонам, аммо ин кор авӣ амири маҳол буд.

Ҳар чи қадаре, ки ба тарзи зиндагии ваҳшиёнаро аз сар гузаронанд ҳам, як хусусияти ба инсон ҳос бударо ҳис мекардам, ки занҳо ва мардҳо майли ҷуфти алоҳида буданро доштанд. Он шахсоне, ки бо ҳам майл доштанд, бештар ду-ду мегаштанд ва дар боран якдигар ғамхорӣ зоҳир мекарданд.

Тарзи зиндагии онҳо ба покизагии ҳисси шаҳвонӣ роҳ намедод.

Қарор додам, ки шахсони бо ҳам дилбоҳтаро ҷудо кунам ва барои онҳо хонае сохта диҳам ва ҳамин тавр ҳам кардем. Ҷй илоҷ, ки ба ин хонаҳо бегонаҳо ҳам даробаро мекарданду шавҳарқо муқобилият нишон намедоданд.

Инро ба эътибор гирифта, ман аз ҷудо кардани «ошиқон» даст қашшидам. Аз ин ҷо ман ба як ҳулоса омадам, ки ишқи ноболиғ барои ба дигар муносабати покизагии рӯзгор роҳ кушода наметавонист, ки онҳо нисбатан бефарқ буданд, аз чунин муносабати аъзоёни ҷамъиятамон ман дилгир намешудам ва ба ҷиҳатҳон ҳуби онҳо такя намуда, ҷораҳои заруриро меандешидам. Аз ҳама ҳубии кор дар он буд, ки онҳо рӯз то рӯз ба ман дил мебастанд ва ҳар супориши маро бо як рағбати ба ҳудашон ҳос ичро мекарданд.

Ин буд, ки ман боз роҳҳои беҳтарини амалиётро меандешидам. Чорвои мо зиёд мешуд, ки мо зиёда аз 300 чорвои майдо доштем, ки онҳо ҳар рӯз, ҳар соат зиёд мепруданд. Акнун мо онҳоро дар ҷароғоҳҳо мечаронидем, ки танҳо шаб ба молконаҳо бармегарштанд.

ОСИЁИ ОБЙ ВА БОДЙ

Захираи ғалла бошад хеле зиёд шуда монд. Мо то ин ҷониб ғалларо ба тарзи таомҳои гуногун истифода бурда, ҳоло нон намепухтем. Ордро бо як мушкилий дар рӯи санг бо кӯфтани гандум тайёр мекардем.

Лозим меомад, ки якчанд осиёби обй ва бодй созем, зеро пухтани нон моро боз аз бисёр норасогиҳои иқтисодӣ раҳӣ медод, зеро мо бо ин роҳ гӯштро кам истифода мебурдем.

Барои мо шикор як амалиёти зарарнок шуда монд, ки гурӯҳ-гурӯҳ рафта, бар намегаштанд. Бо ин мо қувваи коргариро бой медодем.

НА ТАНҲО ЧИҲАТИ МОДДӢ, БАЛКИ ЧИҲАТИ МАЊНАВӢ ҲАМ ЛОЗИМ

Қарор додем, ки шикорро кам кунем ва аз ҳисоби шикорчиҳо шумораи деҳқонон ва соҳтмончиҳоро зиёд намудем. Ин барои мо ёрӣ расонид, ки кори деҳқонӣ ва соҳтмон хеле пеш рафта монд.

Медидам, ки кори мо аз ҷиҳати иқтисодӣ хеле пеш рафта ва аз ҷиҳати маданий қафо мемонд, ки одамон аз ҷиҳати мањнавӣ қариб яхел мемонданд.

Қоғазҳои барои ман мондаи рафиқонамро баровардам ва шабҳо аз равғани чорво шамъ тайёр карда, барои бачаҳо як алифбо тайёр кардам. Бачаҳои хурдсол аз шашсола то дувоздаҳ-сенздаҳсоларо ҷамъ карда, сабақ омӯзонидам. Бачаҳои хурдсол, ки ҳанӯз то мактаб аллакай бо ман гуфтугӯ мекарданд, андак хонда метавонистагӣ шуданд, vale бе калонсолон азоби мо саҳт буд.

Бо қувваи хурдсолон як ансанбил ташкил намудем. Баъд аз он ки якчанд маротиба ба қулуби саҳроии мо баромад карданд, диққати калонсолонро ба ҳуд ҷалб карда монданд. Дар байнини калонсолон низ санъаткорон зиёд буданд, ки аз ин истифода бурда, мо як дастаи ҳаваскоронро ташкил кардем ва борҷо машқ карда, онҳоро барои намоиш дода тавонистан, тайёр намудем.

Дар ин соҳа ҳам кори мо пеш рафта монд. Онҳо пеш аз ин ҳам танҳо ва баъзан якҷоя намоишҳоро ташкил мекарданд, ки авнун онҳо аз рӯи барномаҳои маҳсус баромад мекарданд.

Аҳолӣ хеле зиёд мешуд. Пештар аз сари ҳар бист кӯдак, якто зинда мемонд, ки ҳоло аз сари ҳар даҳ нафар панҷ нафар зинда мемондагӣ шуд.

Мо ба таври сунъӣ бордор карданро истифода мебурдем. Аксарро аз рӯи интихоб бо спермаи ман бордор мекардем, ки ҳодҷон нави мо рӯз то рӯз меафзӯд. Мо танҳо занҳои аз зоти нав бордоршударо интихобан бордор мекардагӣ шудем, ки шумораи онҳо ба панҷсад нафар расида монд, ки рӯз то рӯз зиёд мешуданд. Мо дигар одамони пештараро бордор намекардем. Занҳоро аз мардиҷо ҷудо кардем ва дар алоҳидагӣ кор мефармудем, ки ӯорашон саҳт, ҳӯрокашон дар меъёр буд. Қариб ба ҷуфтшавӣ Ҷӯниҷа надоштанд, зоро ҳӯроки серғизо истеъмол намекарданд. Одамон навад фоиз ба одамони заминии мо монанд шуда, савод меомӯжтанд, ҳамон мактабҳоро ба талаби истеҳсолот хеле наздик ӯард мондем. Зиёда аз сад қасбро тайёр мекардем, ки шумораи дӯстур, муаллим, муҳандис, ҳулоса шумораи навоварон афзоиш мейфт. Одамони маҳаллӣ хеле кам монда буданд.

Маро воситаҳои истеҳсолот, яъне белҳои чӯбин ва якто-якто омӯҷҳои чӯбин қаноат қунонида наметавонист. Агар ба ин қаноат мекардем, мо боз ба ҳолати зиндагии пештара бармегаштем. Ташкили ин кор хеле мураккаб буд, зоро ин истеҳсоли оҳан, мис вобаста буд, ки ин аз дasti ман намеомад ва худи конҳои оҳану миеро ҳам, мо ҳоло кашф накарда будем.

Ин корҳо он сӯ истад, ки мо ҳоло осиё барин чизи оддиро келе кам доштем. Лозим буд, ки якчанд осиёб созем. Ин корро ба устоҳо фармудам, онҳо бо осонӣ бо ёрии ман аз ӯҳдаи ин кор баромаданд.

Барои ин сангҳои мувофиқро барои санги осиё ва чӯбҳоро барои новаю ҷарҳи осиё низ тайёр кардем.

Цӣ тавре ки ман дар боло қайд кардам, оби дарёе, ки аз инномои ҷорӣ мешуд, омада аз назди хонаҳои истиқоматии мо ба

тарафи рост چорй мешуд ва баъд аз якчанд км боз ба тарафи ҷануб ҳаракат мекард.

Мо дар се ҷойи дарё, ки ба тарафи дасти рост мегашт, дарғатҳои мӯаққати соҳтем. Онҳо мӯаққатӣ буд, ки дар вақти обхезӣ мо онҳоро гирифта ба соҳил мемондем. Ҳамон ашёи дарғот аз ғӯлаҷӯбҳо ва қисман аз ҳарсангҳо иборат буд.

Нақшай се канал, ки рост ба тарафи ҷануб мерафт тартиб дода, ба соҳтмончиҳо супоридам ва ба онҳо аз ҳисоби занҳои ҷавон қувваи коргарӣ ҷудо кардем, ки корро сар карданд.

Ҳар чи қадаре, ки боришот дар ин қисм зиёд бошад ҳам, барои обҷакории мо об лозим буд, ки каналҳо низ ин масъаларо ҳал мекарданд.

Пеш аз соҳта шудани канал ман аз рӯи схема дар назди аҳолӣ якчанд маротиба баромад кардам ва онҳое, ки мақсади маро мефаҳмиданд ба омма фаҳмонданд, ки онҳо акнун на бо гардани баста, балки фаъолона иштирок мекарданд. Меҳнат барои онҳо ба талаботи организм табдил ёфта буд.

Канали якум ба охир расид ва то ин дам аллакай осиёро соҳтанд. Санги онро моҳирона сардор тарошид. Санги дар зер буда ҷарҳ намезад. Санги дар боло истода бо қувваи ҷарҳи осиё давр мезад, ки он дар марказаш суроҳӣ дошид. Дар он кам-кам ба воситаи новача гандум ё ҷав рехта меистод ва он бо вазни санги боло мустаҳкамии санги поён, ки онҳо доирашакл буданд ба орд табдил мейфт. Агар санг тез давр занад, орди дурушт ва агар суст гардад орди сафед ва маҳин мебаровард, ки орди он камсабӯс буд.

Аз боло об ба воситаи нова меомад ва ҷарҳро ба шаст зада, давр мезанонд ва бо обрави зери ҷарҳ об берун баромада мерафт. Ҷарҳ тирро давр мезанонд ва бо ин тир бевосита ба санги боло пайваст буд.

Ба ҳамаи ин ман аз бобоям минатдорам, ки ҳар боре, ки ба осиё рафтани бошанд, маро ҳамроҳи худ мебурд, ки баъзан одам бисёр бошад, мо дар ин ҷо ҳоб мекардем, ки хонаи якум серодам ба тӯй монанд буд.

Аз җисеби орди умумй қотурма, нони болои санг ва боз ким ни җел ионҳо мепухтанд, ки мо серй аз он меҳурдем. Ҳар чй қадаре, ки мо ба осиё омада қариб ҳар ду-се ҳафта орд кунем ҳам ягон вақт рӯи сериро намедидем, ки танҳо дар ҳамин осиё ман ва бобони серй ион меҳурдем.

Ҳа, ҹанг-ҹанг, сивуду рагу пайи одамон кушода буд. Ҳурдагиро қиматӣ меҳурд.

Осиёбони мо як шахси камгап ва бадқавоқ, миёнақад ва сергүнте буд.

Аз ў ҳама метарсид. Бобоям, ки тану тӯши паҳлавонона дошт ҳар як суханааш дар мавқеъ ба вуқӯ меомад, осиёбон мулло-мулло гуфта гап мезад ва дигарҳо бобои маро ҳурмат мекарданд, ки ман аз ни истифода бурда баъзан ба даруни осиё ба он ҷое, ки орд тайёр мешуд медаромадем.

Нагоҳӣ, ки мо роҳи хонаро пеш гирифтани будем, осиёбон бобоямро ба як гӯши хилват бурда, чизе гуфт ва бобоям аз рӯи сарҷунбониаш ба фикри ў розӣ шуд ва осиёбон ба назди лингчай орон мо боз ягон чор панҷ килло орд оварда монд. Орди мо як лингчай нур набуд. Намедонам барои чӣ бошад, ки бобоям онро ба болои ҳалтаи ним наандохта, онҳоро ҷудо-ҷудо ба ҳари сиёҳи ҳангиямон тӯкум зада, айилашро мустаҳкам карда, бор кард ва маро ба болои он савор намуд. Ҳар, ки борҳо ин роҳро тай карда буд, бе оне, ки банди онро кашам ва ё суст кунам ва ё бо хилаҷуб ба байнин ду шонааш хилла кунам, чун асп юрга карда ба тарафи ҳона шитобид, ки бобоям ҳар дам бандашро кашида, ман монда шудам, ин қадар ҳарро медавонӣ, гуфта мемонад.

Ён қашидани банд андак суст мешуду ва боз метоҳт. Медонист, ки ба ҳона рафта истодаем. Дертар фахмидем, ки он сарбории ба бобоям додаи осиёбон, дода гарду ҹанги аз даруни осенӣ рӯбу чин карда будааст.

Айнан ҳамин ҳел осиё соҳта будем. Ҳамин, ки обро ба канал сар додем, як ҳурсандии умумий ба миён омад, ки ҳама рақсу бозӣ мекарданд... Ин туйи ҳақиқӣ буд, ки сайёраи мо бори якум канал, осенро медид.

Грамм ва киллоҳои аввалин аз зери санг гард шуда ба даруни хамбай ҷуқур пош хӯрда мерехт ва ҳар як шахсе, ки дар назди ман меистод, ордро ба каф гирифта, ба он нигоҳ мекард ва ба рафиқонаш нишон дода, китф бо ҳам мекашид. Онҳо ба таъҷуб монда буданд, ки ин чӣ бошад.

Соатҳо пайи ҳам мегузашту хамбаҳо пур мешуд. Об мувоғиқи нова ба тарафи осиё ҷорӣ шуда, зиёдатии он, ки як оби калонро ташкил мекард, ба обпартро фаромада мерафт.

Мо то обро сар додан замини зиёдеро ба кишт дар ду соҳили канал тайёр карда мондем, ки донаҳоро пошида, обро сар додем, ки заминҳои обчакории мо ба ин восита чордаҳ маротиба зиёд шуда монд.

Мо дигар атрофи заминҳоро маҳкам карда наметавонистем ва қарор додем, ки ҷорворо ба ин тараф дигар начаронем.

Ҳамин тавр навбати дуюм ва сеюми қандани каналро ҳам ба охир расонидем ва одамонро тамоман аз кори шикор озод намудем, ки шикор як воситаи вақтҳушши мол шуда монд.

Барои кори саҳрои одам намерасид. Мо бальзан хурдсолонро, ки мактаб меҳонданд, ба кори саҳрои ҷалб мекардем. Ҳама меҳост, ки кӯдакон бештар ёрӣ расонанд, аммо ман онҳоро аз ҷор соат зиёд кор намефармудам, ки онҳо бо дили қашол нисбат ба кори саҳрои аз саҳро мебаромаданд. Вақте, ки аз кор мебаромаданд, бо суруду нағма ва шӯҳию бозӣ ба хона мерафтанд.

Бачаҳо ҷор соат меҳонданд, ҷор соат дар вақтҳои зарурӣ кор мекарданد. Дар вақти боронгарӣ, ки дар ҷойҳои мо бальзан ҷор-панҷ шабонарӯз борон меборид, ба машғулиятҳои варзиши мегузаштанд. Ҳамаи онҳо ҷақон, бокӯват, нотарсу кордон ба воя мерасиданд. Аммо аз ҷиҳати кори таълим ва тарбия кори мо на он қадар барор мегирифт, ки қариб ҳама кундзеҳи буданд, ки ғоҳ-ғоҳ ягон нафари онҳо фаъолӣ мекарданд, ки ман онҳоро ба кори муаллимӣ сафарбар мекардам.

Дар мо ҳамаи қасбҳо қасби бошараф ва ё ба муаллим аъзоёни ҷамъият бо як ҷашми хирад назар мекарданд ва то метавонистанд эҳтиром мекарданд.

Дигар хел ҳам шуданаш мумкин нест, зеро тозагии чамъият из бисёр чиҳатжо ба муаллим вобаста буд. Күшиш мекардам, ки муаллим намунаи ибрат бошад ва ҳар чизи хуб аз неърүи муаллим сар мезанад ва баъд аз он дастраси дигаржо мегардад.

Мо шурои худро доштем, ки вазифаи он ҳар як чизи навро мудокима карда, ба аҳолӣ пешкаши мекард. Дар шуро ҳуқуқи ҳама чун дар чамъият баробар онҳо ҳар чизе, ки аъзоёни чамъият меҳӯрд - меҳӯранд, якҷоя хоб мекарданду кор мекарданд.

Дар вақтҳои зарурият пайдо шудан онҳоро даъват мекардем, ки шумораи онҳо бештар аз си нафар иборат буд.

Дар мо мӯкипӯши расм шуда монд, ки мо онро аз пӯсти ҳайвонот месоҳтем. Күшиш мекардем, ки мӯкиҳои дӯхтаи мо куннруй барояд.

Пеш аз ҳама онро муаллимон мепӯшидагӣ шуданд. Рафтарафтва ба дигаржо ҳам майли мӯки пайдо шуд, ки дар мо касби нав мӯкиндӯзион ба миён омад ва барои ин касб даҳ-понздаҳ нафарро тайёр намудам.

Доро нагузашта ҳама хурду калон пиру ҷавон мӯки менӯшидагӣ шуда монданд ва то ин дам пешгир ҳам расм шуда монд, ки он вазифаи почомаро иҷро мекард.

Дар байнин муаллимон оила ба вучуд омад ва ба дигаржо ҳам расм шуд. Барои он, ки тозагии оилаҳои аввалини худро нигоҳ дорем, ҷои кори зану марди ин оиларо ҷудо кардем, ки онҳо бештар ба касби косибӣ, мураббигӣ, муаллимиро иҷро мекарданд, ки ҳоҳу ноҳоҳ онҳо дар ягон ҷой алоҳида кор мекарданд.

Аъзоёни чамъият ба ин одат мекарданд ва дар маҳалҷо кӯшишҳои аввалин барои ин рафтари хуб пайдо шудан гирифт.

Ману Қаҳрамон ҳам ба шонздаҳ - ҳабдаҳ қадам мондем, ки мёҳнат моро барвағт ба ҳаёт - ба зиндагӣ тайёр карда буд, ки мо худро чун марди калонсол ҳис мекардем.

Қаҳрамон яке аз духтарҳое, ки падар ва модараш муаллим шуда кор мекард, дӯст дошта монд. Бисёр вақт бо ҳам сӯҳбат мекарданд. Ба кору бори якдигар ёрӣ мерасонданд.

Онҳоро дила дилам барқ мезад, ки дар сайёраи мо ҳам аввалин муҳаббати инсонӣ ба вучуд омадааст, ки на дар бораи ҳисси шаҳвонӣ, балки барқарор кардани оила фикр мекунанд.

Қаҳрамон шабҳо камхоб шуда буд. Аз як паҳлӯ ба дигар паҳлӯ мегашт, оҳи бадард мекашид ва хеста ба гирду атроф давр мезад ва то назди хонаи дилдодааш рафта меомад.

Медонистам, ки духтарак ҳам дар чунин вазъият буд, ки ўро аз «тиреза» нигоҳ карда, интизорӣ мекашид ва бо нигоҳ ба дили шӯрида тасалло медод. Ҳар ду софдилона меҳнат мекарданд ва аз кор кардан монда намешуданд.

Қаҳрамони ман боз ҳам ботамкин, меҳрубон, хушрафторию хушгуфторӣ зоҳир менамуд, ин ба ҳусни ў ҳусн зам мекард. Вақте ки дар бораи духтарак гап мекушодам сурху сафед мешуд, гапашро гум мекард. Оҳиста-оҳиста ман ўро ба гап медаровардам.

- Донояк! Ман Зеборо дўст медорам. Охир ў дар ҳақиқат ҳам зебо, - мегуфт Қаҳрамон. Ман вақте ки бо ў во меҳӯрам, гапамро гум мекардам. Баъзан чизе нагуфта аз назди ў меравам. Ҳамин рӯз ў маро ба гап гирифту дар бораи кору борам, аз ҷумла дар бораи машғулиятҳои варзишиам бо хонандагон хеле нақл кардам.

Ў бошад аз ман дар бораи воҳӯрии ман бо он одамон пурсид. Мумкин ту ба ў нақл кардӣ, ки ман чизе гуфта натавонистам ва ҳамин бегоҳ ба машқи навбатии бачаҳо ўро даъват кардам.

- Зебо ба ин ҷо меояд?
- Ҳа, Ҳалимаро гирифта меояд.
- Бо дугонааш меояд гӯ...
- Ҳа, бо дугонааш, - гӯён хандида монд.

Қаҳрамон, меҳост, ки Ҳалимаро бо ман шинос кунад. Дар ҳақиқат Ҳалима нисбат ба Зебо барно ва фикри тозае дошт. Ман ўро аз ин ҷиҳат ҳурмат мекардам, ў бошад тез-тез ба назди ман омада меистод. Албаттаг, зебогӣ ва бофаросатиро ман нисбатан тасвир мекардам.

Ман он вақтҳо пай намебурдам, ки Ситораро дўст мемедонтаам. Акнун дар сари роҳам, дар хобам, хаёлам, шишту ҳезам танҳо Ситораро мебинам. Рафиқам ба ҷону ҳолам намонда, маро ҳамроҳи худ ба майдончай спортӣ бурд. Қаҳрамон ба банаҳо машқи мардонагӣ, ҷасорат, ҷобукӣ меомӯҳт. Кору бори банаҳоро дид, тамоман дар ҳайрат мондам. Ақли одам тирагӣ мекард ва ҳатто ба он ҷизе, ки медиҳам бовариам намеомад.

Ман ҳам машғулият мегузарондам, вале ба чунин муваффақияти спортӣ ноил нашуда будам. Ман ҳунару маҳорати банаҳоро тамошо мекардаму Ҳалима маро. Ишқи ў ишқи яктарафа буда, ман дар назди ишқи поки ў як сангे будам, ки аз ин санг садо намебаромад.

Баъд аз яқуним соат машқ ба охир расид ва ба ман майли ғимнастика кардан пайдо шуду ба саҳна фаромада бист дақиқа намонин додам. Дар ин вақт гурӯҳи дуюми Қаҳрамон ба майдонча ҳозир шуда буданд. Дар охир ҳама қарсак заданд, ки қарсак задан ба мо ҳам расм шуда буд. Ҳалима маро дида меҳандид.

Мо ба хона баргаштем, албатта ману Ҳалима. Моро дар роҳ молари Ҳалима дид ва ҷизе нагуфта рафт. Ҳамин тавр, мо сӯҳбат карда то ба назди хонаи истиқоматии ман расидем ва бо ҳамин ҳайру ҳуш намудем, ки то ба хона даромада рафтани ман нигоҳ карда истод. Ман бошам гӯё ҳеч ҷиз нашуда бошад, бо фуури ба ҳуд ҳос аз ў чудо шудам.

Ман ба хона даромада рафторамро муҳокима намудам ва ҳудоамро нағзакак ба зери танқид гирифтам. Чӣ бешарафие содир карда будам, ки духтар маро то хонаам гуселонид. Яъне, Ҳалима гӯё ба ҷои мард ва ман ба ҷои зан будам. Гарчанде дўст намедонтам ҳам бояд ўро то хонаашон бурда мемондам. Дар он ҷо чӣ? Ҳалима ба ман гандумбирёнро тоза карда, бо як латофати өшиқӣ дароз мекарду ман рад мекардам, ў меҳост ба ман наздик шинад, ҷизе гӯяд ва меҳрубонона назар кунад, вале ман чизеро пай намебурдам. Эҳтимол таклиф мекардам, ба хона медаромад. Не, инш зиёдатӣ буд, мегуфтам худ ба худ.

Аз рўзи дигар Ҳалима бо худаш монд, ба ман аҳамият намедод. Маслиҳат ҳам намепурсид. Аз рўи гуфтаи модарааш аз назди ман рафта тамоми шаб гиря кардааст.

Ман бо кору бори ҳочагидорӣ банд шуда мондам. Дар ҳочагии мо одам намерасид, ҳамагӣ дусаду даҳ нафар қувваи коргар даштем, ки дар ҳочагии мо камаш панҷсад-шашсад дасти коргарӣ лозим буд. Кани онҳо?

Ба сарам як фикр омад, ки аҳолии калонсолонро машқи ҷангӣ омӯзем ва ҷойи зисти дигар қабилаҳоро муайян намуда, ҳуҷум намоем. Дурустарааш, шабо хун занем, ки бе талаффот қувваи коргариро ба даст орем.

Ҳамин тавр панҷоҳ нафар то сисола мардҳоро ҷудо кардем ва яксол машқи мардонагӣ омӯхтем. Аз байни онҳо се нафарро ба разветка фиристодем, ки онҳо рафта ҷойи зисти қабилаҳоро муайян карда омаданд.

Ҷӣ тавре ки дар боло гуфтам, мо дар шаб онҳоро дар ғафлат монондем ва бо гулхану садоҳои ғайри ҷашмдошт тарсонида яксаду сиву чор нафарро ба ҷойи истиқоматии худ овардем. Онҳоро дар байни одамонамон тақсим карда шароити корӣ додем.

Диданд, ки ин ҷо як ҷойи аҷоиби афсонавӣ, бо тезӣ ба тарзи зиндагии мо одат карда, ба меҳнат дил бастастанд, ки онҳо ба Қаҳрамон монанд буданд.

Бо Қаҳрамон маслиҳат кардам, ки номераҳои тамошоро аз ҳисоби намоишдиҳии варзишгарони мо зиёд кунем, то ки машқҳои шогирдони ману Қаҳрамонро одамон тамошо карда, кайфият баранд ва мардонагӣ, чобукӣ омӯзанд. Ин фикри ман ба ў маъқул шуд.

Рўзи дигар ба ҷойи корӣ ҳамаро эълон кардем, ки ба майдончаи варзиши барои тамошо оянд. Дар майдонча қариб ҳама ҷамъ омаданд. Шогирдони ману Қаҳрамон расо се соат худнамоӣ карданд.

Бегоҳӣ машварат гузаронида, қарор додем, ки шӯъбаҳои футбол, волейбол, баскетбол ва гӯштингирии тарзи озодро

кушоем. Ҳамин тавр ҳам кардем. Мардум бо завқи том ба ин шүйбаҳо иштирок карданд.

Футбол намуди хуби варзиши бошад ҳам, аммо дар ҷойи мо он қадар диҷкатчалбунанда набуд, зоро ҳама аз як ҷо буда, дилсӯзӣ барон даста набуд.

Лозим донистем, ки дастаҳоро аз байни косибон ва қоркунони ҳоҷагии қишлоқ ҷудо кунем, ин кори мо натиҷаи хуб бахшид.

Дар бораи кори таълим бисёр фикр мекардам, зоро натиҷаи кори мо моро қаноатбахш карда натавонист. Ҳар чи қадаре қўниш накунем, танҳо ҳонда, навишта тавонистани он ба мо муаллесар мешуд.

Фарз кардем, ки муаллимон суст буданд, vale ҳонандагони ман ҳам дар азбаркуни материали ҳониш низ сустӣ зоҳир менамуданд. Агар дар забон суст гўем, ин соли сеюмин аст, ки онҳо ҳурду қалон ба забони тоҷикӣ гап мезаданд. Қалонсолон он қадар ҳуб гуфтугӯ накунанд ҳам, бачаҳо то дувоздаҳ, сенздаҳсола байни ҳуд ҳуб гуфтугӯ мекарданд. Китобҳои бадеии ман навиштаро меҳонданд ва байни ҳуд мутолия мекарданд.

Сабаби асосиро дар забони муомилот ҷустан кори хато буд. Vale ягон сабабе бояд дар ин ҷо бошад. Сабаб чист?

Ҳама фикр мекардем. Дурустараш ман фикр мекардам, зоро муаллимони ман як навъ аз ўҳдан азбаркунонии барномаи ҳониш мебаромаданд, аммо худашон дар бораи аз навсозии навоварӣ ҳеле кам фикр мекарданд.

Аз ҷиҳати зеҳӣ онҳо ҳам чун шогирдонашон суст буданд. Масъаларо намефаҳмидаанд. Ҳаёлоти бачаӣ маро мебурд, ки ман ба замини сафар мекардам ва аз он ҷо рафиқонамро оварда корро аз нау сар мекардем. Ҳайҳот, ки ин ҳаёлоти қӯдакӣ буда, он ҷамчун ҳаёлоти ширин иҷро нашуда мемонд.

Аъзоёни ҷамъияти мо аз ҷиҳати маънавӣ пеш мерафтанд ва инкуни аксаријат барои урён гаштан шарм мекарданд, ки дар ин бора ман бояд аидеша мекардам.

Пашм чунон бисёр буд, ки мо онро барои андоваи девор, барои нарм нигоҳ доштани зери пои кӯдакон кам-кам истифода мебурдем, вале аксарапон митта карда, нест шуда мерафт.

Касби бобою бобокалони ман аз тарафи модариам бофандагӣ буд. Онҳо алоча, карбос, бекасаб ва салла барин намудҳои маторо мебофтанд. Гарчанде бобоям ҳоло бофандагӣ накунад ҳам, вале олоти бофандагӣ ҳамин хел дар як гӯши ҳезумхонаи мо меистод, ки ман онро ба сифати бозича истифода мебурдам ва аз бобоям тарзи кори онро пурсида мегирифтам, аз ин рӯ материалро ҷамъ карда, аввал худи дӯконро соҳтам ва ба он ду шона ва як мокӯ тайёр карда, аз пашмҳое, ки сесол боз ҳамаро зер карда меҳобид ришта тайёр кардем. Як қисми онро ба найча печондем, ки ба мо касби бофандагӣ ҳам ба миён омад. Дар аввал равиши шонаҳоро гум кардам ва баъдтар хеле фикр карда онро дар мавқеи худаш гузоштам. Вақте ки поии ростро ба ричак мондам, онро ба поён зер кардам, ричаки поии ҷаҳонро бардошта мешуд бо ҳамроҳии шонаи дар пеш буда. Дар ҳолати поии ҷаҳонро пахш кардан шонаи дар қафои шонаи пеш буда ба поён мефаромад, ки ба ҳар як ричаки поӣ якторӣ шона вобастагӣ дошт, ки дар вақти пахш кардани ричак шонаи он ҳам ба поён мефаромад. Бардошташавии шона ва ричаки дигар низ ба поён фаромадани шона ва ричаки дигар вобаста буд.

Шонаи якум риштаҳои худро боло бардошта ва риштаҳои шонаи дуюм ба поён мемонд, ки дар ҳамин вақт мокӯ аз байни ришта мегузашт. Ин сабаби ба вучуд омадани матоъ мешуд.

Барои он, ки тасаввуроти мо дар бораи ҳаракати риштаҳо аз рӯи амали шона дуруст нақш бандад, мо панҷаҳоро байни ҳамдигар мегузаронем, ки принсипи бофандагии бобоям ана аз рӯи ҳамин панҷаҳо буд.

Мо дорои якчанд дастгоҳи бофандагӣ шудем, ки дар як рӯз бист бисту панҷ метр мато мебаровардем. Дере нагузашта он ба 200-300 метр расид.

Баъд аз якчанд рӯз ба муаллимон аз он таҳпӯш ва қастюмча дӯхтем, ки намуди онҳо хеле зебо шуда монд. Касе, ки талаб мекард, ба ў аз тайёр кардамондаамон мувофиқи ченаки ҷӯссааш

либое медодем. Рӯз то рӯз амалиёти мо сүфта мешуд. Матоҳои ҳуирӯ ва маҳин мебофтем.

Қоғази мо тамом мешуд. Ба ҷои он, ки пеш равем ба қафо мерафтем, ки чӯбро тарошида, сүфта карда онро ба ҷои қоғаз истифода мебурдем. Ҳубии кор дар он буд, ки ранг фаровон буд. Аз ҷиенҳои кӯҳӣ рангро тайёр менамудем. Тарошидани тахта амри маҳол буда, вале онро як маротиба истифода мебурдем. Рафта-рафта ба ҷои ранг ба бӯр монанд ҷисмҳоро истифода небурдем, ки ин кори моро андак осон карда буд.

Ҳамаи мушкилии қоғаз ва ҷоп кардани китобҳои дарсию бадиро нагӯем, ҳолати дигар олотҳои хониш он қадар бад набуд. Үетоҳои гулдасти мо синфхонаҳоро хеле хуб оро дода буданд, ки бачаҳо ба болои бурё нашишта, якбора ба партагузаштанд.

Тартибот дар мактаб хеле хуб буд. Бо эҳтиёт кор, ки мекарданд муносибаташон ба ҳар як кор шуурона ва эътиётикорона буд.

Моҳе як маротиба бо муаллимон ман сӯҳбат мекардам, аз камбудӣ ва муваффақиятҳои онҳо воқиф шуда, барои муваффақиятро умуми гардонида ва норасогиро ислоҳ кардан ҷораҳо меандешидем.

Системаи назорат роҳбарият ниҳоят самимона мегузашт. Қорҳо на аз рӯи тарсу ваҳм ва ҷӯрабозию хешу таборчигӣ, балки бо тарзи вазифашиносӣ пеш мерафт.

Боре ман бо ҳамроҳии Қаҳрамон ва боз ду-се нафар муаллимони дигар ба кӯҳ баромадем ва бо худ ҳар як чизе, ки барон майшат зарурият дошт, гирифта бурдем, хеле хуб истироҳат кардем, ки ин бо ташаббуси ман ташкил карда шуда буд.

Аз сафар баргаштем, ҳама хона ба хона рафтем. Ман шаб дар ҳолати ногуворе афтодам, маро вичҷонам чунон азоб медод, ки кӯҷо рафтаниамро намедонистам. барои мани ҳамаи сӯрохиҳои ниҳон мешудагӣ қайҳо маҳкам шуда буд.

Он маро аз гулӯ мегирифт, саҳт мефишурд, азоб медод, ки қариб буд ҷонам барояд.

Аз ман мепурсид, кани он покизагии ту. Худ ва дигаронро олуда кардай. Ҳаққи мардумро хүрдай. Ин рүз як чорво ба коми шумо рафт, пагоҳ боз чизҳои дигар. Ту аз одамон ҷудо мешавай, одамон аз ту.

Ман худамро дашном мекардаам, vale ба ин дили ман таскин намеёфт он шурода буд.

Дил, ки аз рӯи вичҷони пок шурад, одам аз ҷони шири гузар мекардааст. Ба ҳар як ҷазо тайёр будам.

Тамоми шаб дар азоби рӯҳӣ Будам. Чашмонамро пӯшида наметавонистам. Маро қадом як қувваи файритабии ба ваҳму воҳима меовард, ки ба муҳобили амри вичҷон ва ин вичҷони аз шири модар покро, ки бо он шир ба вуҷуди ман даромада буд, олуда намудам.

Бовар мекунед, дар умри кӯтоҳи худ саҳтиҳо дидам. Дар зери муштгу лагат мондам, барои супориши рафиқон ҷонбозиҳо кардам, vale оби ҷашмам то ҳол начакида буд. Ин шаб ин қувваи беҳамто, ки дар ботини мани буд, маҷбур кард, ки гиря кунам. Мани ҳеч ҷиз будам. Латаи кӯҳна қурби фаршро пок кардан дошт. Мурдаи бекурб боиси раҳми кассе буд, vale ман ҳеч қурбе надоштам.

Ҳамин тавр шабро рӯз кардам. Намедонистам, ки чи тавр ман ба ин азоби рӯҳӣ тоқат кардам. Рӯзона ман ба ҷашми мардум нигоҳ карда натавонистам.

Ҳамин, ки бегоҳӣ шуд ман рафиқони ба гуноҳи ман олудашударо даъват кардам ва аз аъзоёни совет ҳам боз якчанд нафар ҷамъ омадем. Дар ҳузури онҳо худамро ва рафиқонро саҳт танқид намудам, онҳо барои он гунаҳкор мекардам, ки дар вақти содир кардани гуноҳ дасти маро намедоштанд.

Касе чизе намефаҳамид ва аз ин рӯ чизе нагуфтанд, бо таклифи ман қарор додем, ки ба ман як моҳ гӯшт дода напавад.

Баъд аз ин ман худамро каме озод ҳис кардам, одамон маро диди ба фикрам оғарин мегуфтагӣ шуданд. То ин ҳама гӯё ба ҳоли ман меҳандид ва ба рӯям туф мекарданд.

Аз ҳамин рўз сар карда дар сайёра, дар як ҳафта як рўз истироҳат мекардагӣ шудем, ки барои бо тамоми қоидаҳояш гузаштани ин рўз пешакӣ одамон тайёрӣ мединанд.

Мол мекуштем ва то ҳадди имкон ҳама ба гурӯҳҳо чудо шуда истироҳат мекардем.

Дар ин рўз гуштинги умумӣ, пойга ва ҳунарномоиҳои дигарро ташкил менамудем, ки аз ин ҳама курсанд буданд.

Натиҷа истироҳат буд, ки маҳсулнокии меҳнати моро афзуд.

Ҳама корҳои мо хуб мерафт. Ман роҳҳои ба вуҷуд омадани ҳуддисандӣ, манманӣ, молу ҷизпарастӣ, ҳуддӯстдориро баста будам, зоро ман бо одамон будам. Бо онҳо як нафас мегирифтам ва якҷоя қадам мезадам. Намегузозштам, ки онҳо маро таърифу таъсиф намоянд.

Ба одамоне, ки хонаю дар доштанд, мувофиқи талаботашон ҳар чӣ, ки пагоҳӣ хоста буданд, бегоҳӣ мерасондем. Мединад, ки ягон оила аз талаботи хоксоронаи ботинии худ берун намебаромад.

Деги ҷойҳои ҷамъиятӣ дар ҷӯш буд, ки дар он ҷо ҳар бегоҳӣ тӯй буд.

Ба кор банд шуда, аз аҳволи ошиқони худ бехабар шуда мондам. Ба хона дер меомадам. Пагоҳӣ барвақт мерафтам. Одам ба ҳамаи кор мувофиқи талаботи ҳастии ҷамъият ҷавоб дода наметавонистааст.

Қаҳрамон азоби рӯҳӣ мекашид. Чӣ кор карданашро намедонист. Ҳамин тавр духтарақро ба хона биёраду зиндагӣ қунад ё дигар хел. Ин кор барои ў муаммо буд. Ман бошам ин қадар бепарво.

Боре омада ўро дар ҷойи хобаш наёфтам. Чунин анҷомидани кор боиси замони хурдани ман гардид.

Ман бе ў нақшай тӯйро тартиб додам. Азбаски дар ин сайёра тӯйи арӯсию домодӣ бори якум мегузашт, лозим меомад, ки ҳамаи ҷораҳоро пешакӣ то ҷузъияташ фикр карда бароем.

Қаҳрамон бошад бевақтии шаб бо Зебо омад. Намедонистам, ки чӣ кор қунам, ман онҳоро хеле хуб пешвоз гирифтам. Бо ҳам

боз камтар сұхбат кардем ва илтимос намудам, ки ўро ба хонааш бурда монад.

Вақте ки омад ман дар бораи плани худ бо ў сұхбат кардам.

Албатта ў хурсанд буд, ки ман дар бораи ў фикр мекардам, vale ҳоло дар бораи шаби түй ва ҳамаи он чорабиниҳо ҳеч тасаввуроте надошт.

Бегоҳй машварат намудем. Аз рўи машварат дар рўи ҳавли як минбар соҳтем. ки ҳар тарафи он намоён буд. Арўсу домодро дар болои он ҷой додем.

Шаби истироҳат то рӯз базм кардем. модари арўсро низ ба минбар ҷой додем. Саҳарӣ бо чапакзании умумӣ арўсу домодро ба хонаи нав. ки дар он ҳамаи шароитҳо муҳайё буд, гуселонидем.

Ҳамин тавр дар сайёраи мо якумин оилаи нав аз рўи расму оинҳои нав ташкил гардид.

Онҳоро як ҳафта аз кор озод кардем, ки онҳо озодона ба таври худ бо ҳам бошанд.

Ман нав фаҳмиdam, ки танҳоям. Акнун дар бораи Ҳалима фикр мекардагӣ шудам. Вале ҳоло ҳам дар пеши назари ман танҳо Ситора намудор буд, ки ман бештар дар бораи ў фикр мекардам.

Як ҷойи хўрокхўрии умумӣ инчунин ҷойи тамошогоҳи аҷоиб соҳта, ба номи ў гузоштем ва кӯчае, ки мо истиқомат мекардем Ситора ном ниҳодем.

Маданияти мо рӯз то рӯз ба назар намоён мешуд. Хубии кор дар он буд, ки ҳама меҳостанд, ки хонаю дари алоҳида ва зану фарзанд дошта бошанд.

Соли чорумин буд, ки чорабиниҳои мо натиҷаи хуб дода, қарib ҳама ҷуфтни худро интихоб карданд ва баъзан шахсони алоҳида анъанаҳои навро вайрон мекарданд, ки боиси муҳокимаи умумӣ мегаштанд.

Дар бораи худам кам фикр мекардам. Агар ҳамин Қаҳрамон намебуд, эҳтимол тамоман худамро фаромӯш мекардам.

Рўзи панҷумини баъд аз туй бегоҳӣ ба хонаи ман келину домод бо ҳамроҳии Ҳалима ташриф оварданд, ки ман аз ин хеле курсанд Будам.

Маълум шуд, ки Ҳалима нақоранавозӣ хубе будааст. Аз рӯи садопардаҳо маълум буд, ки овози хуб ҳам дорад. Аммо худи ўнай намебурд. Як рӯбони ҳалқиро ман якчанд маротиба замзма кардам. Онҳо ҳам ба ман пайравӣ намуданд, ки овози Ҳалима фарқ карда меистад.

Инро ба ҳисоб гирифтам ва дар симои ин Ҳалимаи хоксору мөхрубон тараннуми овози форамро медидаам, ки ояндаи дурахшоне дошт.

Онҳо нав аз сари таом ҳеста омада бошанд ҳам таомҳои ман онҳоро дар ҳайрат гузошт ва бо завқ кам-кам хӯрданд. Ҳалима аз ман ҷудо намешуд, ҳамаи корҳои маро зеҳн монда нигоҳ мекард. дар бораи ҳар чиз мепурсид. Медидам, ки завқаш қалон, ман ҳам як ҷизро аз майдатарин қисмҳояш сар карда ба ў мефаҳмондам.

Мо биринҷ надоштем, вале аз гандуми дар зери санг кӯфта, ки беғӯст буд, ош пӯхтани шудам, аввал онҳо розӣ нашуданд. Андак шишта худашон илтимос карданд, ки ош пазам.

Ҷувоз нею равғани писта?

Аз ман пеш ба сари дегу табақ Ҳалима ҳозир шуд. Зебо ба ўёри мерасонд. Бо ёрии ман Ҳалима равғани пистаро нағз доф кард ва пиёзро ба даруни равғани дудкардаистода партофт ва дод гуфта худашро ба қафо гирифт. Дег як бүғ карда, боз оҳиста-оқиёати пиёз сурҳ шудан гирифт. Ҳалима бошад аз кори кардааш пушаймон буд. Пиёзро нимсурҳ карда, духтаракон бо нишондоди ман гӯштро ба дег партофтанд. Аз қафои он каме сабзиро андохта, омехта намуданд ва боз сабзии мондагиро андохта таҳминан як коса об реҳтанд ва алобро паст карда, ба сари стол баргаштем. Ягон бисту панҷ дақиқа сӯҳбат карда «биринҷ»-ро тоза карда андохтем. Оби зирбак, ки зиёд буд, дигар об нарехтем. Нақте ки оби зербакро биринҷ ба худаш кашида гирифт, дам партофтам.

Баъд аз понздаҳ дақиқа ба сари столи мо як табақ оши лангарӣ ҳозир шуд, ош дар ҳақиқат – ош буд.

Мумкин баъзеҳо пурсанд, ки барои чӣ гӯшташро сурх накардем. Манфиати сурх накардан аз он аст, ки оби гӯшт монад таомро бомаза менамояд. Баъд аз он, ки ошро хӯрдем, меҳмонон хостанд, ки раванд. Шаб, ки рафта буд, ман барои рафтани онҳо монегӣ нишон надодам.

Дар вақти рафтани дар бораи нақшаашон ба ман нақл карданд. Онҳо ба сайри кӯҳсор баромада дар бораи нақшай ояндаи шаҳр фикр карданро андешиданӣ буданд. Рӯзи истироҳат бояд ба сайр мерафтем.

Шаб ҳле дар бораи Ҳалима фикр кардам. Бо ў буданро маъқул донистам. Хостам, ки ба ў Ситора ном ниҳам, вале боз нахостам. Мехостам, ки Ситора барои ман ҳамин хел муқаддас – ҳамчун макка монад, ки ба ў саҷда кунам.

Тамоми ҳастиям Ситора буд. Ман танҳо барои ў зиндагӣ ва кор мекардам.

Рӯзи истироҳат пагоҳӣ барвақт онҳо ба хонаи ман омаданд, ки ҳоло ҷашми рӯз күшода нашуда буд. Ман ҳам тайёрии сафарро аз бегоҳӣ дидам.

Ҳамин тавр мо ба саёҳати кӯҳсор барои нақшай оянда баромадем, ки бисёриҳо аз ин сафари мо боҳабар буданд. Вақте ки аз кӯчаҳои шаҳрамон Гулбода мегузаштем ҳоло қариб ҳама хоб буданд.

Дилам аз шодӣ лабрез буд, ки мо ба ин муваффақиятҳо ноил будему боз ояндаи дураҳшон дар пеш аст.

Аз шаҳр хеле дур шудем ва ба ҷангалзори доманаи кӯҳ наздик шуда, роҳи мо аз соҳили дарёи Гулоб мегузашт. Боз истода хеле шаҳри азизамонро тамошо кардему ба роҳ даромада ба даруни ҷангалзор даромада рафтем.

Ягон ду соат роҳ рафта будем, ки ҷангалзор ба охир расиду оҳиста-оҳиста ҷойи худро ба бутгazor ва замини сар то сар санглоҳ иваз намуд, ки то ин дам мо бо замини сабзазор роҳ мепаймудем. Ниҳоят, оҳиста-оҳиста ба тарафи қулла пеш мерафтем, ки дар як ҷойи босафо, ки аз он ҷо шаҳри мо боз ҳам дилработар намудор мешуд, хостем истироҳат кунем. Ҳамин тавр ҳам шуд, каме тамошо кардему ғами хӯрокро хӯрдем ва

дастурхон густурда бо кайфияти том ба сари дастархон чамъ омадем ва бо иштиҳои том таом хўрдем.

Ҳамин, ки дастурхонро чамъ кардем, якбора Ҳалима дод гуфта худашро ба тарафи ман ҳаво дод ва бо ангушташ атрофро нишон дод. Диdam, ки аз тамоми атроф моро одамон иҳота кардаанд, ки дар даст найза ва гурзҳои аз сангъ чўб тайёркардашуда доштанд. Онҳо оҳиста-оҳиста ба мо наздик мешуданд.

Қаҳрамон меҳост, ки муқобилият нишон диҳад, вале ман ба ў бефоида будани ин корро фаҳмондам.

Медидам, ки вазияти Қаҳрамон бад, дар тарсу ваҳм афтодласт. Зеборо ба оғӯшаш пахш карда бо як овози ҳайратовар наъра зад, ки замину замон хаёл кардам, ки ба ларза даромад.

Онҳоро ором кардам. Чунин нишон дода будам, ки гўё ҳеч чиз нашудааст. Ҳама ором шуданд. Онҳо бо ҳамин қадар яроқу велиҳа ва одами бисёре моро бе муқобилият банду баст карданд ва пеш-пеш карда ба назди сардорашон бурданд. Ў дар болои арки равон ором ва бо як ғурури ба худ хос менишаст ва шаш ҳафт нафар бардошта меистоданд.

Сардор моро дида дар ҳайрат монд. Онҳо гумон карданд, ки танҳо қабилаи онҳо хеле хуб тараққӣ кардааст. Ба сару тани мо нигоҳ карда бовариаш намеомад, гумон мекард, ки хоб дида нетодаанд.

Аз чунин шикоре, ки ҷашмдошт набуд бениҳоят ҳурсанд шуд ва фармуд, ки беозор ва зуд ба сарзамини худашон баранд.

Моро боз то ба назди ҷангалзор фароварданду ба тарафи рости кӯҳ аз роҳи рафтаистодаамон гашта, аз байни ҷангалзору буттазор роҳ мепаймуданд. Моро бисту ду нафар пеш-пеш карда мебурданд.

Агар ягон коре карда дасти Қаҳрамонро мекушодем, мо албатта ҳалос мешудем, ки дар назди ҳунармандии ў - онҳо ҳеч буданд. Зебо меҳост як илоҷе карда дасти Қаҳрамонро кушояд, вале онҳо пай бурда саҳт таъкид карданд, ки агар бори дигар ба ин кор кӯшад, ўро сар мезананд. Аз саъии онҳо Қаҳрамон тарсид, ин Зеборо бой медиҳад, дигар худи ў ба ин кор шароит надод.

То бегоҳӣ роҳ рафтем. Дар офтобшинам ба соҳили як баҳри беканор расидем, ки дар он ҷо якчанд киштиҳои ҳурду қалон

меистоданд. Яке аз кишихоро интихоб намуданд ва мо ҳама ба он савор шуда, ба пеш ҳаракат кардем.

Рўзи дуюми ба роҳ баромадани мо шамоли саҳт хест, ки ба зинда мондан на танҳо мо, балки худи онҳо ҳам боварӣ надоштанд. Қарор доданд, ки дасти моро кушоянд ва ҳамин тавр ҳам карданд. Мо барои начот ёфтани ёрӣ мерасондем. Ҳар чӣ қадаре ки кӯшиш нанамоем, кӯшишҳои мо натиҷаи дилҳоҳ намедод.

Кишии мо ба як харсанг барҳурд ва пора-пора гардид. Қаҳрамон доим фами моро меҳурд ва занҳоро аз марг начот медод. Ягон-ягон аз он ҳӯҷаинҳоро мединдем, ки ҷон медоданд.

Ҳамин тавр, боз як шабонарӯзи дигар бо марг тан ба тан шудем, ки бод аз ғӯрриш бозмонд ва мо худро ба болои тахтаҳои қалон гирифте. Аз бисту ду нафари ҳӯҷаинҳои мо ҳамагӣ сенздаҳ нафар монда буданд.

Баъд аз чор-панҷ соати ором гаштани баҳр як кишие намудор гашт. Мо онро ба ёрӣ даъват намудем, ки онҳо рост ба тарафи мо киши ронданд ва ҳамин тавр аз марг начот ёфтем.

Ин киши моро то ба ватани онҳо баъд аз се шабонарӯз расонид. Моро ба назди сардори қабила бурд ва зиндамондагон дар бораи муқобилият нишон надодани мо ва он корнамоиҳои дар баҳр кардаамон нақл карданд. Ин буд, ки моро зиндон накарда, озод ба як биное, ки аз якчандто хона иборат буд – ҷой доданд. Мо ду рӯзи аввал нағз истироҳат кардем. Дар рӯзи сеюм онҳо барои консерт ташкил намуданд.

Дар як ҳамворие, ки сар то сар сабза буда ба назар чунин менамуд, ки гӯё гилемҳои рангу баранг густурда бошанд, ҳунармандон ҳунари худро нишон медоданд. Асбобҳои мусиқӣ аз қундаю навдаҳо иборат буд. Аз садои мусиқӣ дида, ҳайю ҳуйи онҳо бештар ба гӯш мерасид. Ҳаминро қайд кардан лозим буд, ки ҳунармандон, яъне мусақачиҳо нисбат ба тамошобинон бештар қайф мекарданд, зоро онҳо ба дақиқии ҳар як асбоби мусиқӣ кор надоштанд. Одамоне, ки тамошо мекарданд, як нав ҷасту ҳез карда рақс мекарданд.

Мединдем, ки ҳар дам бо як соғари чӯбин чизеро мерехтанду сардор бошад менӯшид ва аз ин ў боз ҳам сарҳуштар мешуд.

Инро дида ба андеша афтодам, ки агар дар ҷамъияти мо ҳам ба ин оғарандай бадбаҳтиҳо одат кунанд, аҳвол чӣ мешуда

бошад? Ман гумон мекардам, ки ин ҳамчун як сири ниҳон бо ман мемонад. Афсұс, ки ин ҳамин хел пипқон намемондааст, ки як рұз не як рұз ошкор мешудааст.

Ҳама аз нимдевонагии худ беқолу бемадор шуда монда буданд. Ҳар кас ҳар хел истироқат мекард. Ман баромада шеър қондам. Онҳо ҳеч чизро намефақындаанду дар ҳайрат монда буданд, ки овози ман бисёр форам аст.

Дар охир бо тамоми ҳастиям якчанд номерҳои варзиши әбүкро намоиш додам, ки аз ин тамоман дар ҳайрат монда ба атрофи ман наздик мешуданд.

Сардори масть қашманашро молиш дода, ба ман назар мекард. Эңтимол аз ин ҳұнарнамои ман ҳеч чиз фақыда натавонист, ки өзімі худро лабрез карда, нисфашро ба сару танаш, ғоқимондаашро ба коми худ фурұ бурда, шах шуда монд.

Ҳама пароканда шуданд, мо бөшем ба тамошои хоҷагидории ондо баромадем. Дар ҳақиқат ҳам онҳо нисбат ба ҷамъияти мөжеле пеш рафта буданд.

Чорвodorий ғаллакориро кайҳо ёд гирифта буданд, ки зотҳои ҳуби чорво ва сортҳои беҳтарини зироатро доштанд.

Як гурӯҳи одамон ба корҳои вазнин машғул шуда, аз ҳама айшу нишот маҳрум буданд. Ҷамъияте, ки бо дўстонам афтида будем, он ҷамъияти общинаи ибтидой буда – ин ҷамъият ҷамъияти ғуломдорӣ буд.

Ғуломон ҳаробу логар буда, дар назди чорво ва дар сари замни як дам бошад ҳам ғанағ мекарданд, ки рӯи сериро намедиданд.

Ба аҳволи онҳо раҳми кас меомад. Лекин мо низ бечора будем, бо вучуди он ғами онҳоро мөхүрдем.

Андак дурттар рафта гурӯҳи сангтарошонро дидем, ки ба воситаи санг сангро метарошиданд, ки онҳоро дида бениҳоят ба ҳашм омадем. Онҳо аз ягон эҳтиёҷоти одамӣ истифода намебурданд. Ҳар як соат мурдақашҳо аз байнин онҳо мурдаҳоро мебурданд, ки аз зўрии ин кори тоқатнапазир ҳатто бист сол ҳам умр намедиданд, ки дар ҳабдаҳ-ҳаждаҳсолагӣ мурда мерафтанд.

Аз байнин онҳо як-ду нафарро Зебо шинохт, ки аз қабилаи ондо буданд. Рамақ ба қон буда, бештар ба склет монандӣ дөштанд.

Онҳо бо Зебо гуфтугӯ намуданд. Маълум шуд, ки аз қабилаи мо тахминан бист нафар буда, дар ҳар ҷо - ҳар ҷо кор мекарданд, ки аз аҳволи яқдигар ҳабар надоштанд.

Ман ба Зебо фаҳмондам, ки ин сир барои мо то ҳадди имкон пинҳон монад, то ки бо ягон роҳе ба онҳо ёрӣ расонем ва агар сиҷату саломат монданд, онҳо ҳам ба мо ёрӣ мерасонданд, гуфтем.

Кӯшиш мекардем, ки ҳашму ғазаби худро пинҳон нигоҳ дорем, аммо Қаҳрамон ва духтарҳо худдорӣ карда натавонистанд.

Аз назди сангтарошон ҳеле дур шуда, ба рафиқонам фаҳмондам, ки ин фамхории онҳо барои мо бисёр вазнин меафтад, ки мо аз озодии худ маҳрум мешавем.

Гумон мекарданд, ки ман нисбат ба ин зиндагии ваҳшоният бепарвояму хунукназарона назар мекарда бошам. Нисбат ба ин эҳтиёткории ман баҳои онҳо дуруст буд. Ҳар чӣ қадаре, ки онҳо аз гуфтугӯ ҳулосаи дуруст бароварда бошанд ҳам, вале медидал, ки самимияти онҳо нисбат ба ман суст мешуд.

Медонистам, ки ҳамаи ин муаққатист. Аз ин рӯ майли фаҳмондан ҳам надоштам.

Ҳеле роҳ рафта, то ба майдони кишт расидем, ки деҳқонон заминро ба кишт тайёр намудаанд. Рости гап азоби онҳо аз дигарҳо бадтар буд. Ба ҷойи ҷуфти барзагов одамон бо омӯҷ заминро нарм мекарданд. Аз ҳӯрок дараке набуд. Ҳӯшаҳои аз кишти аввал мондаро ҷамъ оварда, аз он барои худ ягон қутти лоямуд тайёр мекарданд.

Хӯчайнҳо аз онҳо корро талаб мекарданд. Вале дар бораи ғами ҳӯрок ягон фикре намекарданд, ки ҳатто аз он ҳӯшаҳои ҷамъовардаи онҳо умед доштанд.

Кор аз ин саҳт намешуд. Чи илоҷ замин саҳт - осмон баланд, ки ҳамаи воситаҳои зинда монданро фикр мекарданд. Дар ҳақиқат одамизод аз санг саҳт, аз гул нозуке будааст.

Дар ин ҷо ҳам аз одамони қабилаи мо якчанд нафар буданд, ки мо бо онҳо гуфтугӯ кардем. Онҳо моро дида, бо ёди зинҷагии гузашта хурсанд шуданд. Ба мо дилашон месӯҳт, ки мо ҳам ба ин рӯзи сиёҳи онҳо шарик шудем ва аз косаи ғами онҳо мечашем.

Онҳо дар бораи озодӣ сухан намеронданд, зоро ба тақдирӣ худ тан дода буданд. Ҳамаи онҳоро чун ҳайвон аз мардӣ маҳрум

шарда буданд, ки дар бораи зану фарзанд, хонаю дар фикр намекардан.

Ба назди косибон рафтем, ки азоби онҳо ҳам бениҳоят зўр буд. Дар байни онҳо ҳам якчанд нафар аз одамони мо буданд.

Аз ин хеле хурсанд будам, зеро плани озод намудани онҳоро мекашидам ва барои ин онҳо такягоҳи асосии мо буданд. Аз ин илан дўстонам чун ман пинҳонкорӣ карда наметавонистанд.

Аз ин ҷо рост ба тарафи меҳмонхона баргаштем, ки дар сари роҳ моро духтари сардори қабила ва дугонаҳои он диданд.

Ба хона даромада дидам, ки муносибати шариконам нисбат ба ман тамоман дигар шуда монд. Онҳо байни худ гуфтугӯ мекарданд ва вақте ки ман меомадам бо нафрот назар карда нишонкорӣ мекардан.

Онҳоро ба як ҷо ҷамъ намудам ва фаҳмондам, ки планҳои ман дар бораи озодии онҳо ва тамоми одамони ин қабила дигар нет, ки бояд онҳо инро фаҳманд. Илова намудам, ки вазъияти ҷониҳи мо барои иҷрои нақшаҳои ман монегӣ мерасонад.

Ин буд, ки онҳо боз бо ман наздик шуда монданд, vale ҷароёсема буданд. Мехостанд, ки ҳар чӣ тезтар чораҳои заруиро андешам. Нафаҳмиданд, ки барои ин кор вақт лозим ва ҳатто фаҳминдаи ҳам намехостанд. Ҳар лаҳза аз ман вақти чорабиниҳоро менурсанданд ва аз оромии ман бетоқатии онҳоро сад чанд зиёд мекард.

Қаҳрамон вазъияти маро андак мефаҳмид, vale ҳамин ки бо арӯсанӣ сӯҳбат мекард, тамоман дигар шуда мемонд. Ин вазъияти онҳоро ҳам ба ҳисоб мегирифтам, зеро дар он ҷо дўстони ин дуқтарон монда буданду ва муштоқи диёри ба ҷон баробар буданд.

Чорсол боз дар байни онҳо зиндагӣ карда, барои мо ва ватани дўстонам Зебою Ҳалима, яъне ватани дуюмин шуда монда буд, ин аз онҳо бештар ман дилбани доштам. Чӣ илоҷ, барои ба амал ҷорӣ намудани нақша ҳоло барвақт буд, агар амал мекардем, ҳамон орзу ўмед ҳомдарон шуда монданаш мумкин буд. Аз ин вазъияти мо боз ҳам бад шуда, мо чун ғуломони онҳо - орзу ўмед дар дил мурда мерафтем.

Нагоҳӣ барвақт омада маро гирифта бурданд. Намедонистам, ин ҷо маро ба кучо мебурда бошанд. Дида истодаам, ки рост ба ҷонин сардори қабила мебурданд. Сардори қабила маро хеле хуб

пешвоз гирифт. Духтаре, ки дар паҳлӯи ў менишаст, аз ҷо хеста ба ман ҷой дод. Ман бошам дар дигар ҷой поёнтар аз онҳо рафта нишастам.

Духтар, ки шонздаҳ-ҳабдаҳсола буд, омада ба паҳлӯи ман нишаст. Дар ҳамин вақт модари духтар омад. Бо фармони сардори қабила ҳама бегонагон баромада рафтанд.

Духтар ҳангоми бо ман гуфтугӯ намудан тамоман шарм намекард ва дастонашро ба ман наздик карда, то ба бӯсу канор майл менамуд. Ман бошам худдорӣ мекардам. Ин духтар аз рафтори ман ҳашмгин мешуд, ў меҳост, ки мувофиқи дили вай рафтор кунам, аммо ба ў муссар нашуд.

Падару модари духтар аз ин рафтори ман ранҷиданд. Ҳамин ки дуздида нигоҳ мекардам, духтар чун оташ дар мегирифт, маро бошад барои ҳомӯш намудани оташ даъват менамуд.

Ҳисси инсонии ман ғалаба карда, худамро ба канор гирифтам. Эҳтимол ин қадар худашро ба замин намезад, ман дар бораи ў фикр мекардам, анна ҳамин ҳисси ҳайвонӣ буд, ки ман нисбат ба ҳамаи онҳо нафрат кардам, вале ҳеч кор карда натавонистам, ба ғайр аз худдорӣ.

Вақте ки ба хона даромадаму ҷашмам ба духтар афтода буд, дар ҳақиқат бо ҷашми ҳаридорӣ назар карда будам, ки дар ҳақиқат аз Ҳалима зеботар ва аз ҷиҳати ҷусса ба ман монандӣ дошт. Ҳамин ки чунин рафтор кард, ба назарам аз хук ҳам бадтар намуд.

Духтарак ба бари рӯи ман як шаппотии обдор заду монда рафт.

Аз чунин шаппотӣ ба ҳашм наомадам. Баракс дилам таскин ёфт, ки аз ин ваҳшоният ҳолос шудам.

Ҳама ҳомӯш. Падар модар дар даҳонашон об гирифта буданд, ки чизе намегуфтанду худро бадқаҳр нишоҳ медоданд. Бештар модар ба ҳашм омада буд. Меҳост, ки алобу оташро ба сари ман резад. Дар ин вазъият ў бо чунин ҳашму ғазаб ва аз ин ҳам зиёдтараш ҳақ дошт, ки мани ғулом чунин рафтор кардам.

Худ ба худ дар андеша будам, ки ишқ ин қонеъ намудани шаҳват нест.

Одам бояд якдигарро дӯст дорад ва дар бораи ояндаи худ фикр кунад.

Ҳамин ки сардор пойи росташро ба замин күфт якчанд нафар, ки бо найзаю гурз мусаллаҳ буданд, ҳозир шуданд ва маро бурданд.

Гумон карда будам, ки ба назди рафиқонам мебаранд, vale гумонам хато баромад, ки рост ба зиндон бурданд, ки си аз як ҳонаи заҳӣ, деворҳояш шӯрҳок шудаю тори он бо ҳас пӯшида шуда, ҷондоракҳо аз як сӯ ба сӯи дигар ҳаракат карда, шабона ва ҳалто баъзан рӯзона ба болои ман меафтоданд. Аз ҳуҷуми онҳо тавоми баданам ҷои ободӣ надошт. Чунон хориш мекард, ки ҷойҳои хоридаам хуншор шуда, ба ҷароҳате табдил меёфт.

Ба ман ҳӯрок намедоданд, ки ман худам ба ҳӯроки ҷонварҳо табдил ёфта будам. Гушинаю ташна дар зери чирку ҷарм хоб ҳам аз фарқи сарам парида буд. Як ҳафта аст, ки ман чунин азоб мекашидам, vale аз кори кардаам ягон заррае пушаймонӣ надоштам, ки дар назди вичҷонам сарбаланду ифтихорманд будам. Дар ин рӯзҳои мушкилӣ ман бо Ситора будам, ў ба ман рӯҳ мебахшид ва ҳамаи азобу уқубатҳоро ба роҳати зиндагӣ табдил медод. Баъзан дар бораи Қаҳрамон Зебо ва Ҳалима фикр мекардам. Бисёр меҳостам, ки дар бораи онҳо ҷизе шунавам, vale ҷӣ илоҷӣ, ки ин ба ман муаяссар намешуд.

Пагоҳӣ соати шаш ба тарбияи бадан машғул мешудам, ки ин кор ба ман хеле мушкил буд. Баъзан дар вақти машқ аз ҳуш мерафтам, vale ба ҳуш омада, боз машқамро давом додани мешудам. Ин кор умеди зиндагиро пурқувват мекард. Ҳар ҷӣ қадаре ки азобам зӯр бошад ҳам, vale умедам барои оянда қалон буда ва ин умеди орзуҳоям маро аз марг начот медод.

Рӯзе як маротиба маро ҳабар мегирифтанд. Агар хоб бошам, то бедор шуданам нигоҳ карда меистоданду батъ аз он, ки ба зинда буданам боварӣ ҳосил карданд, боз монда мерафтанд.

Ҳар ҷӣ қадаре ки гушнагию ташнагии азоби ин лаҳат бо ин аэроҳилон маро азоб медод, намедонам барои қадом гуноҳҳоям бошад, ба ман маълум набуд.

Барои ин тоқатоварӣ аз падару модарам миннатдор будам, ки онҳо маро бонангӯ номус ва ниҳоят марди бовиҷдон тарбия қардаанд, ки талаб карданро бо марг баробар медонистам. Маро дар ин ҷо гурӯснагию ташнагӣ ва азоби тоқатфарсо он қадар азинт намедод, ки он қадар бадбахтии одамон азоб диҳад. Аз

назди ман ҳар рўз даҳҳо мурдаю ниммурдаҳоро мегузаронданд. Онҳо ба қадри як мурдаи саг қиммат надоштанд.

Аксар вақт дар бораи онҳо фикр мекардам ва озодии онҳоро ба пеши назар меовардам, ки ин ба ман рӯҳ мебахшид. Орзӯи зинда монданро на барои айшу нишоти худам, балки барои онҳо меҳостам.

Баъзан дар бораи муқобилият нишон надодаиамон ҳангоми ба даст афтодан фикр карда худамро сарзаниш мекардам. Дилам, ки дар бораи озод шуданам гувоҳӣ медод, боз худ ба худ тасалло медодам.

Ман, ки майли дидани ҷойи зиндагии дўстонамро доштам ва илова бар ин ҳавфи марг ҳам таҳдид мекард, бе зиддият дастгир шуданро ба шариконам тавсия карда будам. Ин буд, ки онҳо маро бад дида монданду дар бораи ман ҳар чӣ фикр мекарданд. Баъзан худ ба худ, - бигузор фикр кунанд, ки ман хоинам, аммо саломат бошанд. Албатта рӯзе мерасад, ки ҳамаашро мефаҳманд, - мегуфтам.

Аз рафиқони дар шаҳри Гулбода буда дилам таҳт буд, зеро ба онҳо тарзи зиндагии навро омӯзонда будам. Баъзан дилам воҳима мекард, ки ин шайтонҳо онҳоро ғофил намемонанд. Агар ғофил намонанд дар ҷангӣ тан ба тан ҳеч гоҳ дўстонам мағлуб намешаванд, - мегуфтам.

Дар ин муддат даҳ рӯз, ки дар ин ҷо зиндагӣ карда истодаем, забони ин қабиларо омӯхтам, пурра надонам ҳам, аз гапҳояшон ҳулоса мебаровардагӣ шуда мондам.

Рӯзи даҳумини ҳабс шуданам, таҳминан соати даҳи шаб ман як табақ «ҷойомад» гирифтам. Намедонам. Ки ин лутғ аз тарафи кӣ барои ман илтифоте шуда бошад, ки ба мани бекасу кӯ, ки дар ин шаҳри бегона бегуноҳи гунаҳкор шуда монда будам, меҳрубонӣ карда бошад.

Гумонам аз он буд, ки рафиқонам аз аҳволи ман ҳабар ёфтанду бо ягон роҳе ба мани бечону нимҷон ҷонбахшӣ кардаанд.

Табакро кушода бинам пур аз гӯшти дар об ҷушондагӣ. Дар болояш нону дар як зарфи чӯбин об ҳам буд, ки он на танҳо об, балки шарбати ҷонбахш буд.

Хостам, ки зарфро гирифта дастамро об гирам, қувватам нарасид, ки боз ба девор такя намудам. Каме қувват гирифтаму

илюче карда офтобаро ба даст гирифтам, ки қариб чаша шуда рафта будам. Базур дошта, дастамро шустам. Аз таом каме хурданш шудам, vale мадори дандон задан надоштам, ки каме аз ик стухон бо дастам гүшташро чудо кардаму ба комам зер карда, обашро қулт додам, бинам намешавад, нонро гирифтаму ба обтар карда кам-кам хурданш ва бо ҳамин хобам бурда мондааст.

Аз хоб хезам аз он таом пай ҳасту ҳайдар не. Чашмонамро молиш дода, чор тарафи хонаро аз назар гузаронидам, vale ҳамчун хобу хаёл ягон чизро дарёфт карда натавонистам.

Аз як гүша як сүяки нимхойдаро дарёфт кардаму боварӣ ҳосил намудам, ки он хобу хаёл набуда, таоми ҳақиқӣ будааст, ки он стухонро бо дандонам майда –майда кардам. Намехостам, ки аз даҳонам партоям, зоро он маззаи ҷонбахше дошт, ки барои меъдаам таматӯ мешуд. Аз гуруснагӣ хоб ҳам намебурдааст. Банд аз каме таматӯ карданам, дигар чашмамро кушода наметавонистам. Дигар таомро хоб намедидам.

Бегоҳӣ ҳамин ки ҳаво торик шуд, боз чун дирӯза як табақ гӯнти дар об пӯхта, нон ва об оварданд.

Бисёр меҳостам, ки аз кӯҷо ва чӣ тавр омадани ин таомро фаҳмам, vale ин барои ман ҳамчун муаммо мемонд.

Ҳамин тавр, боз ҷанд рӯзи дигар давом карду дар рӯзи бисту дуюми дар ин ҷо афтиданам бевақтии шаб дуҳтари сардори қабила дар як дасташ таом, дар дасти дигарааш ҷароғи сиёҳ, ки бо равгани растани ва ё ҷорво месӯҳт, даромада омад.

Таомро ба наздам монду гунаҳкорона ба ман нигоҳ карда нетод. Ман бошам барои нағзиҳояш миннатдорӣ баён намудам, ки ў худро андак озод ҳис кард ва ба ман наздиктар омада нишасту ҷойҳои лаҳми гүштро чудо карда бо самимияти том ба ман дароз карда, хурокхӯрии маро тамошо карда нишаст. Ҳар қадаре ки ба таом таклиф карда бошам ҳам, vale барои таом хурдан майле накард.

Тарзи хурокхӯриам ва муносибати хуби одамӣ, ки аз табииати ман содир мешуд, ўро мафтун менамуд, ки ягон муносибати гайричашмдошт содир накунад. Дар андешаи он буд, ки ман мерангҷаму боз муносибати мо вайрон шуда мемонад. Ҳамин, ки таомро хурда шудаму дастамро шустам ва бори дигар миннатдорӣ баён намудам. Ҳамаи чизҳое, ки оварда буд, бисёр

эҳтиёткорона ҷамъ намуду ба ман чизе нагуфта баромада рафт ва то паноҳ шудан ба ман нигоҳ карда – нигоҳ карда мерафт.

Баъд аз он ки аз назарам пинҳон шуд, ба пеши назарам нозукона бо як ҳиссиёти ачоибе гӯштро дароз карданаш тамоми ҳастияш ба ман нигаронида шуда буду рангу рӯяш тафйир меёфт. Дастонаш меларзид, ки ман аз ин бениҳоят хурсанд будам, ки муҳаббати соғу беғубор кори худашро мекард.

Парвариши ошиқи бекарор буд, ки ман чун асли қадим сурху сафед шуда, ҳол гирифта мондам.

Рӯзи дигар боз худаш омад. Он қадар намеҳаросид. Хўрокро бо ҳам хўрдем, ки барои ин ман сабаб шудам. Медидам, ки дар ин рӯзҳо аз он духтараки зебосирати ҷуссаи ба худ мувофиқдошта пўсту устухон мондааст. Аҳд кардам, ки то ў хўрок нахўрад, ман ҳам хўрок намехўрам.

Ҳамин тавр, бо иззату эҳтиром таомро хўрдем. Аз ҳолати рӯҳияш маълум буд, ки ба ман чизе гуфтаний. Мехост, ки равад, vale рафта наметавонист. Ба ман наздик шуду аз зери бағалаш як ҳангчалро бароварда ба ман дароз кард ва бо ишорае фаҳмонд, ки ман онро гирам. Ман бошам қатиян рад кардаму ў ба зорию тавалло даромад. Дигар илоҷи нагирифтган набуд, ки ман онро бо эҳтиром гирифтам. Ў бошад ба рӯи ман нигоҳ карда, оби дида кард ва илтимос намуд, ки он дасте, ки маро зада буд аз кучояш, ки хоҳам бурида партоям. Ман бошам хостам, ки бо як ҳанда мақсади диламро фаҳмонам. Вале ў қатиян талаб мекард, ки дасташро бурам. Як ба дасташ зеҳн монда нигоҳ кунам тамоман газида хуншор кардааст. Дасташро ба рӯи кағам гирифтаму чун гул нигоҳ дошта, бо меҳр молиши додам ва оҳиста бўсидам. Бо ҷашми ҳайрат ба ў назар мекардам, ки ў чӣ тавр бо забони модарии ман тоза ҳарф мезад.

Ў ҳам ба ҷавоби ин аз бари рӯи шапшоти хўрдаам нозукона бўсиду ба ман нигоҳ накарда, баромада рафт. Вақте ки дасташро аз кафи дастам ҳалос мекард, гумон кардам, ки на даст, балики тамоми ҳастиямро бурд. Корд бо ман монд. Он ниҳоят зебо, аз оҳани об додашуда тайёр карда шуда буд.

Ҳамин тавр мо боз якчанд маротиба воҳӯрдем, вали ҳеч яке аз мо ҷурат карда бо ҳам наздик намешгудем, ки бўсан мо ана ҳамон бўса буду бас.

Боре ба назди ман ниҳоят маъюс ва бо қомати хамидаю чеҳраи чун гули аз об дурмонда, даромада омад. Ҳарчанд мепурсидам, ки чӣ воқеа рӯй дод, чизе намегуфт. Дид, ки ман аз ин кори ўғамгинам, забон хоида базӯр, - ман барои хайру күшкунӣ омадам, - гуфт. Ин гапи ўро ман ҳар хел мефаҳмидам.

- Чӣ аз воҳӯрии мо падарат пай бурдааст?
- Не, гӯён сарашро базӯр ҷунбонда монд.
- Чӣ туро ба шавҳар доданианд?
- Не, гӯён меҳрубонона ба ман нигоҳ карда, сарашро ба сари синаам монд ва гиря кард. Гиря гулӯгираш карду дигар чизе гуфта натавонист. Ҷашмони ашқолуди калон-калони худро аз ман намеканд. Ман ўро ором карда, ба маъни савол нигоҳ кардам.
- Туро пагоҳ меовезанд, - гӯён худашро ба зери поям партофта базӯр:
- Бо гуноҳи ман, туи бегуноҳро ба дор мекшанд, - гуфт ва зор-зор гиря мекард.

Шабро ба назди ман рӯз кард. Ҳарчанд илтимос карда бошам, ки равад, vale ту чӣ гуфта истодай намегуфт.

Илтимос кард, ки дастамро ба ўдиҳам. Ман бошам бо майли том ба тарфи ўдароз кардам, ў бошад ба сандуқи синааш ба мобайни сари синаи дамида баромадааш пахш карда, молиш медод.

Рӯз шуду дасти маро сар надода, молиш дода баромад. Ман дар андеша будам, ки наход орзуҳоямро ба гӯр барам.

Пагоҳӣ бо илтимосу илтиҷои ман базӯр баромада рафту як-ду нафар аз одамони онҳо омада маро бурданд.

Дар кӯчаҳо одам хеле кам буд. Маро аз назди хонаи сардор гузаронида, рост ба майдон бурданд, ки он ҷо хеле серодам буд.

Дар майдон рафиқони ман ҳам буданд, ки якбора ҳар се омада бо ман бӯсу канор карданд.

Азбаски дасту поямро набаста буданд, онҳо гумон карданد, ки ман ҳам барои тамошо ба ин майдон омада бошам.

Як вақт эълон карданд, ки хоини қабиларо ҳоло ҷазо медиҳанд. Вақте ки маро аз байнӣ издиҳом кашола карда мебурданду рафиқонамро дошта монданд, мардум бо мушту ляғат маро задан гирифтанд.

Одамон чӣ медонанд, аз худашон калонтар чизе, ки гӯяд бовар мекунанд, онҳо молмизоҷ.

Дар байни майдон, ки пур аз издиҳом буд, як минбар таҳминан баландиаш якуним метр сохта буданд, ки қаду бараварданд. Маро бардору зан карда, то ба болои он бароварданд. Дар байни он минбар як чӯби ғафси баландиаш семетра, ки ба болояш як ғӯлаҷӯби дигарро ба ҳарфи те монанд карда, межкӯб карда буданду дар ду тарафаши банд овсозон, ки нӯги охирини он ҳалқа карда шуда буд. Дар зери он аз ду тараф дутогӣ – чорто курсича меистод. Дугои он барои ҷинояткорон, дутои дигараш барои хизматгорон, ки ба болои он баромада бандро бо гардани ба дор ҳукмшудагон гузаронида мешуд.

Ҳамин тавр, ман ба болои курсича баромадам ва бандро ба дастам гирифтам ва ба омма муроҷиат карда:

«Ман мемирам, баъд аз сари ман шумо мефаҳмед, ки ман гунаҳкор нестам. Барои ҳушбахт намудани шумоён омада будам. Рафиқон! Ҳаминро фаҳмед, ки ман одами сайёраи шумо нестам. Аз дигар сайёра омадам-омадам то ки шумоёнро ба роҳи дуруст ҳидоят кунам. Аз қашшоқио нобарориҳо раҳои диҳам. Шумоён ҳастии ман. Ман бошам бе шумоён ҳечам. Зинда бод, насли одам бар ҳамаи сайёраҳои олам! Зинда бод ақлу хирад! Нест бод ҳамагуна бедодиҳо дар рӯи олам! Пойдору мустаҳкам бод дӯстии байни одамон!» – гӯён бандро ба гарданам ҳалқа намудам, ки садои одамон баланд шуд. Аз байни онҳо духтари сардори қабила мӯкану рӯкан, пироҳан пора-пора карда, ба тарафи дигари дор – ба болои курсича баромада, банди дуюмро ба гарданаш андоҳт.

Сардори қабила, ки дар баландие аз мо бист-бисту панҷ метр меистод, ҳукми қатлро бекор кард ва моро гирифта бурданд. Ҳаминро гӯям, ки ман суханамро бо забони онҳо эрод карда будам. Ҳар чи қадаре ки тоза, чун онҳо сухан наронда бошам ҳам, онҳо мақсади маро фаҳмиданд.

Рӯҳи одамон дигаргун шуда буду дар вақти гирифта бурдан ба ман кордор нашуданд, вали ҳамдардӣ ҳам намекарданд, зоро онҳо ҳам аз қабилаи сардор буданд. Онҳо чӣ будани рӯзи сиёҳу азияти гурӯснагиро начашида буданд.

Ин аст, ки онҳо нисбат ба ҳамаи ин корҳо бе парво буданд. Дар байни онҳо кам бошад ҳам, одамоне буданд, ки рӯйрост агар лозим ояд, норозигӣ баён менамуданд.

Ман ва духтарақро рост ба зиндон бурданд ва ҳардуямонро дар як зиндон партофтанд.

Вазъияти сардори қабила ҳам вазнин шуда монда буд, ки аз насли фарзанд танҳо як духтар дошт, ки онро ҳам гум карданаш мумкин буд. Илова ба ин сири ў ошкор шуда буд, ки одамон аз бегуноҳии ман пай бурда буданд ва аз ин рӯ баъзеҳо бовариашонро аз сардор канда буданд.

Баъд аз ин воқеа боз ҳам рӯзи модар сиёҳу айшаш талҳ шуда монду на чизи хўрдагиашро медонисту ва на роҳи рафтагияшро, ки ў ҳам ба сардори қабила мечаспид, ки аз ҳар ҷиҳат вазъияти сардор мураккаб шуда буд.

Ману арӯсшавандаам дар ду хона, ки аз як ҷо дари даромад дошт, зиндагӣ мекардем. Баъд аз ҳодисаи ҳукми қатл ба назди ман одамон меомадагӣ шуданд, ки онҳо бе дастовез намеомаданд, ки аз ин ҳисоб рӯзи мо бо хубӣ мегузашт.

Рӯзе ба наздам ик ҷавони ҷеҳраҳандони хушрафтор, мӯйҳои онҳо чингила, рӯи гирд ва қошони бо ҳам пайвастаи дастаи корд барин дошт, ки миёнакаду чорпаҳлӯ буд, даромада омад.

Дар дасташ сиёҳидон, хома, якчанд варақ буд ва шӯхикунон:

- Дар ин қасри боҳашамат шумо зиқ намондаед, -гуфт.
- Агар маҳбубаатон дар баратон бошаду рафиқони ҷонӣ аз ҳолатон ҳабар гирифта истанд, кулбай вайронা аз қаср ҳам зиёдтар шуда мемонад, - гӯён ба маҳбубаам нигоҳ карда мондам, ки ҳарсе ҳандидем.

Ман, ки то ҳол ба Маҳбуба ин суханонро нагуфта будаму танҳо бо амалиёт мефаҳмондам, бо баробари шунидани чунин суханҳо гул-гул шукуфт.

Сӯҳбати мо қаймоқ гирифт, ки ў маро бо вазъияти ҷамъиятшон шинос кард. Маълум шуд, ки онҳо ба намуд ором будаанду вагарна дар дил орзуҳои бисёре доштанд.

Ҳамсӯҳбати ман шоири дӯстоштаи ин ҷамъият Инашваратсӣ таҳаллус доштааст, ки ин таҳаллус аз номи шаҳре, ки онҳо зиндагӣ мекарданд, гирифта шуда буд. Вақте ки бо ман худашро шинос кард, ман худамро бениҳоят хушбахт ҳисоб кардам, зеро бо чунин як шахси мультабар шиносоӣ пайдо кардам.

- Шумо аз осмон омадед мегӯянд, ин рост аст?
- Бале, рост аст, - гӯён ман дар бораи ба ин ҷо омаданам муфассалтар нақл намудам.

Инашваратсай ба гапхои ман бодиқат гүш карда, вазъияташ дигаргун шуда монд. Ман бошам бо ҳайрат ба ў менигаристам, ин нохушӣ ба табиати ў аз кӯҷо пайдо шуда монд.

- Дӯстам! Шуморо ман нохуш мебинам, - гуфтам.
- Не... Як чиз ба ҳаёлам омад. Истед, ки шуморо аз он тарафи баҳр оварданд, гуфтед мӣ?
- Бале, аз он тарафи баҳр. Чӣ буд? – гӯён ба ў бодиқат нигоҳ карда мунтазири ҷавоб шудам.
- Маълум мешавад, ки онҳо нисбат ба мо хуб тараққӣ кардаанд?
- Не... ман ин тавр гуфтани нестам. Аз ҷиҳати тараққиёт қабилаи шумоён аз мо хеле пеш рафтагӣ.
- Ба фикрам шумо аз ман чизеро пинҳон карда истодаед.
- Ман он чизе буд онро то метавонистам ба таъби шумо расонидам, - гуфтам, ки ба ин гапи ман чизе нагуфт ва хеста ба ин тараф - он тарафи хона гашту гузор карду боз суханашро давом дод:
- Агар аз ҷиҳати тараққиёт суст бошанд, пас чӣ хел аз ҷиҳати машқи ҳарбӣ аз мо зӯр будаанд?

Фаҳмидаам, ки дар ин ҷо як сирри ниҳоне бояд бошад. Аз гуфтаҳои ў чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки онҳо бо қабилаи мо воҳӯрда аз қабилаи мо шикаст ҳӯрдаанд Бинобар он забон хоида чунин ҷавоб додам:

- Қувваи онҳо дар баробарияшон. Дар он ҷо бою камбағал, ғулому ғуломдор нест, - гуфтани ман маҷбур намуд, ки андак фикр кунад, vale ҳар чӣ қадаре фикр кунад ҳам, ба ҳеч чиз сарфаҳм намерафт ва як - ду маротиба баробари баробарӣ гуфту дигар сӯҳбатро дар ин бора давом додани наҳосту:

- Шумо дар бораи ҳамин байт чӣ мегӯед?- гӯён як қофазеро аз қиссааш бароварда ба ман дароз кард, ки чунин мисраҳо навишта шуда буд:

Адлият чун шафақ моро шӯълапошӣ мекунад,
Ҳастии бошафоат моро хушбахт мекунад
Бунёди баҳту иқбол зи илму дониш бувад,
Илм баҳрест, одамият баҳри он моҳӣ бувад.

Баъд аз он, ки хонда баромадам фаҳмидаам, ки Шер дар зери таъсири замона навишта шудаасту муаллифи сатрҳо аз гург некӣ

мекунаңд. Агар чанде медонистам, ки одилии сардори ҹамъияттый ҹудро дар назар дорад, бо вүчуди он чунин савол додам:

- Адлии киро дар назар доред?
- Киро мешуд! Сардори қабиларо – дия.
- Ҳамин сардоре, ки шумо ва дигарон таърифу тавсиф мекунанд, ба ин меарзида бошад-мй?
- Агар ҳамай он бадбахтоне, ки дар зери меңнати тоңатнопазир ба бисту панҷ надаромада, мурда истодаанд, озодӣ диҳем, сардор бой мешавад - мй?
- Барои чй мо онҳоро озод мекардаем? Онҳоро мо бо зӯрӣ аз дасти дигар қабилаҳо ба ин ҷо овардаем, онҳо бояд барои мо кор қунанд.
- Ҳа... бо зӯрӣ гӯед, - гӯён боз суханамро давом дода:
- Онҳо ҳам мисли мову шумо одаманд?
- Одам гӯён ба азделаша рафт.
- Боварӣ дорам, ки дар ин бора шумо боз фикр мекунед, - гӯён дар бораи шеър сухан ронда:
- Чунин ҳостиҳо бо шафоат мешуда бошад – мй? – гуфтам.
- Агар боақл бошад, нисбат аз беақлон хубанд.

- Бале, нисбатан, vale тамоман не. Тамоман ҳамон вақт мешавад, ки бо ҳалқ бо як мақсад, бо як маром зиндагӣ қунанд. Ҳаминиро фаҳмед, ки ман ҳалқ гуфта, ҳамон ғуломони луб – лучро дар назар дорам... Онҳое, ки шуморо иҳота карда, доим дар ҷерто пурӣ ва ин серию пурӣ аз ҳисоби онҳоанд, ҳеч гоҳ бо ғами мардум зиндаги карда наметавонед...

Барои одам шудан бо одамон будан лозим. Афсӯс, ки дар байни шумою онҳо деворе мавҷуд аст.

- Ии деворро гирифтан мумкин?
- Бале. Агар Шумо барин одамҳо мөҳияти корро фаҳманд...
- Фарз кардем, ки ман ва ман барин одамҳо фаҳманд, чй кор ҳам карда метавонистем?

- Пушту паноҳи шумоён ана ҳамон бенавоён, - гуфтани ман наъзниги ўро дигар карду ба ман бо шубҳа нигоҳ мекардагӣ шуда монд. Медонистам, ки ин фарзанди ҷамъияти ҳудаш аз ин рӯ маро дуруст фаҳмида наметавонад. Аз ин мақсадҳои соғу бегубори ман ҳулосаи нодуруст бароварда, бо ман душман шуда монданаш мумкин, - гӯён мақсадро аз рӯи шеър ба ў фаҳмондани шуда:

- Мисраи дуюм бисёр сүфта ва ба мақсад мувофиқ, vale дар ин мисра ҳам баъзе нуқсонҳо аз рӯи мақсад мавҷуд аст. Одамиятро ба моҳӣ ташбех додани шумо ба ҳамин атрофиёни қабила даҳл дорад, агар он бенавоёнро ҳам ба эътибор мегирифтед, шеър аз ҷиҳати мазмун пурра мешуд.

- Ман баъзе ҷизҳоро фаҳмида истода бошам ҳам, vale дар бораи одам шудани худам ва атрофиёнам фикр карда истодам, гӯён ба андеша рафт ва бо ман бошубҳа назар карда монд.

Инро шумо ҳоло намефаҳмед. Агар ба ҷойҳои мо сафар мекардед, бисёр ҷизҳоро мефаҳмидед, - гуфтам.

- Шумо меҳоҳед, ки ман ҳам ба вазъияти шумо афтода, ҳамин тавр мурда равам?

- Аввал он, ки онҳо ба монанди шумоён нестанд, чӣ тавре ки дига истодаед. Ҳар чӣ қадаре ки вазъияти ман мураккаб бошад ҳам, ман ғами бенавоёнро меҳӯрам, ана онҳо ҳам мо барин одамонанд. Илова бар ин ман мактуб нависам, шуморо ҳамчун меҳмони олиқадр қабул мекунанд.

- Ман дар бораи ин боз фикр мекунам, - гӯён ҳайрухуши сарде карда баромада рафтани шуд, ки ман барои ранг ва қофаз миннатдорӣ баён намудам.

Медонистам, ки меҳмонам ранҷидааст, vale инаш хуб буд, ки ў ба баъзе ҷизҳо сарфаҳм рафта буд.

Як ду рӯз ба «хона»-и мо кассе наомад. Аз ин истифода намуда, баъзе фикрҳои худамро дар қофаз ҷамъбаст намудам, ки ин аз ҷустуҷӯ намудани роҳҳои озодии ғуломон ва якҷоя намудани ҷамъияти мо ва онҳо буд.

Медонистам, ки масъалаи якум хеле мушкил буда, қурбониро талаб мекард, vale роҳи дигараши ҳам буд, ки бе қурбонӣ ба мақсад мерасидем ва барои ин зиддияти ману сардорро аз миён бардоштан лозим буд, ки ин ҳам басо мушкил буд.

Рӯзи сеюми баъд аз бо шоир Инашвиратсӣ сӯҳбат кардан боз як шахс ба назди ман омад. Аз сӯҳбаташ маълум шуд, ки ў файласуф, педагог, шоир Нутолфа будааст, ки дар сар мӯйҳои сирак, аспрӯ ва ҷашмони зирраку миёнқад буд, ки ба ман муроҷиат карда:

- Шумо Донояк беэҳтиётӣ мекунед ва бо ин ҳаёти худатонро ба ҳавф мегузоред. Ҳама ҷизро кушоду равшан гуфтан мумкин

нест. Ба бахти шумо шоир рафиқи беҳтарини ман, ки ў ақидаҳои ҳудро ба ман гуфт ва ман ҳамаи роҳдои ҳавфу хатарро бастам.

- Раҳмат! Миннатдорам. – гуфтам.

- Минбаъд эҳтиёткор бошед.

- Кӯшиш мекунам.

Ин одам ба ман хеле маъқул шуда монд. Шахси озод ва озодфикр. Дар бораи меҳрубонияш ҳочати сухан ҳам набуд.

- Як фикри шумо ба ман хеле маъқул шуд, ки ин ду – се рӯз боз фақат дар бораи он фикр мекунам.

- Ман ҳоло бо шумо сӯҳбат накарда, аллакай фикри ман ба шумо маъқул, инаш аҷоиб.

- Ин ҳам бошад дар бораи озодии ғуломон ва баробарии аъзоёни ҷамъият, ки ин ба фикри ман ҳам наомадааст. Ман ҳамчун шоир ба озодии ғуломон зид будам. Ҳаминро гӯям, ки мо як турӯҳе, ки фикри якдигарро мефаҳмем, валие ақидаи мо дар бораи ҳушбахтии ҷамъият ин саводнокист. Аз ин рӯ мо шуморай мактабҳоро зиёд мекунем ва дастурҳо тартиб медиҳем, муаллимонро тайёр менамоем.

- Бисёр ҳуб, валие ҳаминро гӯед, ки аз ин мактабҳо ҳам аъзоёни ҷамъият истифода мебаранд?

- Барои онҳое, ки ба корҳои вазнин машғуланд, фикри шумо чӣ ҳел?

- Ман шуморо нафаҳмида истодам. барои онҳо мактаб чӣ лозим?

- Шумо аз рӯи моликияти ҳусусӣ бо ман сӯҳбат карда истодаед, ман бошам аз рӯи моликияти умумикалқӣ, аз рӯи озодии ҳамаи аъзоёни ҷамъият.

- Дар мо одамоне ҳастанд, ки пинҷони мубориза мебаранд, ки онҳо бо одамони доро муқобиланд ва маро ҳам танқид мекунанд, ки як навъ ислоҳотпарастем.

- Ман намегӯям, ки кори шумо бефоида. Ташкили мактаб ва дуруст ба роҳ мондани он ҳам кори бузург. Аммо мактаб бояд ҳамаро дар бар гирад ҳам, бечорагонро афсӯс, ки шумо бо бечорагон муқобил.

- Маро худи ҳамин рўз сардори қабила ба наздаш даъват кард. Лозим донист. ки ман бо як кори муҳим бояд ба ҷойҳон шумоён пинҳонӣ равам.

- Барои чӣ пинҳонӣ? Шумо метавонед ба сифати меҳмон рафта биёед.

- Чӣ тавр?

- Бисёр оддӣ, ҳалли ин мастьаларо ба зимаи ман гузоред.

- Хуб ман боз меоям, - гӯён бо ман ҳайрухуш карда баромада рафт. Аз чунин анҷомидани кор бениҳоят хурсанд будам.

Аз ман дида бештар Маҳбуба хурсандӣ зоҳир мекард, ки ўаз як тараф бо дӯстӣ пайдо кардани ман бо одамони хуб бошад, аз тарафи дигар хурсандии ман барои ў болу пар мебахшид, ки чи кор карданашро намедонист.

Ман ба ў Маҳбуба ном ниҳодам. ки дар ҳақиқат ў сазовори чунин ном буда, нисбат ба ман Лайлӣ буда, ман ҳам муносибати ошиқонае дошта. аз таҳти дил эҳтиром мекардам.

Ниҳоят эҳтиёткорона муносибат мекард, ба гайр аз самимияти дӯсти беғараз. Мо ҳарду дигар андешае надоштем.

Муносибати шаҳватпарастӣ ба ҳаёламон намемад. Ман мунтазири он будам, ки бо падараш созиш пайдо кунам ва баъд аз он дар бораи тӯйи арӯсию домодӣ гуфтугӯ намоем.

Маҳбуба бошад ба таклифи ман интизорӣ мекашид.

Дар ин қабила зан ба ҳадди як бузғола қадре надошт, ки ҳар як ғуломон метавонист якчанд зан гирад. Аз рӯи чунин шариат Маҳбуба ба худ баҳо медод, вали барои ман ў яккаву танҳо буда, рӯз то рӯз садоқатам обу ранги дигаре мегирифт.

Дар кори хона ў беҳамто буда, дар атрофии ман парвона буд. Ҳар чизе нагӯям барои ў қонун буда, баъзан аз чунин рафтораш дар хичолат мемондам, ки як шахси озод, баробарҳуқӯқ бо ман чун хизматгор амал мекард. Вақте ки ба худам назар мекардам, аз ў ҳам зиёдтар ба хизматаш тайёр будам. Фаҳмида истодам, ки муҳаббати соғу беғараз чи қувваи бузурге будааст. Одамро баҳри зиндагӣ дилбанд намуда, аз ҳар гуна беғаросатиҳо дур нигоҳ медоштааст.

Як нафасамро беӯ тасаввур карда наметавонистаму ҳамдами шабу рӯзам ва дастгири фикру зикрам шуда монда буд.

Дар пеши назарам ояндаи дураҳшон ҷилвагар гашта, дар бораи бахту иқболи ҳар ду меандешидам.

Мұхаббат чи құвваи бузурге, ки дар як муддати күтоқ забони модарии маро бо тамоми нозукиңояш аз бар намуда, ҳар як рафтоги хуби маро бо тезій ба табиати худ қой медод, ин аст, ки рұз то рұз азизу меҳрубонтар мегарди.

Ман ба ү тарзи таомпазый, ороиши хонаю дар, тарзи қабул жардани меҳмон ва гуселкунни онро мефаҳмондам, ки бо як – ду нишондоди ман аз гуфтаам хубтар ичро мекард.

Рұзе як зан ва ду мәрд омада, хостанд үро баранд, vale ү розы нашуд, ки худи ҳамон рұз падараш омад. Мо үро хеле хуб пешвоз гирифтем. Аз дұхтараш ғашм намеканд. Эхтимол ү шубҳа дошт, ки ү дұхтары ү набошад, бо ғашми ҳайрат нигоҳ мекард.

Сардор бо ман күшоду равшан гуфтутың мекард. Ҳар он кас, ки ба назди ман меомаданд, баъзе чизжоро аз ман пинжон нигоҳ медоштанд, vale ү як воқеаи ачоиб, ки каме аз сұхбатқои онжо қам-қам пай мебурдам, ба ман чүнин изҳор намуд:

- Ман бо як андеша ба ин қо омадам, - боз каме фикр карда давом дод:

- Мумкин ба шумо гуфта бошанд...
- Шумо дар бораи сафари Нутолфа чизе гуфтани?
- Не! Ман меҳостам бо ту дар бораи мақсади сафар гуфтутың намоям.

- Дар бораи мақсади сафар ба ман чизе нағуфтаанд.
- Дар ин қо ягон гапи пинжони нест. Аз рүи хабарҳои ба ман расида маълум мешавад, ки одамони мо бо қабилаи шумо ғанги тан ба тан кардаанд. Дар ин ғанғ қабилаи шумо ғолиб баромада қамай одамони мо яксаду бистушаш нафарро асир кардаанд...

- Дар ин бобат ягон ёрии ман лозим?
- Не... не. Гап дар бораи ёры намеравад. Дар байни онжо бародарал болор писараш ва шавҳари хоҳараму боз се нафар дүстонам ҳастанд,- гүён ба андеша рафт.

Медонистам, ки як одами мағрури худпараст дар наздам чун нишаки ошолуд чи кор карданашро намедонист. Гоҳ-гоҳ худро ба даст гирифта, чун шер ғуридани мешуд, vale наметавонист ва боз сұханашпро давом дода:

- Ман шумоён ва дұхтарам болып көрдін, ки ба ивази ин ҳамон одамони номбаркардаи маро бармендердендан..., - гүён мүйжои дарози ба як тарафи рұяш нақын парешонпро чун дұхтарон даста карда ба қафояш партофту

чашмони калон-калони босаловати худро ба ман дүхта, ба چавби ман мунтазир шуда, лабони ғафси ба поён фаромадаро бо дандонҳои болояш газида ҳомӯш монд.

- Дар бораи ман бошад ҳоҷати гап не. Ман шахси озод дар ин ҷо бошам ва ё дар он ҷо он қадар фарқе надорад.

Ҳаминро гӯям, ки ман сардори ҳамон қабила. Ҳар чи ғуям онҳо бо дилу ҷон иҷро мекунанд. Ҳоло муаққатан то он даме, ки шумо маро дурусттар фаҳмад, ки ман душман нестам, илова бар ин мо якдигарро дӯст доштаем, як тӯй кунем, боз он тарафашро мебинем, - гуфта, ба Маҳбуба нигоҳ кардам.

Бо баробари шунидани ин суханҳо сардори қабила тамоман дигаргун шуда монд. Маҳбуба бошад гул-гул шукуфта рафт.

- Ман метавонам як маротиба аз номи худам нависам ва ин мактуб тағдири онҳоро ҳал мекунад.

Ҳаминро фаҳмад, ки бе ивазкунӣ ин масъаларо бояд ҳал кунем. Шумо ҳоло рафта рӯйхати шахсоне, ки баргардондан лозим, тайёр кунед ва худи пагоҳ мо мактубро бо Қаҳрамону духтарон мефиристем. Барои бехатарии онҳо ду нафарро аз шумо ҳамроҳ мекунем. Ба ин фикри ман шумо чӣ мегӯед?

- Ман розӣ,-гуён дигар ҷизе нағуфт.

- Ҳоло духтарaton бо ҳамроҳии шумо меравад гуфтани ман Маҳбубаро ба алобу оташ партофт, ки аз сӯзу гудоз ҷизе гуфта наметавонист ва як бора ман ба ҳеч ҷо намеравам гуфта, гирия кард.

- Ба ин ҷо дӯstonи ман меоянд. Муаққатан ту ба хонаи падару модарат меравӣ,-гуфтани ман оташу аламашро паст намуд.

- Ба ман ягон гапи дигар дорӣ?

- Не! Шумо равед. Модарашон омада духтарatonро баранд, гуфтам, ки сардор миннатдори карда баромада рафт.

Ман бо Маҳбуба, ки танҳо мондем акнун сири дилро ошкор баён намудем.

- Маҳбуба! Ба падару модарат фаҳмон, ки бо баробари омадани он одамоне, ки падарат меҳоҳанд тӯйро сар кунем, чӣ гуфтӣ?

Ашки шодӣ реҳт ва худашро ба оғӯши ман партофт ва ман ҳам ором наистодам...

Сүхбати мо қаймоқ, гирифта буд, ки аспу ароба омада ба назди «Хонаи» мо истоду модараш ва боз ду - се нафар даромада омаданд.

Духтару модар якдигарро оғүш гирифтанд ва ҳар ду ашки шодй рехтанд.

Баъд аз бўсу канор моро ба ароба таклиф намуданд. Ман бошам миннатдорӣ баён намуда, барои ба он ҷо рафтани розигӣ надодам.

- Ҳоло маро ба ин ҷо монед ва дўстонамро ба назди ман оред. Маро модар, бояд дуруст фаҳмед. Баъд аз тўй кучо хоҳед, ман ба ҳамон ҷой меравам,-гуфтам.

Медиданд, ки талаботи ман қатъӣ, чизе нагуфта баромада рафтанд.

Дере нагузашта худи сардор омад ва барои ҳар як густохияш баҳшиш пурсид ва ҳост, ки маро бо худ гирифта барад.

Ман ба ў фаҳмондам, ки рафиқонам маро бояд дар чунин ҳолат бинанд.

У ҳам ноилоч баромада рафт ва барои ороиши хонаам як олам чизу чора фиристод, ки ман онҳоро ба хонаам надаровардам ва илтимос намудам, ки ягон чизе намонда гирифта баранд.

Онҳо ҳам рафтанду рафиқони ман даромада омаданд.

Қариб буд, ки онҳоро нашинохтам, чунон ҳаробу ҳалок буданд, ки рамақ ба ҷонашон шуда монда буданд. Мадори Ганзани надоштанд.

Маълум мешавад, ки баъд аз воқеан дар майдон рўй дода онҳороҳам зиндон карда буданду то ин рўз ба онҳо намак начошонда буданд.

Ман ба онҳо нонреза карда додам. Баъд аз нонрезаро хўрдан, каме истироҳат карданд. Аз хоб ҳеста кам-кам сўхбат мекардагӣ шуданд.

То пагоҳӣ гоҳ-гоҳ сўхбат карда баромадем.

Ман дар бораи илтимоси сардор ба онҳо чизе нагуфтам, ки ҳоло вақти он нарасида буд.

Пагоҳӣ, ки андак ба лабонашон табассум пайдо мешудагӣ шуд, гапро бо тамкин, суханро аз ин ҷо сар кадам:

- Қаҳрамон ту бачаи боақл, ҳар чизе мегўям бо дикқат гўш кун ва ақлона дар бораи гуфтаҳои ман фикр кун.

Ту вазъияти ғуломонро бо чашмат дидӣ ва инҳо ҳам диданд.

Онҳоро бо чунин аҳвол монда рафтан, вичдонам қабул намекунад. Вале рафтани шумоёнро ба худ маҳқул донистам.

Агар дұхтархоро монда биёй, хеле хуб мешавад, ки ту барои амали гаштани мақсад ба ман ёрі мерасонй. Хуб мешуд, ки биёй,-гүён илтимоси сардор ва фикри худамро фаҳмондам. Дүстононам ба фикри ман розй шуда бошанд ҳам, аммо Ҳалима меҳост, ки бо ман бошад.

- Ҳалима, ту вазъияти маро диди истодай намедонам, ки пагоҳ чи мешуда бошад. Бояд бо инҳо ба Ватан баргардй. Мову ту ҳамчун дүстони қонй то охири умр мемонем, ту хоҳару ман бародар.

Бо ин ба танүри сүзони қалби ў об сард рехтам ва ноумедона, - ман меравам, гуфта монд.

Ман на ба Ҳалима ва на ба Маҳбуба хиёнат накардам, аз ин рү барои аз онҳо қудо шудан, вичдонам осуда буд.

Сардор бо як ду нафар ба назди мо омаданд, ки ман онҳоро бо меҳрублор жағынан дағынан шуда, вичдонам осуда буд. Сардор бошад гунаҳкорона як-як ба онҳо нигоҳ карда монд.

Гүё ҳең воқеа нашуда бошад, онҳоро ба рўи палос ҷой додам, ки хонаи ман кўрпача ҳам надошт.

Сардор як қофази чорқат карда шудаи хокистаррангро аз бағалашибарварда, ба ман дароз кард. Ман онро бо эҳтиром аз дасти ў гирифта дидам, ки дар он номи бисту чор нафар навишта шуда буд.

- Боз касеро илова кардан бошед, марҳамат, илова кунед,-гуфтам, ки яке аз рафиқоне, ки бо ҳамроҳии сардор омада буд боз як нафарро илова кард. Аз рўи иловаҳо худам як мактуб тайёр карда ба дасти Қаҳрамон додам.

- Инҳо байд аз як ҳафта мераванд,-гүён ба рафиқонам як-як нигоҳ кардам, ки сардор аз нигоҳи ман ҳулоса бароварда:

- Барои ин ман гулаҳкор, баҳшиш мепурсам,-гуфт.

Як ҳафта бо дүстонам ҳамсұхбат шуда губори дилро баровардем. Дар ин як ҳафта дүстонам каме ҳол гирифта, қувваи роҳ рафтани пайдо карда монданд.

Дар ин як ҳафта ман Маҳбубаро надидам, ки парешонхотири мекардам ва дар күчое набошам, дар пеши назарам ў намудор мешуд.

Рўзи сафар муайян гардид. Ба Қаҳрамон таъкид намудам, ки фикри ҳучумро аз сар гирифта партояд. Мо бе қурбонӣ қабилаҳоро бо ҳам як мекунем. Агар зарурият пайдо шавад, сардорони ҳар як ҳочагиро ҷазо медиҳам.

Барои гуселондан баромадем. Мо дӯстон дар як ароба ҷой гирифтем. Баъд аз он ки дӯстонам шустушӯ намуда, сару танашонро иваз карданд - тозаю озода, сурху сафед шуда, фикри сафари Ватан ба ҳар яки онҳо рӯҳ мебахшид.

Қаҳрамон аз ман дур намеппуд. Ҳаёл мекардам, ки дар даруни дилу ҷигарам ҷой шудааст. Аз тарафи онҳо ҳам якчанд нафар бо сардории сардор барои гусел баромада буданд, ки онҳо аллакай аз мо пештар рафта якчанд курсиҳоро ба соҳили баҳр гузашта, сӯҳбаткунон ба омадани мо интизори мекашиданд, ки мо ҳам омада мондем.

Сардор ҳеста рост ба назди Қаҳрамон рафт, Қаҳрамон ҳам як ду қадам ба тарафи ў омада хурсандона пешвоз гирифт. Сӯҳбат ғамимона буда аз нозу неъматҳо ҳамаи чизе, ки меҳостем муҳайё буд.

Дар як тараф қиштии ниҳоят зебо, чун арӯси ба никоҳ (загс) тайёр шуда меистод. Оби баҳр мавҷ зада, чун гаҳвора он қиширо алвонҷ медод.

Асбобу анҷомҳои зарурӣ ва барои якчандрузаро тайёр карданд. Дар ҳамин вақт Нутолфа, Инашваратсӣ ва боз якчанд нафар дӯстонашон расида омаданду рост ба тарафи сардор нигоҳ карда истода, замин бӯсиданд ва баъд аз он, - ин корро ба тарафи мо нигоҳ карда, такрор намуданд.

Боз чанд қарати дигар таъзим карда, оҳиста-оҳиста то ба мо расида омада, пешдомани сардори қабиларо бӯсиданд.

Дар як дам барои онҳо ҳам ҷой тайёр намуданд, ки бо онҳо мо як ҳалқаи калонеро дар атрофи мизи таом ташкил намудем, ки ҳамаи мо ҷилучор нафарро ташкил мекардем.

Аз арабаҳои онҳо якчанд ҳалтаҳои вазни фароварданд. Ман бо тааҷҷуб ба онҳое, ки дар зери бори вазнин базӯр-базӯр қадам мемонданд, ба қишити наздик мешуданд, нигоҳ карда мондам, ки Нутолфа ба ман фаҳмонд, ки якчанд китоб ва қоғаз барои шумоён тӯҳфа намудем,-гуфт.

- Миннатдорам...ба мо ҳамин ҷизҳо ниҳоят зарур буд, - гуфтам.

- Равед аз анбори қоғаз - қоғаз биёред, гуфтани сардорро медонем, ки якчанд нафар асбу ароба тайёр намуданд.

- Барои ин боз вақт дорем, ҳоло барои ҳаминаш раҳмат, гуфтани ман одамони тайёршударо аз роҳ боздошт.

Вақте ки сардор ба одамони наздики худ бо мо буд, кӯшиш мекард, ки хоксорӣ зоҳир намуда аз ҳӯрданиҳо ба даст гирифта, ба мо самимона дароз мекард ва ба ҳӯрокхӯрӣ таклиф карда меистод.

Баъд аз он, ки гурӯҳи дигар ҳозир шуд, худро ба як чӯби қоқ табдил дода, ҳатто базӯр ба ин он тараф нигоҳ карда, хеле камгап шуда монд. Ҳамин ки ягон коре кардан мешуд, ҳама аз ҷой меҳестанд. Ҳестани одди ҳам набуд, чун токзадагон парида аз ҷой меҳестанд.

Сардор бо мо ҳайру ҳӯш карда рафт. Акнун сӯҳбати мо ба шӯхию бозӣ, ҳандаю сурудхонӣ табдил ёфт.

Маълум шуд, ки дар шеърхонӣ Инашваратсӣ ҳамто надоштааст.

Вақте ки садои мусиқӣ баланд шуд, Нуголфа рақскунон Ҳалимаро таклиф кард. Ҳалима рақс кардан намехост ва бо нигоҳи мазмуни майлу ҳоҳиш доштани ман ноилоҷ ба рақс даромад.

Рақси ў самими набуд, ки рафта Зеборо ба рақс даъват намуд. Гүё Зебо интизори таклиф бошад, бо як нозу ишваи ба худ хос ба саҳна баромада, рақсидан гирифт. Ин рақс набуд як мӯъчиза буд, ки ҳеч вақт ман чунин рақсидани Зеборо надида будам. Ҳама рақсиданд. Ману Қаҳрамон ҳам рақсидем.

Киштӣ бонги сафар зад. Мо оҳиста-оҳиста ба киштӣ рақсу бозӣ-кунон наздик шуда мондем. Қаҳрамон аз ман ҷудо намешуд, ки дар ҳамин вақт Ҳалима омада маро бӯсид ва ин корро Зебо ҳам такор карду дилу нодилон вориди киштӣ шуданд.

Ҳамин ки Қаҳрамон аз духтарҳо дур шуд, оҳистакак, - ҷашми ман ба роҳи ту, - гуфта ба оғӯш гирифтам.

Қаҳрамон дигар гап зада натавонист, ки сари ҳам ба тарафи киштӣ рафту ман ҳам ҳоҳу ноҳоҳ оби дида кардам.

Бо баробари бардошта шудани лангар киштӣ ҷунбидар ҷунбидар аз соҳил дур шудан гирифт ва боди умед онҳоро ба тарафи манзил нарм-нарм майл мекунонд, ки дӯстон аз деворчай хиштӣ дур намешуданду риштai муҳаббати дӯстони ман - маро

ҳам ба сүи худ мекашид, ки ман ҳеч чизро пай намебурдам, гүё
худам дар соҳил яккаву танҳо монда будам.

Онҳо аз ман дур рафта аз назар пиҳон шуда рафтанду ман
бошам аз роҳи рафтаи онҳо ҷашм намекандам.

Дар ҳамин вақт Нутолфа омада ба китфи ростам ва
Инашвирастӣ ба китфи ҷапам панҷаҳои худро партофтанду ман
пайбурдам, ки дар байнин онҳоям.

Ҳанда карда ба тарафи онҳо як-як нигоҳ карда мондам. Мор
рост ба сүи ароба ҳаракат кардем, ки онҳо бо ман ҳайрухуш
намеда маро гуселонидани шуданд. Мехостам, ки дар ин
лаҳзаҳои мушкили бо онҳо бошам, вале чи илоҷ ман, ки ба ҳонаи
сардор мерафтам, онҳо барои рафтан ҷуръат накарданд.

Дар ароба ҳам ман бо худам мондаму чи хел то ба ҳонаи
сардор расида монданамро надониста мондам. Маро Маҳбубаи
нав аз гармоба баромадаи либосҳои ҳарирни дилошӯб дар бар
дошта, бо як назокати ба худ ҳос пешвоз гирифт ва нозукона аз
дасти ман дошта ба тарафи ҳона ҳаракат кард, ки ман ҳам ғаму
андӯҳи ҷудоиро фаромӯш карда, ўро ба рӯи кафам бардошта, рост
ба тарафи падару модараши бурдам, ки аз ин онҳо бениҳоят
сафароз буданд.

Мо бо ҳам хеле сӯҳбат кардем ва баъд аз ин моро ба ҳонае
бурданд, ки мо минбаъд дар он ҷо зиндагӣ мекардем. Он ҳонаю
дар аз ҳонаи истиқоматии сардор фарқе надошт.

Маро нозукниҳолам, сарви нозам роҳбаладӣ мекард. Ӯ шамъ
буду ман парвона, гирд-гирди ў давр мезадаму ўро тамошо
мекардам, ки аз ҳарвақта дида боз ҳам зебову барно шуда буд.

Ин ҷудоии якчандрӯза оташи меҳру муҳаббати моро садчанд
зиёд карда буд, ки ман ин як ҳафтаро чун солҳо гузаронида
будам.

Дар ҳонаи мо панҷ нафар дуҳтарони соҳибҷамол низ буданд,
ки ҳар яке аз онҳо дар ҳусну ҷамол ба худ ҳамто надоштанд ва
мувофиқи қонуну қондай онҳо ин соҳибҷамолон ҳам ба ман
ҳамсар буданд ва ман метавонистам бо онҳо бошам, ки аз ин
Маҳбубаи ман набояд рашк мебурд.

Ҳар яке аз он соҳибҷамолон ба ман бо ҷашми ҳаридорӣ нигоҳ
мекарданд, ки дар атрофи ман парвона шуда монда буданд.

Инро Маҳбубаи ман пай намебурд, зеро ў аз баҳти худ
меболид. Ман бошам дар байнин париҳо афтода будам, ки нигоҳи

ман ҳар лаҳза ба сари синаи нав дамидаи онҳо меафтоду ба ҳолати ногувори меафтодам.

Дар хонаи сеюм андак нишаста мондам ва дар ҳамин вақт сардор расида омаду бо ифтихор як-як ба ҳама нигоҳ карда: - Ин хона ба шумо маҳқул, - гуфта монд, ки ман бо нигоҳ ва андак сарамро ҳам кардан миннатдор буданамро фаҳмондам. Ӯ бошад бо як ифтихори ба худ хос:

- Ман на танҳо духтарам, балки боз панҷ нафар зеботаринҳо қабилаи худамонро ба ту пешкаш мекунам, - гуфт, ки ҳар панҷ нафар бо сари таъзим дар назди ман рост меистоданд ва ман бошам ба ҳар яке аз онҳо як-як нигоҳ карда, ба модари Маҳбуба наздик шуда гуфтам:

- Дар ин хона танҳо духтари шумо мемонад. Агар инҳо мемондагӣ бошанд, мо ба хонаи худ меравем, - гуфтани ман ба духтарҳо маҳқул нашуд ва ба ман тег кашида нигоҳ карданду таъби падару модар ҳам хирра шуда монд ва аз ин рафтори ман Маҳбуба чизеро пай намебурд ва ҳайрон буд, ки барои чӣ ман чунин рафтор карда истодаам.

- Чи илоҷ, ман меравам, - гуфтам.

Дар як дам аз он ҳусну ҷамол, ки чун ҳурони бегуноҳ ба назари ман ҷилвагар гашта буданд, ягон ҷизе намонд ва ба намуди фоишае табдил ёфтанд, зоро онҳо аз ин хона рафтанд намехостанд ва бо ин худро хору зор мекарданд.

Як-як баромада рафтанд, ки илоҷи дигаре надоштанд ва яке аз онҳо илтимос намуд, ки дар ин ҷо монад, ҳама ба ман нигоҳ мекарду Ҳалима бошад чи гуфтанашро намедонист, ки ман рад кардам.

- Ман ва Маҳбуба дар ин хона барои якдигар хизматтор. Агар хизмати якдигарро ба ҷо оварда натавонем, пас мо якдигарро дӯст дошта наметавонем, гуфтани ман Маҳбубаро ба гап даровард:

Ман як умр хизмати ҳамин хонаро мекунам ва барои ман дар ин хона будани ту кифоя, - гуфт ва худро ба ман наздик карда, аз дастам дошта бо ҳиссиёти бузургӣ ошуқона ба ман назар кард ва ноилоҷ духтарак баромада рафт. Ҳамин тавр, мо дар ин хона худӣ ба худӣ мондем. Маҳбуба дасту по мекард, то ки ягон таоме тайёр намояд, мо бошем бо ҳам аз ҳар кӯҷо сӯҳбат карда менишастем, ки сардор:

- Донояк ту бояд як фикр мекардй... аз одате, ки асрҳо то ба
мо омадааст, якбора даст кашида намешавад. Ҳоло мебинй, ки
дар ҳар як хонадон чунин расму оин, ки ба ин ту ҳам бояд итоат
куни, боз якбори дигар фикр карда бин. Намедонам, мумкин ту
ҳақ боши, valee мардум меҳанданд, ки ба як духтараш хизматгор
гирифта натавонист...

- Ба худат қин мешавад ва духтаракам ҳам азоб мекашад, -
гуфт модар.

- Ҳең гап не, ин дар ҷамъияти шумоён як муносибати нав -
эҳтимол дар оянда ҳама инро дастгирӣ намоянд, зеро бо ин роҳ
оилаҳо покиза мешаванд, якдигарро самимона дӯст медоранд, -
гуфтани ман онҳоро барои андеша намудан маҷбур намуд. Дар
ҳар сухан, ки ман қатъӣ будам, онҳо бо ман баҳсу мунозира
намекарданд, медонистанд, ки бефоида.

Сардор каме андеша карду чунин гуфт:

- Маслиҳати туйро дидан лозим.

- Агар то омадани рафиқон мунтазир мешудем, - гуфтам.

Ба ин фикри ман модар ҳам розӣ нашуд.

Ман бошам чизе гуфта натавониста:

- Ман розӣ, биёд як маслиҳат кунем, - гуфтанам барои онҳо
кифоя буд, ки ҳар ду маслиҳатро ба зимаи ман партофтанд.

Аз таҷрибаи тӯйи Қаҳрамону Зебо истифода бурда айнан
чунин тайёриро ба онҳо тавсия намудам, ки ба онҳо маъқул омад.
Ҳамин тавр, ду рӯз тайёри дида туйро сар кардем. Пешаки
маслиҳат кардем, ки барои гуломон як рӯз истироҳат дода ва дар
ин рӯз барои онҳо ҳам ҳӯроки серӣ дижем. Аммо барои ин
маслиҳат гардани баста базӯр розигӣ доданд.

Сардорони гурӯҳи ҷорводорӣ, зироатчигӣ, косибиро даъват
намуда, пешаки маслиҳат намудем. Бо иштироки сардор, ки
ҳӯрок ва айшу нишоти ғуломони дар дасташон бударо ба зимаи
худ гиранд ва то метавонанд ин корро хуб ва аз таҳти дили мо
ташқил намоянд.

Дар охир фаҳмондам, ки худам кам бошад ҳам ба айшу
нишоти онҳо иштирок мекунам. ин мадори онҳоро хушк кард, ки
ба гайр аз тайёрии хуб дигар чорае ҳам надоштанд.

Рӯзи якум айшу нишоти ғуломон гузашт. Ман бо ҳамроҳии
якчанд нафар ва арӯсам Маҳбуба ба ҳар як гурӯҳ як-ду соатӣ
иштирок намудем, ки ин қадами аввалини онҳо дар озодӣ буд.

Агарчй рўяки сардорони ҳар як соҳа хурсандй кунанд ҳам дар дил нафрат доштанд, ки ин қадар сарфи беҳуда карданд, илова бар ин «ноодамҳо» - ро дар қатори одам ҳамроҳ карданд.

Ҳамон рўзе, ки туйи асосий сар шуд, дар баландй ману Маҳбуба ва падару модари он менишастем, ки дар поён ҳамаи тайёри нўшу нишот, айшу ишрат, кайфу сафо муҳайё буд, ки то саҳар ҳама хурсандй кардем. Ҳамин тавр саҳарӣ мо ҳардуро рост ба хонаи худ гуселонданд ва то се рўз мо ҳарду танҳо будем.

Рўзҳои чорум – панҷум ва шашумро дар боғи сардор падарарапсам гузарондем. Ин боғ набуд, ҷанати рӯи олам буд, ки барои бунёди ин боғ ҳазорон қурбон шуда буданд.

Ман ҳуқуқи комил доштам, ки дар ин боғ бошам, зеро дар бораи онҳо фикр мекардам, ки онҳо ҳам чун атрофиёнам озод бошанд.

Сарҳавзҳо пур аз оби зулол буд. Об болои себаргаву себарга болои об, гулҳои ҳар ранга, рангу баранг ҳар яке дар зебогӣ байни худ мусобиқа дошт. Дараҳтони меваи ҳархела пухта меҳобид.

Дар ин рўз дар ин боғ ғайр аз ману ҳамсарам дигар кассе набуд. Бо таклифи модарарапсам дастаи раққосону ҳофизонро оварданд, ки як базми ҷамшедӣ шуд, ки ин базм се шабу се рўз давом кард.

Дар ин базм духтараке, ки ба мо хизматгор шудан меҳост, аз ман ҷашм намеканд, ки ў як чўбу устухон шуда монда буд.

Раҳмам меомад, вале ҳеъ кор карда натавонистам, ишқи ў ишқи яктарафа буда, танҳо худи ў дар оташи он месӯхту хокистар мешуд, вале ман дар бораи Маҳбубаи худам фикр мекардам.

Дар як дил меҳри оламро ҷой додан мумкин, вале гап дар бораи ишқи пок равад, бо яке пур шуда ҷои холигӣ намемонад.

Дилдодаи ман олиҳаи ҳусни ҷамол ҳар чи қадаре рўзҳо пайи ҳам гузашта мерафтанд, вале меҳри мо боз ҳам баландтар шўълапоши мекард, ки аз он танҳо мо ҳар ду баҳрабар мешудем.

Ба пеши назарам бо либоси ҳарирӯ нозук, ки тамоми бадани ў чун дар оби зулол ҳамчун моҳи шиноварӣ карда истода бошад, зулфҳояш паҳму парешон абрувонаш чун камон тег кашида руҳкорсааш чун барфи ба хун омехта гашта, ҷашмони чун ситорай осмони рахшанда ба ман бо як олам ҳиссиёту муҳаббати соғу беғубор нигоҳ мекард, ки аз он як олам маъно чун ҷашмаҳои

софу беғубори құхсорон құш зада мебаромад, ки аз он тамоми ҳастии ман ҳаловат мебурд.

Ҳама рафтанд, аммо дұхтарақ намехост, ки аз ман дур шавад. Барои ү тамоми зебогии ин бөге, ки ба як гұшаи қанати афсонави монанди дошту ин қадар дұхтарони соҳибчамол рақсу бозй мекарданد, суруд меҳонданд ва аз таом ҳама мурғу мусаммо қозир буд, як гүри торик буда, дар як гұшаи ин зулмот ман ҳамчун алобу оташ ба назари ү менамудам.

Ииро ман-маний бе ҳиссиёт нисбат бо он дұхтарақ тасвир карда истодам, агар нисбат ба ү шахси ба чунин ишқ қавобдиҳанда тасвир мекард. Садчанд зиёдтар ҳиссиётқои аломати ошуқонаро баён карда метавонист. Ҳайҳот, ки чунин ишқи пок ишқи яктарафа буду танқо худи ү сұхта мепұхт.

Ноилоч вақте ки үро ҳамчун беморон рамақ ба қон бардошта мебурданд. Аз ин дүстостаи худ дур мешуд, ки ү ҳамин тавр қисман дур мешуд, vale ҳастияш дар ҳамин қой буд.

Баъд аз ин боз дар ин бөг вохўриҳои ачибе шуда бошад ҳам, vale ман дұхтаракро дигар надидам.

Боре дар ҳангоми базм дұхтарақе ба ман наздик шуда:

- Барои чи шумо дар бораи он дұхтарақ намепурсед? – гүён бо як ҳашму ғазаб суханашро давом дода:

- Барои шумо шуда як бечора мемираду шумо бошед парвое надоред!

- Шумо гүед, дар ин қо гуноҳи ман чист?

- Чи илоч, расму оини мо ҳамин ки ҳар як мард якчанд зан гирад, шумо ҳам ба ин итоат кунед, бо ин үро аз марг нақот диҳед.

- Маро бубахшед, ман ин тавр рафтор карда наметавонам, - гүфтам, ки ҳамаи суханҳои ман хұнсардона ба вуқұй меомад, зеро ман яғон ҳиссиёти андак бошад ҳам бо ү буданро надоштам, ки бояд дүстони меҳру вағои ман танқо барои Маҳбуба гулафшоний мекард ва дар дохири он риштақои муҳаббати ману ү кайфият мебурд, ки он торқо олуда шуда наметавонистанд.

Ба фикрам агар олуда мешуд он бөг ҳазон мешуд ва дар пеши пои нокасон нопоки мекард.

Дұхтар андак бошад ҳам ҳиссиёти маро мефаҳмид, ки хомүш монда қарор дод, ки чизе нагүяд, vale боз илова намуд:

- Модар дар азоб, падар бошад табибҳои намоёнро ҷамъ кардааст, вале аз ин дард ягон ҳалосие нест, худи ў гунгу кар, ягон чиз намегӯяд, фақат дар хобаш номи шуморо мегирад...

Аз ғазаби модаре, ки фарзандашро гум карда истодааст, тарсед, - гӯён боз бо духтарҳо базму сӯҳбат карда рафт.

Раҳмам меомад. Агар ў дунёро талаб мекарду агар он дар дасти ман мебуд, медодам. Чӣ илоҷ, ҷизеро талаб мекунад, ки ман онро дода наметавонам, зеро ин ба ман вобаста нест. Агар додани мешудам, ман ҳамчун Донояк барои Маҳбуба вучуд надоштам.

Ҳар чӣ набошад, ман дар бораи ў каме андеша карда, аз ҳама чиз дур шуда мондам ва аз ин ҳамсарам ҳулосаи нодуруст бароварда, маро ҳастаю бемор пиндошта ба базму тараб хотима медиҳад, ки дар ин ҷо боз ҳар дуи мо мондем.

Ман ўро ба оғӯшам нозукона гирифта, гӯё ў гул бошад, ки оҳиста-оҳиста бӯй карда бӯсидам ва ҷашм ба ҷашм дӯхта, сарамро ба сари синааш мондам, ки ў мӯйҳои сари маро паҳну парешон карда молиш додан гирифт. Хостам дар бораи он духтарак ҷизе гӯям, вале лозим надонистам.

Ҳамин тавр, аз рӯзи тӯйи мо то ҳол ду моҳ гузашта бошад ҳам, ба назари мо ҳоло шаби арӯсию домодии мо бошад, мо аз ҳам серӣ надоштам.

Ба назди падар ва модари арӯсам омадем ва бо онҳо нишаста хеле сӯҳбат кардем. Падараарӯсам ҷизе гуфтани буд, намедонам барои чӣ бошад, иҷозати рафтани пурсида, ҷизе нагуфт, ки ман:

- Падар шумо ҷизе гуфтани, вале аз чӣ бошад, ки андешае дорем, ки дар бораи он лаб во кардани не, - гӯён ба тарафи ў нигоҳ карда мондам, на танҳо нигоҳам, балки тамоми ҳастиям талаб мекард, ки ў дилашро кушояд ва ноилоч:

- Гуфтани набудам, вале чӣ илоҷ, маҷбур карда истодай, бояд гӯям. - гӯён аз бозум чапам дошта маро то ба лаби ҳавз бурда:

- Медонӣ аз рафтани Қаҳрамон ин рӯз ду моҳу ёздаҳ рӯз мешавад гӯён, каме андеша карда:

- Боял дар ду моҳ ҳозир мешуданд, мебахший айни шумоёнро талҳ кардани набудам, - гӯён ба ман нигоҳ кард, ки ман:

- Дар ин бора ғам нахүретон, дар ҳамин як - ду рўз омада мемонанд.

- Дар бораи омаданашон ман ягон шубҳаи надорам... Роҳ ҳавнок, ман ҳам дар бораи он фикр карда истодам, - гўён маҷбурӣ бошад ҳам як ханда карда монду боз:

- Ҳеч гап не, меоянд, - гўён бо ман хайру хуш карда, баромада рафтанд.

Ин буд, ки ман кам-кам дар бораи онҳо андеша карда, ба кору бори худам машғул шуда, аз ҷиҳати назарияй ҷамъиятро таҳлил намуда, дар бораи роҳҳои бо хубӣ ҳал намудани масъалаҳои асосӣ фикр мекардагӣ шудам, ки дар ин бора ҳамсарам то метавонист ба ман ёрӣ мерасонид.

Мо танҳо якчанд рўз дар ҳона будем, ҳамин ки ба боғ омадем, дар ҳамин ҷо мондем ва ҳоло ҳам фикри ҳона рафтсанро надоштем.

Монда шуда ба боғ саёҳат мекардам ва аз дари ҳонаи дар боғбуда чун паризот маро тамошо мекард. Нигоҳҳои ўдорои як олам маънӣ буд, ки онро танҳо дили ҳассоси ман эҳсос мекард. Ин олиҳаи ҳусну ҷамол ба тарафи ман майл мекард, ки тамоми ҳастии ман ўро пешвоз мегирифт, ки аз ин ду ҷисм ҳузуру ҳаловат мебурд, ба оғӯшам худро ҳаво дод, ки ман ўро ба рӯи дастам гирифта ба тарафи курсичае, ки дар лаби ҳавз меистод омадаму ба болои он нишастам, ки Сару рӯи маро нарм-нарм молиш медод. Дар ҳамин вақт ким чи хел ҳастиям ҳаловат мебурд. Ба хаёлам аз даст рафтани ҷонишириро ба хотир овардаму не-не гўён ба сари синаам зер кардам.

Намедонам кадом як ҳавфу ҳатаре маро ба ваҳму воҳима овард, ки ба пеши назарам модари ҳамон духтар намудор мегашт, ки бо зўрӣ ба худ тасалло дода, аз чунин фикру хаёлҳо худамро дур карданӣ мешудам.

Аз паҳлӯям ҷой дода бо ҳам сўхбат мекардем, ки аз дари боғ чун паҳлавони номӣ Қаҳрамон – Рустамона қадам зада, ба тарафи мо меомад. Зебо бошад, ба ҳайрат монда, ба ман нигоҳ мекард, ки дар назди ман як нозанини боғи ирам нишаста буд.

Ману Қаҳрамон ҳамдигарро ба оғӯш қашидем, бўсу канор кардем. Медидем. ки бўсу канори он лаззати пазмон буданро надошт. Ҳамин тавр, хушку ҳолӣ, бе шираю шарбат буд, ки ким чӣ хел хаёлот онҳоро аз муносибати самимона дур мекард.

Маҳбубаро ба онҳо шинос карда:

- Баъдан ҳамаашро мефаҳмонам. – гуфта бошам ҳам онҳо аз он чизе, ки медианд, аллакай хулосаи звруриро бароварда буданд, ки аз ин Маҳбуба чизеро пай бурдагӣ барин:

- Ман дастурхон кушода таом тайёр мекунам, - гӯён ба тарфи хона оҳиста-оҳиста равон шуду ба зинаи хона наздик шуда ба қафояш нигоҳ карда монд. Намедонам чанд дақиқа нигоҳ карда истоду даромада рафт.

Ман ҳамаашро бо тафсил ба онҳо фаҳмондам. То даме, ки фикрамро як-як ба онҳо баён накардам, онҳо гумон карда буданд, ки ман аз пайи ин чизу чора шуда Ҳалимаро ноумед карда бошам, ки бо шунидани нақли ман меҳри онҳо нисбат ба Маҳбуба афзӯд ва ба онҳо майли ба хона даромадан пайдо шуд.

Мо бо ҳам дар бораи сафарҳои онҳо сӯҳбат карда, ба хона наздик шуда мондем, ки Зебо аз мо пештар ба хона даромаду мо бошем аз қафои ў. Дар хона на дастурхон густурда ва на дегро ба болои дегдон мондааст, ҳол он ки ў бо мақсади иҷрои чунин корҳо омада буд.

- Каний дастурхонат? - гуфтани ман ўро аз андешаи худ дур карда, аз ҷой хест ва саросема шуда монд, ки Зебо:

- Ҳозир мо ҳарду ҳамаашро тайёр мекунем, - гӯён ба ў ёрӣ доду дар як дам ҷой ва таом тайёр шуда монд.

Маҳбуба чун ҳаррӯза кору бори хонаро бо як латофати дилбоҳтai хонадон чобукона иҷро мекард ва ҳамаи корҳо бо шӯхию бозии ба худаш зебанда иҷро мегардид, ки бо ман ҳам ҳазлу шӯҳӣ карда мемонд ва бо маврид, - ана ҳамин кас дия – мегуфт, ки ин ба ман ҳам як таъсиroti зарифе мебахшид. Бо ин ба Зебоҳон ҳам илҳом мебахшид. Ҳар ду гоҳ-гоҳ ба сӯҳбати мо ҳамроҳ шуда, як ҳӯроки болаззат пухтанд, ки ба ин ҳӯрок ман «ҳунари ду олиҳа» - ном ниҳодам. Ба ягон ҳӯрок пурра монандӣ надошт. Аз ин таом дар ҳақиқат ҳам ҳунарнамоии ду дилдодаро пай бурдан мумкин буд.

Умуман, дар таомпазӣ Маҳбуба ҳамто надошт, ки дар ин ҷо ҳам ба чӣ қодир буданаашро нишон дод.

Ҳеч гоҳ таоми пухтаистодаашро бе назорат намемонд, ки яке аз маҳорати таомпазии ў дар ҳамин ҷо буда, ба ҳамаи талаботҳои майдатарини он аҳамият медод.

Илова бар он нисбат ба амалиётҳои иҷроқардаистодааш, серталаб буда, аз ҳар нобарориҳо хулосаи дуруст мебаровард. Умуман, ба ҳамаи корҳояш муҳаббати соғу зулоли ў ошкор мегардад.

Агар гўям, дар ин хизмати Маҳбуба - модараши танҳо таомҳои ўро таърифу тавсиф карда, хўрданашро медонаду дар байни даҳ зани сардор эркаю дасташро ба оби хунук намезадагиаш - худи модараралсам буд.

Яке аз модарандари ҳамсарам ниҳоят меҳнатдуст буда, маълум мешавад, ки Маҳбубаи ман солҳои кӯдакӣ ва наврасиашро бо ў гузаронидааст. Маҳбуба низ ба монанди ў бениҳоят меҳнатдуст шуда монда буд. Ин буд, ки дар ин рӯзҳои бо ман буданаш ҳамаи ҳунари таомпазии маро на ин ки аз бар карда бошад, балки аз тарафи хубиаш дигаргун мекард.

- Аз ин таом лаззату маҳорати ҳар ду меояд, - гўён Зебо Маҳбубаро бўсид ва ба оғўшаш кашида монд.

Мо бо иштиҳои том хўрок хўрдему боз ба сайри боғ баромадем. Меҳмононамон аз тамошои боғ серй надоштанд, таърифу тавсиф карда ҳар чи мегуфтанд. Шабро мо дар ҳамин боғ гузаронида, пагоҳӣ чоштгоҳ ба ҳонаашон меҳмононро бурда мондем. Мо рост ба ҳона рафтани шудем, vale мувофиқи ҳоҳиши падарарўсам моро ба дигар ҳона бурданд, ки он ҳона айнан ба ҳонаи мо монандӣ дошт. Дар он ҷой аллакай сардор дастурхон густурда, моро интизорӣ мекашид, ки мо ҳам даромада омадем.

Агар чанде моро интизорӣ кашида бошад ҳам, vale таъбаш хира буд. Гумон кардам, ки дар ягон ҷоиye ягон кас мувофиқи таъби ў кор накарда бошад. Вале гумон нодуруст баромад. Маълум мешавад, ки на ҳамаи он шахсоне, ки дар рӯйхат номашон буд, барои баргаштан розигӣ додаанд ва илова бар ин онҳое, ки омада буданд, дар бораи шароити зиндагии мо нақл карда табиати сардорро хирра карда буданд.

Сардор бо мо бошад ҳам, vale майли ба сӯҳбати мо ҳамроҳ шуданро надошт, худашро бо дигар корҳо банд карда кӯшиши мекард, парешонии хотирашро маълум накунад, vale намешуд.

Ман бошам бо завқ аз кору бори одамони худамон аз рӯи нақли Қаҳрамон хабардор мешудам. Ки ин диққати ўро ҳам ҷалб намуд. Дар ҳайрат мемонд, ки одамони мо ҳама баробархуқуқанду ғами якдигарро мехўрданд.

Агар ин гапхоро аз одамони худаш намешунид, боварй намекард.

Мо то ними рўз дар он ҳо сўхбат кардем ва аз нақлҳои Қаҳрамон ман кайфият бурдам, ки дар он ҳама корҳо дар ҷояш буда, ба бисёр муваффақиятҳо ноил гаштаанд.

Аҳолии қабилаи мо ба ҳазору чорсаду панҷоҳ нафар расидаасту боз қасбҳои кулолӣ, ҷармгарӣ, шолбоғӣ ба вучуд омадааст, ки якчанд аз он зарфҳое, ки дар он ҳо тайёр карда буданду дикқати маро ба худ ҷалб карда, шолҳои бофтаи онҳо маро дар ҳайрат монда буд.

Аҷоиби кор дар он буд, ки он чизҳое ки ба ин ҳо оварда буд, маҳсулни дасти хонандагон буданд, ки дар мактаб онҳо бо баробари саводнок шудан соҳиби якчанд қасб ҳам мешуданд.

Агар ҷанде маро бо ин ҳабарҳо хурсанд карда бошанд ҳам, вали метарсидаам, ки боз қувваи хонандагонро сўйи истисмор накунанд. Ин буд, ки аз ўпурсидаам:

- Мехостам, ки бо тарзи кори онҳо шинос шавам, - гўён бо тамоми ҳастиям ба ўгуш мекардам, ин буд, ки Қаҳрамон бо тафсил:

- Гумон накунед, ки онҳо бачаҳои ҷавонро корзада кунанд. Не! Ҳаргиз ин тавр не! Бачаҳо, яъне мактабиён ҳар рўз баъд аз дарс ду соат кор мекунанд. Ба ғайр аз ин як рўз тамоман аз дарс озод буда шаш соат ин ё он қасбро меомӯзанд, ки ин дар синфи сеюм, аз синфи ҷорум мустақилона маҳсулот мебароранд, ки аз чунин коргарон шумораи косибон зиёд шуда истодааст, - гўён ба ман нигоҳ карда монд.

Ҳамааш дуруст. Бисёр нағз, - гўён фикр кардам, ки дар шароити онҳо маҳз ҳамин тавр кардан лозим буд. Боз ба фикрам шароити Замин омада, хеле дилгир шудам, ки барои чӣ ба бачаҳо қасб намеомӯзанду ҳар як коре, ки дар бораи омӯзиши қасб аст ба мақсад мувоғиқ нест.

Асбоб ҳаст, чўбу тахта нест, амалиёт бошад ҳам системанок набуда, хонанда намедонад, ки аз чӣ сар карда ба чӣ тамом кунад. Дар ҳар як ҳафта ду соат ҳам бошад, ба мақсад мувоғиқ не.

Худ аз худ мо одамонро тақсим мекунем. Духтарҳо дар рўзгордорӣ дастони моҳир, писарҳо бошанд ба ном дурдегару ҷенонгар.

Оё дар зиндагӣ қасби дурдгарию чөлонгари барои духтарҳо ва барои писарҳо таомпазию дӯхту дӯз лозим намешуда бошад мӣ?

Дар кори таълим ҳам як олам норасогиҳо. Бо як сеи садқаи сар ҳама вайрон шуда рафта истодааст. Ин номаи камоли бекамол, ки баъзеҳо мегиранд, барои кӣ лозим бошад?

Чунин бачаҳо аз меҳнат метарсанд, солҳо умрашонро беҳуда гузаронида аз «давлат»-и падару модар ҳар сол тайёрӣ дида суду прокурор, иқтисодчию шарқшинос шудан меҳоҳанд.

Саволе ба миён меояд, ки онҳо қасбро дуруст интихоб кардаанд ва ё дар ин ҷо мақсаде ниҳон бошад?

Агар дар мактабҳои миёна интихоби қасбро ба роҳ мемондем, худ аз худ шумораи рӯзона меҳондагиҳо кам шуда мемонданд, ки кор карда шабона ва ё гоибона меҳонданд.

Бо чунин фикрҳо банд будам, ки Қаҳрамон - Ба ту чӣ шуд? Ин қадар хаёл карда мондӣ? - гӯён марро аз он хаёлоти зиндагӣ дур кард, ки:

- Мебахшӣ. Ҳамин хел хаёл карда мондам, - гӯён боз сӯҳбатҳои ширини ўро гӯш карда, дар бораи ба вуҷуд овардани зотҳои нав аз рӯи китоб нақлҳои аҷоибро шунидам.

- Дар охир Қаҳрамон:

- Медонӣ чӣ? Агар ман намерафтам, рӯзи инҳо сиёҳ мешуду ҳамаро омада одамони мо ҷаппаю роста мекарданд. Дар ин муддати кӯтоҳ зиёда аз бист киштиҳои қалону ҳурд соҳтанд, чунон мусаллаҳ гаштаанд, ки дар ҳайрат мемонӣ. Аз қабилаи ҳудашон як даста тайёр кардаанд, ки барои ҳар балоро ба сари инҳо овардан, тайёр буданд. Ман роҳи онҳоро доштам, - гуфтани Қаҳрамон маро дар ҳайрат мононд ва дар дилам як ваҳму воҳима омад.

- Одамонро мо илтимос карда овардем, чӣ тавре ки мебинӣ бо гардани баста омаданд. Хоҳиши дар ин ҷо бо зану фарзанд монданро надоштанд. Зоро сардор ба ин таклиф розӣ шуда наметавонист.

- Ҳудашро ба он ҷо фиристодан лозим, - гуфтам.

- Агар не, намеравам гӯяд, бе падарарӯс мемонӣ, ки туро даҳ нафар модараралӯсҳо меҳуранд, - гуфта аз таҳти дил завқ кардем, ки Маҳбуба ҳам расида омад.

Аз дур аспу аробаи сардор ҳам намудор шуда монду мо ҳам ба он савор шуда ба хона баргаштем. Ки дар наздикии хонаамон бо Нутолфа вохӯрдем, ки ман фаромада бо ў мондаму Маҳбуба ба хона рафт.

Мехост, ки каме дар ҳамин қади роҳ сӯҳбат намуда баргардад, vale ба ҷону ҳолаш намонда ба хона таклиф кардам. Ҳамин тавр, мо омадем, ки Маҳбуба дастурхон кушода, чой мондааст.

МО Сӯҳбат мекардему ҳамсарам дар сари дегу табақ ҷумуҷӯл дошт. Баъд аз он, ки аз аҳволи хонаю дари он хабардор шудам, дар бораи кору бори ў пурсидам, ки ў:

- Корҳо бад не. Баъд аз сӯҳбати онрӯза ман Кадзамро дидам ва аз наздик бо ў шинос шуда, сӯҳбат кардем. Ў бошад чун ту ба ҳар як воқеаи ҳаётӣ назар мекунад. Вақте ки ман дар бораи ту ба ў накӯ кардам, ба ў майли бо ту вохӯрдан пайдо шуда монд.

- Барои чӣ ту ўро ба ин ҷо наовардӣ?
- Гӯш кун, ман чӣ мегӯям! Баъд аз ягон соат мо ба назди майдон меравем ва ўро дар он ҷо мебинӣ. Ана дар он ҷо бо ҳам сӯҳбат мекунем, - гӯён ба ман нигоҳ, карда монд, ки ман:
- Барои чӣ дар ин ҷо сӯҳбат намекардаем?

- Ту Донояк беҳӯтиёти мекунӣ. Медонам, ки ту дар ҳар як масъала пухта ва фикрҳоят нишонрас. Ин доной дар назди беҳӯтиёти ҳеч аст, ки бо ин сари сабзро хушк мекунӣ.

- Ин қадар воҳима накун. Ман ба кӣ лозим ва барои чӣ ба ман сүйқасд мекарда бошанд.

- Ман дида истодаам, ки ин ҳама аз ҷавонии ту шоҳидӣ медиҳад. Ту азони худат не. Ту ба мо лозим, маҳз барои ҳамин ҳам талаб мекунем, ки бо эҳтиёғ бош, ки боз ягон фалокате рӯй надиҳад, - гӯён ба ман ба таври ҷиддӣ нигоҳ, карда монд, ки тамоми ҳастияш инро аз ман талаб мекард, ки боз илова карда:

- Чӣ зарурият дошт, ки гуломонро зиёфат кунӣ ё худ маҷбур кунӣ, ки зиёфат кунанд?

- Ақалан як маротиба бошад ҳам сер шаванд, гуфтам. Чӣ ин ба ту мақул нашуд?

Баъд аз шкамсерӣ ҳӯрдан ҳафтоду се нафар ба марғ дучор шуданд ва аз яксаду панҷоҳ сенздаҳ нафар беморанд, ки ба ман ба рафиқони ман ва ҳатто ба Кадзам ҳам ин кори ту тамоман маҳқул

не. Ба ман гүш кун, ҳақ ба ҷониби мо. Бе ин ҳам ин сарватдоронро сарват девона кардагӣ, боз ба онҳо санг ҳаво дода девонатар кардан ҳочат надорад.

Барои ана ҳамин сарват шуда онҳо аз ҳеч чиз - аз ҳеч ягон кори нафратовар даст намекашанд.

- Гапат маҳқул, кӯшиш мекунам, ки эҳтиётик башам.

- Як боре, ки гуломон сер шаванд, ин солонаю моҳона некӯ байд аз ин онҳоро ба сад бало гирифтор мекунанд. Чӣ тавре ки ба сари онҳо байд аз хубии ту осмонро фурӯ карданд.

- Вақт шуд, гуфтани ман ўро ба рафтани тайёр намуд, ки бо тезӣ ҳеста роҳи кӯчаро пеш гирифтем. Ҳамсарам ҳам ба кучо хӯрок тайёр гуфта, бечавоб монд.

- Аз дур дида шинохт ва ўро интизор кардем, - гуфта тез-тез ба тарафи ўқадам мезад, ки ман ҳам аз ўқафо намемондам, наздик шуда мондам. Яке шахси газгӯшт, миёнақад, аспрӯй, мӯйҳои сараш сирак, ки ҷашмонаш барқ мезаду хеле ҷаққон менамуд, ботамкинона ба мо наздик шуда омад ва бо ҷаҳираи кушод бо мо самимона пурсопурс намуд.

Гӯё мо бо ҳам солҳои сол шинос бошем:

- Корҳо чӣ тавр. Дар ин сайёраи мо зиқ нашуда гаштед-ми?
- гуфт.

- Ҳамин хел дӯстони хуб бошад ва маро ҳар лаҳза суроф карда истанд, барои зиқ шудан вақт намеёбем, - гӯён аз бозӯи ҳарду дошта ба тарафи шаҳр ҳаракат карданӣ будам, ки он мард оташин сират, ки Кадзам ном дошт, каме худро қафо гирифт:

- Як дам дар ҳамин ҷо истем, - гуфт.

Дар ҳамин вақт ба тарафи мо як аспу аробаи хеле хуб ороста омада истоду мо савор шудем. Он моро аз шаҳр берун баровард. Дар он ҷое, ки ягон хонае набуду сар то сар алалғои нав сабзида истода дили одамро барқ-барқ мекушоданд, ки дар осмон абрҳои сиёҳ ҳамаро ҷонида гирифта буданд. Аз ин табииати шаҳс то андозае хирра мешуд.

Андак пиёда қадам зада роҳи мо ба тарафи як хонае, ки аз мо хеле дур буд, мерафтем, наздик шудан гирифтем. Ба ғайр аз мо дар ин ҷо ягон ҷонзоде набуд. Ин роҳе, ки моро ба тарафи хона мебурд, танҳо як кас оҳиста-оҳиста эҳтиёти карда мегузашт, ки мо пешу қафо қатор шуда аз ҳавфе, ки нағалтем, аз рӯйи

зарбулмасали халқы: «Аввал бубин چойи худ, баъд бимон пойи худ» - амал мекардем.

Аз дур хона ба назарам хеле майда менамуд. Наздиктар, ки омадем маълум шуд, ки он як қасри боҳашамату چойи истироҳати яке аз бойҷои ин қабила будааст, ки худи бой моро пешвоз гирифт, ки ман ўро шинохтам. Хостам, ки худро ба ногумони занам, vale ӯ:

-Донояк маро нашинохтед?-гуфт, ки узр хоста боз аз сари нав саҳту маҳкам воҳӯй карда, пурсупос кардам.

Маро ба хона таклиф кард. Миннатдорӣ намудаму вориди хона шудем, ки хона пур аз одам буд. Барои мо аз як тарафи хона, ки ҷои кушод ва ороста буд, ҷой доданд ва мо гузашта нишастем.

Одамон чашмашонро аз ман намеканданд. Ман дар хичолат монда, бо сари ҳам баъзан ним нигоҳе карда менишастам, ки Кадзам:

Аввал суханро ба ту медиҳам, ки бояд бо ин одамон худатро шинос куни, -гуфтани ўзлро ба ҷунбиш даровард.

Хостам, ки аз ҷои хеста сухан ронам, vale ба худ эб надидам, зеро ҳама дар рӯи кўрпача ба ҳам нигоҳ карда меништанд ва ман ҳам бо чунин расмият риоя карда, кўтоҳ саргузашти худро гуфтам.

Вақте ки лаб аз гуфтор бастам, Кадзам миннатдорӣ баён карда, ба сари мақсад наздик шуд:

-Плани амалиёт ба ҳама маълум. Мехостам, ки бо навбат фикри худро муҳтасар баён кунед, - гӯён ба нишастагон як-як нигоҳ карда монд.

Яке аз нишастагон, ки қомати расо, рӯи кулча, нигоҳҳои ҷозибанок дошта буд, бо баробарӣ, -дар бораи план чи ҳам гуфтан мумкин, -гуфтан рӯи сурхчатоби он акнун боз ҳам сурхтар шуда, сари бинии кулӯлааш лампочка барин суп-сурх шуду ба атрофиён як-як назар карда:

-Мо бояд барномаи худ, ки ислоҳоти иқтисодиро талаб мекунад, пешниҳод намоем ва ба он илова намуда, гуфтаниям, ки доир ба амалиётҳои ношоистаи сардор норозигӣ бояд намоем, ки солҳои охир бо худаш монда, дар бораи беҳтар намудани вазъияти аъзоёни ҷамъият фикр намекунац, ки аз ин дигар сардорони соҳаҳои гуногун истифода бурда ҳамаро горат карда истодаанд, -гӯён забон хоида ба ман нигоҳ карда монд.

-Ҳамааш ҳамин? -гүён ба он шахс мурочиат кардам.

-Чи мешуд! Ана ҳамин мову шумо барин одамон, ки аз норасогии хонаю چой, хўрокворӣ инчунин нобаробарии ҳуқуқ, ки худашон дар кайфу сафоанду мо бошем хуни ҷигар мекӯрем. Андак бо мо зиндагӣ кунед, ҳамаашро мефаҳмед, -гүён суханашро ба охир расон.

-Шумо ҳам дар бораи худатон фикр ронда истодаед, ки ин дар назди ғуломон ҳеч аст.

-Барои чи мо ғами ғуломонро хӯрем?

-Бобоятон ба ҷанд даромада буданд?

-Ба панҷоҳу панҷ.

-Падаратон ҷандсола?

-Имсол ба панҷоҳу ҳафт медароянд.

Худатон чи?

-Чил сола.

-Шумо медонед, ки ғуломон ба ҳисоби миёна бисту ду сол умр мебинанд.

-Йлтимос аз мавзӯ берун набароед,-гуфт яке аз нишастагон.

-Агар мо ғами онҳоро нахӯрем, ки бояд хурад?

-ОНҲО АЗ АВВАЛ ҲАМИН ХЕЛ ЗИНДАГӢ МЕКУНАНД, КИ ОНРО ДИГАР КАРДАН МУМКИН НЕСТ.

-Ҷамъомади шумоён чун рӯзӣ дафни хешовандон, ки одатан дар ҷунин рӯзҳо фақат дарду ҳасрати худро мегӯянд,-гүён ба ҳама як-як ногоҳ, карда мондам, ки Қадзам ба сухан ҳамроҳ шуда:

-Мақсади мо ҳам аз он иборат аст, ки ҳама баробар бошанду одамон хушбахтона зиндагӣ кунанд, вале то ба ин мақсад расидан ҷанд сол вақт лозим.

Фарз кардем, ки ба муқобили одамони доро баромадем ва аз дасти онҳо молу мулкашонро кашида гирифтем, баъд чи мешавад? Гӯ Донояқ, бояд ба фикри дӯсти мо розӣ шавӣ...

-Не, розӣ шуда наметавонам. Бо ин роҳ асрҳои аср меравему лекин мақсади асосӣ ҳамчун мақсад мемонад.

-Як фикри туро фаҳмем.

-Фикри маро аллакай Қадзам гуфт, ки мо бояд барои ба даст гирифтани давлат тайёр шавем? Ана ҳамин сохте, ки моро идора карда истодааст. Ба ҷои одаме, ки соҳаҳои гуногун: ҷорводори, зироатчигӣ, ва косибӣ барин соҳаҳоро идора менамоянд, худамон тайёр шавем ва якбор ҳамаро ба даст гирифта ба бечорагон, ки

дар зери меңнати тоқатнопазир мурда рафта истодаанд, рүзй кории ҳаштсоата эълон намоем ва барои ба мактаб рафтани ҳама шароит муҳайё намоем.

Ба ғуломон, ки мо онҳоро баъдтар косибу дехқон меномем, шароит лозим аст, ки чун мову шумо ҳонаю дар, зану фарзанд дошта бошанд, ки онҳо чун мо қувваи коргари дода тавонанд. Ана, аз ҳисоби онҳо одамоне ба воя мерасанд, ки ҷамъиятро идора мекунанд. Ба аз насли мо ҳам косибу дехқон ва идорақунандагони ҷамъият ба воя мерасанд, ки инро баробарию баробари меноманд.

Дар муддати якчанд сол мо бояд худи онҳоро, ки ҳоло моро меҳӯронанд ва мепӯшонанд - ба мубориза тайёр намоем ва баъд аз ба даст гирифтани роҳбарият, онҳоро бояд ба кори роҳбарӣ ҷалб намоем.

Ҳоло ба шумо мушкил, вақте ки якчанд нафар намояндагони шумоён бо роҳбарии Кадзам ба Гулбодай мо рафта - биёянд, коратон осон шуда мемонад.

Як гурӯҳ аз шумоён барои шумораи ғуломонашонро зиёд намудан бо қабилаи мо бархӯрданд ва ҳамаи онҳоро қабилаи мо дастгирий намуда, ба соҳаҳои гуногуни истеҳсолот мувофиқи ҳоҳишашон ба кор таъмин намуданд ва ҷои истиқоматӣ доданд.

Сардор ҳоҳиш намуд, ки якчанд нафари онҳоро, ки ба сардор хешу таборӣ доштанд, илоче карда ба ин ҷо орем. Аз рӯи ҳоҳиши ўман мактуб навиштам, ки он қасоне, ки сардор номбар карда буд, ҷавоб диханд, натиҷа ҷӣ шуд?

Онҳо ба ин ҷо омадан наҳостанд ва илтимос намуданд, ки зану фарзандонашонро фиристонем. Онҳое, ки дар ин ҷо маҷбурӣ оварданд, дар рӯзҳои наздик бояд раванд.

- Агар мо ҳам рафта наоем ҷӣ? - гӯён яке аз онҳо ҳазл намуд.

- Он мақсаде, ки шумо дар назди худ гузоштаед, намегузорад, ки дар он ҷо монед.

Чи тавр ки дига истодаам, шумоён дар ин ҷо бисту ҳафт нафар. Ин қувваи бузург. Мо бояд ба қисмҳо тақсим шуда дар байни одамоне, ки дар ин ё он ҷо кор мекунанд ташвиҷот барем ва аз байни онҳо фаъолонро ҷудо кунем, онҳо бо мо дар роҳбарияти давлат кор мекунанд. Вақте ки мақсади маро фаҳмиданд, онҳоро яроқнок мекунем. Агар ба онҳо роҳбари карда тавонем, онҳо на танҳо армияи сардор, балки даҳҳо ин хел

армийхоро несту нобуд мекунанд. Фақат саросема шудан лозим нест. Дар байни онҳо низ одамоне хастанд, ки хайрхоҳ - ба монанди соҳиби хона. Онҳоро санҷида барои ба амал ҷори намудани мақсад, истифода бурдан лозим,-гӯён як-як назар намуда, илова намудам:

-Бо ин сӯҳбат албатта ҳамаи чизро фаҳмондан мумкин нест. Ҳоло саволҳо бошад марҳамат! То воҳӯрии оянда барномаи амалиётро тартиб медиҳам ва якчанд китобе, ки дар ин рӯзҳои ба ин ҷо буданам, навиштам, ки онҳоро ҳам рӯбардор карда ба ҳама дастрас кардан лозим,-гуфтам.

-Гуломони яроқнок ба муқобили мо бароянд чӣ? -гуфт яке аз онҳо.

-Ин тавр шуданаш мумкин, агар шумо сардорро аз сари қабила гиреду ҳудатон сардор шуда боз вазъияти онҳоро бетағӣир мононед, дар чунин маврид шуморо пора-пора мекунанд.

- Мо бой шудани неstem, аз ин рӯ, моро бояд онҳо дасгирий кунанд, -гуфт Кадзам.

Бо ҳамин ҷамъомади мо ба охир расид. Медидам, ки ҳоло барои ҳуди онҳоро тайёр намудан як олам вақт ва як олам ҷорабиниҳо лозим буд, ки онҳо гапҳои маро намефаҳмианд.

Дастархонро густурданд, ки ба ин кор ҳама даступо меҳурданд ва барои пухту паз ва то сари дастурхон овардани он, ҳудашон ҳизмат карданд.

То ҳозир кардани таом ман хостам, ки бо ин бино шинос шавам. Бино аз намуди берунияш ба як куттии чоргӯша, ки ҳамаи тарафҳояш баробар, деворҳояш аз берун ҳеле моҳирона бо лой ва коҳи маҳин пардоз карда шуда, ҳамин ҳел бе рангу бор буд. Болои он бо лойи коҳнок андоза қада шуда, ба як суфаи қалон монанд буда, аз чор тарафаш дутогӣ - ҳашто тарноб дошт.

Дари даромад дутабаҳа буда, ҳеле зебу зиннат дода шуда буд. Вақте ки аз зина баромада вориди хона мешудем, рӯ ба рӯи мо як роҳрави таҳминан ду ба шонзидаҳ метра ва дар ду тараф - дар охириаш ҳамагӣ се дар дошт, ки мо бо дари охирон вориди маҷлисгоҳ шудем. Болои он ҷӯбкори карда шуда, нақшу нигори ҳубе дошт, ки суфтакориҳои устоҳои гулдасти асрҳои III-II - и пеш аз милодии Панҷакенту Истаравшан, Ҳуҷанду Марокандро

ба хотир меовард, ки дар боқимондаҳои археологӣ тасвири онро
мо мединем.

Деворҷо яклухт, ҳамвор ва аз тарафи шимол чорто тиреза
дошт, ки ба чойи ойина аз чӯби яклухт панҷараи қандакорӣ
кардашуда часпонида, аз болои он қофазро ба равған тар карда
часпонида буданд, ки базур рӯшини медаромад.

Хона пол надошт, ки дар рӯи замин яклухт як гилеми калони
зеборо густурда буданду дар атрофи он кӯрпачаҳои яклухти
якхела густурда, ба ҳар як кас якторӣ пари қуро ба девор такя
карда монда буданд.

Дар як дам рӯи хона бо меваю шираворӣ гул кард. Ба сари
ҳар панҷ-шаш нафар як чойник чой ва як пиёла оварда монданд,
ки бо навбат чой менӯшиданд. Ман, ки бенавбат чой нушиданро
одат карда будам то омадани навбат, зиқ мешудам.

Ин муносибати дӯстонае, ки ба пепи назар намудор мегашт,
албатта маҳсули солҳои сол буд, ки ҳама аз таҳти дил ба
самимияти ба худ хос бо ҳам сӯҳбат мекарданд ва дар ин ҳолат
ҳам масъалаҳои аҷиби зиндагиро дар муҳокима мегузоштанд.

Ҳамин тавр, таом ҳам оварданду баъд аз ҳӯрдани таом ҳама
аз ҷо хестанд ва бонавбат ба берун баромадем, ки шаб ҳам аз ним
гузашта буду маҳтоб рӯшини медод. Ин сайёра ба худ ду
ҳамсафар дошт, ки яке монда дигаре ва баъзан ҳарду рӯшини
медод.

Пешу қафо бо он роҳе, ки омада будем, баргаштем. То қади
роҳи калон расида будем, ки ду ароба пасу пеш омада истод ва
моро як-як ба манзиламон расонид, ки ин шаб Нутолфа бо
таклифи ман ба хонаи мо хобид.

Шаб қариб хоб накардем дар болои бистар оҳиста-оҳиста дар
ин ё он соҳаҳои ҳаёт сухан мерондем. Яке аз мо, ки каме ҳомӯш
мешудем, дигаре:

-Ҳа..., ба ту чӣ шуд? Ҳобат бурд - мӣ? -мегуфт.

Ман хоб кардан намехостам. Нақлҳои ман дар бораи ҳаёт, дар
рӯи Замин ўро дар ҳайрат монда буд, ки тамоми ҳастияшро ба
ман дода, бо диққат ба ман гӯш мекарду ман бошам сухан
мерондам. Вақте ки дар бораи Нимазиҳо сухан мерондам, боз ҳам
завқи ўзиёд шуда, хоб аз фарқи сараш парида буд. Ба болои
ҷоғааш хеста шишт ва маро саволборон кадан гирифт. Мехост,

ки ҳама чизро фаҳмида гарад ва дар охир: Ту маро ба Замин ва ё Нимаз мефиристодӣ, хуб мешуд, -гуфта монд.

- Э... бародар ин ҳама акнун хобу хаёл, кани он ракета, -гуфта як оҳи сарде аз мағзи устухонам баромад.

- Хайр бародар, ин қадар ғам нахӯр, мо барои ту Олимҷону Серкорак ва боз ҳамон созандаю табобаткунанда, кӣ буд? Ҳа-ҳа, Ихтирокору Дармонҷон ва Ситораю Сайёра шуда мемонем, гуфтани Нутолфа ба ҷароҳати ман намак шуда монду боз дарду аламам тоза шуд.

- Ҳамаи орзую умедам шумоён. Ба ғайр аз шумоён, ки ҳам дорам. Боз ҳушбахтии ман дар он, ки ба худ ҳамсари мувофиқ ёфтам. Фақат аз як чиз метарсам, ин ҳам бошад бо хубӣ ва мувофиқи мақсад анҷомидани корҳо, ки пайи он боз ягон бадбаҳтие наояд.

Агар эҳтиёт накунем аз пайи ин баҳту иқбол боз рӯзҳои ноҳушӣ омаданаш мумкин. Диdam ким чихел ноором ва бар зами он хобҳои ноҳуш дида истодаам, ки такбири он маро дар ҳавф меовараф.

- Э... ин қадар ҳам хаёлпараст нашав, худатро озод ҳис кун. Ин қадар аз пайи кор шуда саломатиатро бой дода намон, дар вакъташ истироҳат кун... Ина бин, қарib як чизро фаромӯш кунам. Медонӣ, ту чӣ кор кардӣ?

- Хабар надорам, гӯ.
- Корро мекунию хабар надорам, гуфта худатро ба нодонӣ мезанӣ.
- Ин қадар воҳима накун, худаш чӣ гап?

- Э... воҳима будааст, воҳимаро ҳоло мебинӣ. Як рӯз сардорони ҳоҷагӣ ва фарзандони онҳо ба сари ту омадани буданд, мо онҳо аз роҳашон баргардондем. Ҳоло ҳам барвақт, ки он занҳоятиро баргардон, вагарна туро хому хом мекӯранд.

- Занҳо шўриш карданд, ки барои чи ту як зан доштию шавҳарҳои онҳо панҷ – шаштой ва ҳатто аз он ҳам зиёд, - гуфту ҳарду қоҳ-қоҳ зада ҳандиданд, ки Маҳбуба ҳам, ки дар дигар хона меҳобид, худашро дошта натавонист.

- Ба фикрам ту ҳазл қарда истодай.
- Э... ин аз ҳавз як чакра. Агар гап-гапи мардумро гӯш кунӣ, сад китоб мешавад...

Дина як тўйи ачоиб шуд. Ба тўйи шумоён тақлид кардану аммо он қадар мувофиқат накард. Асосаш ҳамин, ки писари сардори чорводорон ба туй тақлид карда, якто дўстоштаашро монда, чор нафари дигарашро бароварда ҳай карданй шудааст...

-Каний, нақл кун, чй шудааст...

- Андак сабр кун, як ачоибу ғароиб ва аз ин ҳам гузашта, як фазо шудааст. Духтарҳо домодро мур гуфта кўфтанд, ки аз тўй даҳ - дувоздаҳ рўз гузашта бошад ҳам, домод то ҳол ба ҳуш намеояд.

- Домоди ношуд будааст - дия.

- Инашро намедонам, ки домод чи хел бошад, vale ҳуди ҳодиса дар ҷойҳои мо бори якум рўй дода истодааст.

- Ин нағз шуд, акнун дигар домодҳо ҳушёр шуда мемонанд.

- Боз як ҳодисаи аз ҳама ачоиби об нарасида. Занҳо қарор доданд, ки ин ҳодисаро муҳокима кунанд. Мардҳо начор гардани баста розӣ шудаанд.

- Барои чй гардани баста будааст?

- Чи ту гумон мекунӣ, ки аз якчанд зан доштани шавҳарҳояшон курсанд буданд - май. Не, чўра онҳо дами дарун начор сар ҳам карда, зиндагӣ мекарданд. Ҳамин, ки то ба оташ сўзам-насўзам, равған рехта онҳо+ даргиронданд, ки дигар хомӯш кардани он амри маҳол.

- Дар муҳокима як зан баромада гуфтааст, ки ман духтари ана фалон одами номдор, шавҳарам ҳам одами андак мундак не. Барои чй ин писар якчандто зан мегирифтасту ман якчанд шавҳар не? Акнун ҷашми маро кадом як Донояқ күшода монд,-гуфтааст.

- Инаш ачоиб, хуб дар ҷамъомад ба кадом хулоса омаданд?

- Кадом хулоса, як бозори қалоба, ҳама дод гуфтанду рафтанд. Ҳа, боз инро ғаромӯш кардам, ки яке аз занҳо гуфтааст. Ки Донояқро дар ин ҷо таклиф кардан лозим буд. Ба ин ту чи мегӯй?

- Мон чўра. Аз қаҳр боз кадом як аламзада маро аз ҳама чиз маҳрум накунад, ки ту ба болои Маҳбуба монӣ, - гуфта боз як завқ кардем, ки хоби Маҳбуба бурда мондааст, ки ў ба ҳандаи мо ҳамроҳ нашуд.

Баъд аз ҳанда ҳарду каме хомӯш мондему ман:

- Ҳа, бародар чй ин қадар хомӯш шуда монд? – гуфта аз ўҷавоб нагирифтам ва ба сари стол ҳеста нишастаму барномаи рафиқонамро тартиб додам, ки рӯз шуда монд.

Маҳбуба бошад ғами наҳориро ҳурдааст, ки як дастархони пур аз нозу неъматро кушодаасту ба ман ҳабар дод ва ман рафиқонро бедор кардам. Ҳар се ба сари дастурхон нишастем.

Баъд аз ниҳорӣ ман барномаро ба ў нишон додам, ки ў дар ҳайрат монд, ки ман онро қадом вақт тартиб дода бошам.

- Гап дар бораи он не, ки ман онро қадом вақт чй ҳел тартиб додаам. Илтимос мекунам, ки онро якчанд нусха рӯбардор карда, ба рафиқон додан лозим, то ки ҳама дар бораи он фикри ҳудашонро ғуянд, - гуфта ба ў нигоҳ карда, як лабханд намудам, ки ў бо мо ҳайрухуш намуда, баромада рафт.

Ман аз танҳо монданам истифода бурда, каме истироҳат намудам. Намедонам чй қадар ғанаб карда бошам, ки овози Қаҳрамону Ҳалима ба гӯшам даромад, аз ҷо ҳестаму оҳиста-оҳиста ба истиқболи онҳо рафтам.

- Ҳа ҳамааш маълум. Дар ин ҷо ду ҷӯраҳои ҷонӣ ҳуб сӯҳбат кардитон. Ин аст, ки моро фаромӯш карда истодай! Тамоми рӯз мо ба роҳи шумоён ҷашм дӯхтем, ҷашмҳо қанда шуд.

- Ман гунаҳкор. Маро дирӯз омада бурданд. Медонӣ чй қадар базми ҳуб оростанд.

- Ана ҳамон буд, ки ними рӯз рафта, шаб бо меҳмонаш омад, - гуфт шикоятомезона Маҳбуба.

- Маълум мешавад, ки на танҳо моро, балки ҳонаро ҳам танҳо мондӣ. Инро мо муҳокима мекунем, - гуфтани Қаҳрамонро занҳо ҳам тарафдорӣ намуданду боз Маҳбуба:

- Ман ҳазл мекунам. Дӯстонашон ҷони одам, ба онҳо боварӣ кардан мумкин. Аз сӯҳбатҳояшон баъзан ман ҳам ҳаловат мебарам. Баъзе сӯҳбатҳо барин фачу лач фақат дар бораи ҳурду ҳӯрок не, - гӯён ба Қаҳрамону Зебо нигоҳ карда монд, ки ҷоям ҷӯшидааст гӯён, ҳеста рафт.

- Ту, ки наомадӣ, ману Зебоҳон баъд аз ними рӯз ба сайру гашт баромадем ва ҳушбахтона бо як шахс шинос шудем. Он шахс омада салом дод ва бо мо якчанд соат сӯҳбат кард, намедонам барои чй бошад, ҳудашро аз одамон дур мекашид ва бештар дар бораи қабилаи мо ҳар чий шунидан меҳост. Ҳусусан,

диққати ўро озодии ҹамъияти мо ба худ ҹалб карда буд ва дар охир:

- Донояк ман шуморо ба як сүхбат мебарам, ба ман бовар кунед, дар он ҷо ҳама одамони худӣ, гӯён худашро ба мо шиносонид, ки номаш Лэгэг будааст.

Ман сирро бой надодам ва ваъда додам, ки пагоҳӣ барвақт мувофиқи талаби мизбон ба ҳамон ҷо шавам. Албатта ў туро дидан меҳоҳад.

- Хуб шуд, ки ин гапро дар ҳузури Маҳбуба нагуфтӣ.

- Он шахсро ин оила надонад хуб аст, ман бошам дар суроқи ана ҳамон шаҳс будам. Ин воҳӯрии аҷиб мо албатта пагоҳ меравем. Он марде, ки ту дида будӣ, одами аҷоиб – ба турӯҳи «ОЗИДӢ» роҳбарӣ мекнад. Аз ў сардор, падарарӯси ман ба қади аҷалаш метарсад. Ки барои зиндаю мурдаи ў сад центр ғалла, чорсад сар гӯсфанд ваъда кардааст.

- Ман ҳам ҳазл накардаам, гуфта монд Қаҳрамон.

Аз шунидани ин хабари хуш ба куртаам нағунҷидам, ки хурсандиям ҳадду ҳудуд надошт, ки шабро бо базму тараб, рақсу бозӣ гузарондем.

Шаб аз ним гузашта бошад ҳам Қаҳрамону Зебо ба зорию таваллои мо нигоҳ накарда, рафтанд, ки Зебо базӯр шишта меҳест.

Пагоҳӣ барвақт Қаҳрамону Зебо ба хонаи мо омаданд.

Зебо ба даруни хона даромад, vale Қаҳрамон дар рӯи ҳавлий ба ман интизор буд, ки Зебо:

- Донояк, Шумо ба назди ҷӯраатон равед. Ман бо Маҳбуба мемонам. Ман бо ин аҳвол ба меҳмонӣ намеравам. Дугонаам бо ман мемонад, - гуфт.

- Ҷӣ илоҷ гуфтаи шумоён шавад гуфта, ману Қаҳрамон баромада рафтем.

Ҳамин ки мо ба ҷойи гуфтаи Қаҳрамон расидем, ароба ҳам ҳозир шуду мо ба он савор шудем. Лэгэг маро дид ва фаҳмид, ки хато карда будааст. Саҳту маҳкам бо ман воҳӯрӣ карда, пурсупос намуд.

Ма ҳам аз кору бораши аз саломатиаш, аҳли хонаводааш пурсон шудам. Дигар ҳарду ягон чизе нагуфтем. Танҳо нигоҳҳо маънидодона бо ҳам бармехӯрд.

Он چашмони мешй, ки ба چашми гүсфанд монандй дошт, ранги об дошта, ба пеши چашм мавҷзании баҳрро ба хотир меовард, ки چашмони шуху ноороми он бозй карда меистод. Лабони нафису нозук ва дандонҳои садаф барин сефед, ки зебогии ба худ хосе дошта, ҳангоми сухан рондан ва ҳатто лабханд намуданаш гүё худнамой мекарда бошад, ба назар менамуд, ки аз бо мо вохӯрданаш бениҳоят шоду хуррам буданашро маълум карда меситод.

Аробай мо ба дари як хонае омада ба чизе дакка хӯрду моро алвонҷ доду ба ҷои худ истод ва пешу қафо вориди ҳавлӣ гаштем, ки ҳоло چашми рӯз тамоман кушода нашуда буд.

Ман аз ҳама пеш аз ароба фаромада то фаромадани онҳо мунтазир шуда истодам, ки ин ба ман шароит дод, ки ман аз зинаи ароба қадам зада, фаромадани ўро зеҳни монда нигоҳ кардам, ки қади навниҳоле дошт, ки ў ҳам ба ман бо як ҳусни таваҷҷӯҳ назар карда, меҳандид.

Моро як-ду марди зебосирати дар тан либосҳои шинами аз матои якрангай дағал дӯхташуда, пешвоз гирифтанд.

Лэгэг аз болои куртаи пешкушое, ки бо як тугма онро бо ҳам мепайваст, аз болои он як яктағи авраю астар пӯшида аз болояш бо як мато шинам баста буд, ки онро батартиб дароварда, оҳиста-оҳиста бо ҳамроҳии морро тарафи хонае, ки дари он рӯ ба рӯи морро кушода буда гүё моро интизор бошад, равон шудем.

Ҳамин ки вориди хона гаштем, چашмам ба якчанд нафар одамон афтод, ки рост истода, моро пешвоз мегирифтанд. Маълум буд, ки ҳама аз дидани морро бениҳоят шод буданд. Бо якдигар пурсупос намуда, бо эҳтироми самимӣ ба морро аз пешгоҳи хона чой доданд, ки ману Лэгэг ва Қаҳрамон дар як қатор нишастем.

Ман, ки аллакай ба урфу одатҳои онҳо шинос будам аз рӯи муносибати ман бо рафиқон Нутолфа ҳоло чий ҳам муносибат карданамро медонистам. Ҳамин тавр, Қаҳрамонро бо онҳо шинос намудам. Аз чи сабаб бошад, ки нишастагон бо тааҷҷуб ба Лэгэг нигоҳ мекарданд, ки ў:

- Рафиқон! Чи тавре ки шумо медонед ман якчанд рӯз аст, ки ин меҳмони азизро ҷустуҷӯ мекардам ва хушбахтона рӯзи гузашта Қаҳрамонро бо ҳамсарааш диди мондам ва гумон кардам, ки ин Донояк бошад. Бо ў хеле ҳамсӯҳбат шуда, ба ин ҷо таклиф

намудам. Ин шахс ҳам маро дуруст фаҳмидааст, ки имрӯз моро ҳарду сарфароз намуданд, - гүён иштибоҳи ба миён омадаро аз байн бардошт.

Мухтасар бошад ҳам ман худамро бо онҳо шинос намудаму каме дар бораи саргузашти худам ба онҳо нақл намудам. Саргузашти ман ба онҳо маҳқул омад, ки ором ҳама тамоми ҳастияшонро ба ман дода, гӯш мекарданд. Дар охир дар бораи Қаҳрамон ва қаҳрамониҳои ўкаме нақл намудам, ки муносибати онҳо бо Қаҳрамон ҳам аз аввала дида боз ҳам самимӣ шуда монд.

Вақтро беҳуда ба расмиятҳо сарф накарда:

- Рафиқон! Ман китобҳои Лэгэг «Роҳи дуруст», «Онҳо ҳам озодиро меҳоҳанд», «Офтоб шӯълапоши мекунад»-ро хонда баромадам. Ин аст, ки ман ҳам шумоёниро ҷустуҷӯ мекардам ва бекаророна ин рӯзро интизор будам. Чи мешуд, ки муҳокимаро аз асари Лэгэг «Офтоб шӯълапоши мекунад», сар кунем, - гуфтани ман онҳоро то андозае дар ҳайрат мононда бо ҷону дил ба фикри ман розӣ шуданд.

Агар аз рӯи таҳлили зиндагии имрӯза муҳокима ронем, хеле хуб баромадааст, vale роҳҳои мубориза ва дар бораи тайёр кардани он ҷизеро дарёфт кардан мушкил.

Биёед аз ин ҷо сар кунем. Фарз кардем, ки шумо ғалаба кардед, баъд аз ғалабаи шумо ба қабила кӣ роҳбар мешавад? Баъд аз ғалабаи шумо вазъияти ғуломон чи хел мешуда бошад?

Азбаски ин масъалаи муҳим дар ҷамъияти онҳо ҳоло пухта нарасида буд, ба ин савол ҷавоб дода наметавонистанд. Баъд аз гузашта шудани чунин саволҳо фикр мекардагӣ шуданд, vale ҳар чӣ қадаре, ки кӯшиш мекунанд, ҷавоб дода наметавонистанд. То ба миён омадани чунин савол гумон мекарданд, ки ҳамаи масъалаҳоро дуруст ҳал карда истодаанд.

Боз ба сари масъалаи баргашта ин тавр ба ҳалли масъала муносибат намудам:

- Мову шумо бояд ба онҳое такя намоем, ки неъматҳои моддӣ истеҳсол менамоянд. Онҳо қувваи асосӣ буда, дар оянда идоракунандагони ҷамъияти бесинфӣ маҳз онҳо мебошанд. Онҳоро мо бояд тайёр намоем. Агар ин корро карда натавонем, ана ҳамин тавр пинҳонкорӣ карда гаштган мегирем.

Шуморо ташкилоти «ислоҳоткорон» дастгирий кардан намехоҳанд, бо вучуди он кӯшиш менамоем, ки бо шумо ҳамкорӣ

намоянд. Рафту майли ҳамкорй накарданد, ин ҳам он қадар хавфнок нест.

Ҳамиро гуфтан мумкин, ки дар байни онҳо ҳам одамони пешқадам ҳастанд, ки моҳияти корро мефаҳманд ва дар вақти зарурияти ҳамкорй аз ягон мушкилӣ наметарсанд. Ҳамиро ҳам қайд кардан лозим, ки бисёриҳо шуморо мефурӯшанд, аз ин рӯ аз онҳо эҳтиёт шудан лозим.

Ҳамаи ин дар назди иттифоқи шумо бо синфи заҳматкаш ҳеч аст. Шумо медонед, ки шумораи онҳо то чанд мерасад? Ҳама хомӯш шуда монданду яке аз онҳо:

- Кӣ онҳоро шуморида шиштааст, умуман шумораи онҳо ба кӣ ҳам лозим.

- Бале, талх бошад ҳам ҳақиқат ин гуфтаи шумо, аммо онҳо ҳам дар асл мову шумо барин одаманд. Онҳо ҳам дар дил орзу доранд, меҳоҳанд, ки зиндагӣ кунанд, хонаю дар, зану фарзанд дошта бошанд. Аммо ҳамаи ин орзуҳои неки онҳоро поймол намуда, ба мол табдил додаанд, ки ҳатто мол гуфтан ҳам мумкин нест.

Ҳамиро мо бояд фаҳмем, ки дар байни онҳо одамоне ҳастанд, ки ба садҳо мову шумо барин шахсон сабақ меомӯзонанд. Агар онҳоро ба роҳи худ сафарбар намоем, қувва ба қуввае табдил меёбад, ки онро ягон қувва мағлуб карда наметавонад. Чунин шахсони дар байни онҳо буда ҳам моро ба кор меандозанд.

Шумо ба саволи ман ҷавоб дода натавонистед, ман ба он савол ҷавоб медиҳам. То имрӯз ҳамагӣ онҳо як миллиону ҳафсаду чил нафар. Шумораи шумоён, яъне онҳое, ки неъматҳои моддиро истеҳсол намекунанду танҳо истеъмол менамоянд – дусаду сиҷазор. Ана ҳамин дусаду си ҳазорро меҳӯронанд, мепӯшонанд, ҷамъияти шуморо зебу зиннат медиҳанд, аммо дар назди шумо ҳечанд.

Дар ҳолати саҳтӣ аз байни шумоён одамоне ёфт мешавад, ки ҷойи гарму нармро ҷустуҷӯ намоянд. Аммо аз байни онҳо баромаданаш амри маҳол, зеро онҳо дар мубориза ҳеч чизро бой намедиҳанд. Шумо фикри хонаю дар зану фарзандро мекунед. Аз ин рӯ ба онҳо такя намоем, хато намекунем.

Гап ҳамин, ман лоиҳаи амалиётро ба гурӯҳи «Ислоҳотчиён» додам. Бо баъзе тағйиротҳо лоиҳаи шуморо худи пагоҳ бо ягон

кас ба шумо мерасонам. Хуб мешуд, ки бегоҳӣ дар ҷое, ки мо воҳӯрда будем. Ягон кас омада гирад.

Хостам, ки дар асоси баромади имрӯза каме баҳсу мунозира намоем, vale онҳо ба даҳонашон об гирифта нишшастанд ва умуман чӣ ҳам мегуфтанд. Аз баромади ман эҳтимол ҷизеро пай набурда бошанд. Саволу ҷавоби онҳо дар бораи аҳолии Замин ва Нимазиҳо буд.

Хостам, ки равам, vale онҳо ба ҷону ҳолам намонда, ба ҳӯрок тақлиф карданд. Мо ноилоҷ нишастем, зоро моро ҳамсарон дар хона мунтазир буданд.

Аз ин ҷо баргаштем, ки ҳоло Маҳбубаю Зебо ба хона надаромада гап-гап мекарданд, ки ман шӯхӣ карда: «Моро ба пода гусел кардetonу гап ба гап ҳамроҳ нашуда, аз пода баргаштем», - гуфтам, ки онҳо он қадар сарфаҳм нарафта бошанд ҳам, vale зӯран хандиданд. Вақте ки ман мазмунан фаҳмондам, бори дигар дар ҳақиқат аз таҳти дил хандиданд, ки ба ҳаёлам сустфаҳмии афандӣ ба ёдам омаду онро ба дӯстонам ба таври зайл нақл намудам:

«Афандӣ дар ҳар як ҳазлу шӯхии рафиқон се маротиба меҳандидааст. Аз ӯ пурсиданд, ки барои чӣ мардум як маротиба меҳанданду ту бошӣ се маротиба меҳандӣ?» Ба ин савол ҷунин ҷавоб додааст:

- Бори якум барои он меҳандам, ки рафиқон маро бефаҳм нагӯянд. Дар навбати дуюм мазмunaшро аз рафиқам пурсида меҳандам ва бори сеюм ба ҳоли худам меҳандам».

Ин нақли ман фаҳмотар буд, ки хеле завқ карданд ва якчанд вақт яқдигарро афандӣ мегуфтагӣ шуданд.

Ман баъд аз сӯҳбати хосаи дӯston аз пайи тартиб додани барнома шудаму Қаҳрамон бошад ба гулҷо нигоҳубин намуд ва занҳо аз пайи ҳӯроки шом шуданд.

Ҳамин тавр мо рӯзро бегоҳ, кардему ману Қаҳрамон каме машқ намудем. Занҳо моро тамошо карда завқ бурданд, ки дар ҳамин вақт Маҳбуба худашро бад ҳис карда, - «Дилиам беҳузур шуд», - гуфт. Ман чи кор карданамро намедонистаму гирд-гирди онҳо чун шахси нотавон дасту по ҳӯрда мондам, ки Зебо:

- Равед, кори худатонро кунед, ҳозир ҳамааш хуб мешавад, - гуфт Қаҳрамон. Маро аз онҳо дурттар қашола карда бурда оҳиста:

- Писардор мешавӣ, - гуфта ҷашмак зада монд.

Ман бошам дар ҳайрат монда, аз ў чашм намекандам, ки ў, - ҳа, писардор мешавед, боз якто Донояк, - гүён маро бардошту давр занонд, ки аз дари ҳавлй падарарұсам бо занҳояш даромада омад. Онҳоро дида, гашти хурұсу мокиёнҳои дар хонаамон буда ба хаёлам омад. Худ чун даканги мо худнамой мекарду пеш-пеш меомад, аз қафояш занҳо меомаданд.

Занҳо ба хона даромаданду мо мардҳо дар сурфае, ки дар байни гулҳо қойғир шуда буд, нишастем.

Падарарұсам аз бо Нашвартсй шиносой пайдо карданам, розы буд. Ман ба Қаҳрамон маънидодона назар карда мондам.

Хурсанд будам, ки суханро мувофиқи таъб сар кардам. Инро истифода намуда, дар бораи мактаб, умуман дар бораи саводнокии омма сухан рондам. Қаҳрамон зиқ мешуд, ки ман дар бораи ғуломон сұхан намеронам. Ман бошам меҳмонамро медонистам, табиати ў ва худамонро хирра кардан намехостам. Илова бар он ин кори бефоида буд.

Фикру ҳаёли ман, ки дар бораи як мактаби намунавй буд, ки ин масъаларо ҳал намудам.

Дар рафти сұхбат масъалаи коргар ва масолеҳро ба миён гузоштем. Бинои мактабро бошад дар қойи аҳолинишин наздик карда сохтани шудем, ки ин мувофиқи маслиҳат дар қойе, ки дор мавҷуд буд, мувофиқ меомад.

Ҳамин вакт занҳо аз хона баромаданду моро бо писардор шудани ман табрик карданд, ки базми мо ба тую сур табдил ёфт, ки ман даромада Маҳбуба ва модаронро табрик кардам.

Таомҳо дам ба дам дигар шуда меистод. Сардор дар назди ман шароб наменүшид. Умуман, гумон мекард, ки ман дар бораи шароб ҳеч чизро намедониста бошам. Эҳтимол ба фикри худ маро, ки домодаш мебошам, аз ҳамин қиҳат вайрон кардан намехост. Падарарұсам таомҳоро боишиҳои ба худ хос таомул менамуд, ки ўро дида иштиҳои мо ҳам карнай шуда монд.

Дар ин қо ҳоло муомилоти пулӣ набуд. Дар бозор бо роҳи моливазкунй савдо мекарданд. Галларо бо гүшт, гүшт ва ё худи гүсфандро бо мато ва файраҳо – чунин иваз карда мешуд. Дар ин қо тилло ягон қиммате надошт. Аз ин рӯ, пеш аз ҳама лозим меомад, ки ба падарарұсам моҳияти пулро фаҳмонам, зеро мехостам, ки барои муомилоти мардумро дуруст кардан, пулро ба вучуд орем. Аз ин рӯ, моҳияти пул чист ва онро бо қадом роҳҳо

ба даст овардан лозим, сухан рондам. Он қадар ҳам сарфаҳм нарафта бошад ҳам, як-ду нафар одамони боваринокашро номбар кард, бо онҳо маслиҳат мекунем, - гуфт падарапӯсам.

Занҳо ҳам ба назди мо омаданд. Ҳар яке аз онҳо меҳостанд, ки дар назди шавҳарашон худашонро хубтару боақлтар нишон дижанд ва аз ин дигаре рашик мебурд. Он зан, ки Маҳбубаро тарбия карда буд, ба ин корҳо аҳамият намедоду бо сухханҳои обдор онҳоро мазоқу масхара карда мемонд.

- Сахтар доретон, боз мардатон гурехта наравад. Чӣ мешуд. ки андак дуртар мешиштем, ки боз ин шахсро гулӯғир карда намонем, - гӯён занҳоро ба тартиб дароварда монд. Ҳамаи сӯҳбат дар бораи писардор шудани ман мерафт, ки гаштаю баргашта ҳама инро хотиррасон мекарданд, ки занҳо хеста рафтанд.

Маълум буд, ки падарапӯсам дар хона ҷоҳил буда, дар ин ҷо дар бораи чизе гуфтан андеша мекарду фақат дар зери қавоқ онҳоро ба тартиб даровардани мешуд.

- Сардор, - гӯён дикқати ўро ба худ ҷалб намудаму ба сари мақсад наздик шуда:

- Ҳамаи масъалаҳоро Шумо ҳам дар хона ҳал мекунед. Ҳамин тавр не мӣ?

- Ҳа, дар кучо ҳал кардан лозим? Дар кӯча – мӣ? – гуфт шӯхиомезона.

- Ман ин тавр гуфтаний нестам. Мехоҳам, ки як ҷойи ҷамъияти бо ном идора созем ва Шумо дар вақт-вақташ ба он ҷо рафта, масъалаҳои зарурии ҳоҷагиро ҳал намоед, ба ин Шумо чӣ мегӯед, - гуфтам.

Маслиҳати хуб, ин масъаларо ҳам ана бо ҳамон шахсон ҳал намудан лозим, - гуфту ман бошам номҳои дӯstonро як қофаз бароварда, навишта гирифтам. Сардор занҳоро ҳабардор намуд, ки мeraванд, аз ин рӯ онҳо тайёр шуда баромаданд. Дар як дам рӯи ҳавлии мо ба як бозори паррандаҳо табдил ёфту ҳама баробар ғап мезаданд.

Сардор, ки ба роҳ даромад, ҳамаи занҳояш аз қафои ў чун рӯда қашпол шуда рафтган гирифтанд.

Ҳамин ки онҳо рафтанд, ҳама об зада мондагӣ барии, гӯё дар ин хона касе набошад, ҳомӯшӣ ҳукмфармо буд.

Қаҳрамон ҳар чи қадаре ки аз ман хафа буданашро пинҳон нигоҳ дорад ҳам, vale мәйлум шуда меистод. Дар атрофи гулзури давр зада худашро бо ин кор овора мекард.

- Мебинам, ки базур худатро дошта истодай, барои он ки торс кафида наравӣ, маддаи дилатро кафон, - гуфта аз дасташ доштamu ба байнi гулзор бурдам. Ба назараши ҳеч чиз наменамуд ва ба гӯшаши овози булбул ҳам намефорид. Мехост, ки яку якбора маддаи дилашро кафонаму маро нағзакак гӯшмол карда монад. Vale ин кор аз рӯи эҳтироме, ки нисбат ба ман дошт, ҳеч ба миён омаданаш мумкин набуд, ки дарун-дарун сӯхта-пӯхта забон меҳоид. Гуфтани буд, ки ман фами гуломонро намехӯрам ва ҳамаи корро беҳуда тафийир дода истодаам.

Бародар! Ман медонам, ки ту чӣ меҳоҳӣ. Беҳуда худатро рӯҳан азоб медиҳӣ. Он чизе, ки туро азоб медиҳад, маро эҳтимол садчанд зиёд азоб диҳад, vale ин кори осон нест, ки бо маслиҳати оиласӣ ҳал гардад. Ин кор дар айни замон қурбониҳоро талаб мекунад. Агар ҳоло ин масъаларо бардорем, мо қурбони он мешавему аз карда пушаймон шуда мемонем, ки дар чунин маврид муштро ба сари хеш мезанем.